

A. Воронов

Фотоальбом
поэзии - фольклору

ВАЗОРАТИ ТАЪЛИМИ ОЛЙ ВА МИЁНАИ МАХСУСИ
РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН

ДОНИШГОХИ ДАВЛАТИИ САМАРҚАНД
БА НОМИ АЛИШЕР НАВОЙ

Амон Вохидов

ФАРҲАНГНИГОРИИ ТОЧИКУ ФОРС

Ба шогирди дарёйи ўзбекистон
А. Радаеве бо Номи бўйича
кеб Тажикиш маслихати
бо таъсисати
деб
15.12.09.

Самарқанд – 2006

Воҳидов А. Фарҳангнигории тоҷику форс.
Монография. –Самарқанд: Нашри Донишгоҳи
давлатии Самарқанд, 2006. - 116 саҳ.

Фарҳангнигории тоҷику форс таърихи ҳазорсола дорад ва он бо пайдоиши адабиёти хаттӣ вобаста аст. Аксари муаллифони фарҳангҳои забони тоҷикий-форсӣ ҳамзамон шоир низ будаанд. Дар ин рисола оид ба фарҳангҳои мӯътабар, ки то замони мо ҷомада расидаанд, маълумоти нисбатан муфассал ҷамъоварӣ шуда, дар боби охирин дар бораи наъни фарҳангҳо, ки дар илми имрӯзӣ лексикография муайян шудааст маълумот дода шудааст. Рисола барои муаллимони мактабҳои таълими ҳамагонӣ, литсеӣ ва донишҷӯёни факултетҳои филологӣ пешбинӣ шудааст.

Муҳаррирони масъул: проф. С.Саъдиев
дотс. М.Истамова

Муқарризон: проф. Н.Т.Гурниёзов
дотс. Ҳ.Бердикұлов

МУКАДДИМА

Актуал - Гұзғарасынан 2023 жыл

Пас аз истиқтолияти Чүмхурияты Ўзбекистон дікәті ахли савод бештар ба қадриятқои миллй, барқарор намуданы хазинаи маънавӣ ва маданий ачдодон нигаронида шуд. Зеро аз таърих маълум аст, ки халқои Осиёи Марказий дар ҹанбаъҳои гуногуни ҳаёті иҷтимои мероси гаронбаҳое гузаштаанд, ки имрӯз мо – ахли илм онҳоро куллан аз нав эхё карда, барои умум дастрас намуда истодаем. Ба ҳамин муносибат Президенти Республика Ислом Абдуганиевич Каримов чунин мегўяд: «Қадамҳои аввалини мо дар роҳи истиқтолияти Ватан такмил додани усули таълиму тарбияи миллӣ, аз нав барқарор намуданы қадриятқои миллӣ ва мустаҳкам намуданы заминай он ва ба дараҷаи андозаи ҷаҳонӣ ва талаби замон бардоштан мақсади асосӣ гардид».

Яке аз муҳимтарин соҳаҳои маънавият ва маданийти имрӯзай мо омӯхтану тадқик намуданы мероси адабии гузаштагон аст, ки дикқату эътибори хонандагон, донишчӯён, муаллимон, нависанд ва олимони сершуморро торафт бештар ҷалб менамояд. Аз ҷумла, фарҳанглу луғатномаҳои пешина, ки барои ҳар як ахли савод хазинаи бебаҳо ҳисоб меёбад, қимати бузургеро соҳиб аст. Алъон «Луғати фурс»-и Асадии Тўсӣ, «Фиёс-ул-луғот»-и Муҳаммад Фиёсиддин, «Чароги Ҳидоят»-и Сироҷиддин Алихони Орзу, «Тӯҳфат-ул-аҳбоб»-и Ҳофизи Ўбахӣ, «Бурҳони қотеъ»-и Муҳаммад Ҳусайн (чилди 1) ва монанди ин даҳҳо луғатҳо ба хати кириллӣ чоп шуда, дастраси умум гардидаанд.

Дар хазинаи маънавияти халқои Осиёи Марказий асарҳои лексикографӣ (луғатнависӣ) чун инъикоскунандай маданийти миллӣ, ки имрӯз барои ривоҷу равнақи соҳаҳои гуногуни илму фан истифода мешаванд, саҳифаҳои дурахшон доранд.

Луғатнависии тоҷику форс соҳиби таърихи қадима ва анъанаи ҳоси луғатофарӣ аст.

Дар манбаъҳои таърихӣ ишора меравад, ки дар ибтидои асри X аз тарафи шоир Абӯҳафса Суғдӣ луғате таълиф шудааст, аммо ин луғат то замони мо омада нарасидааст. Яке аз машҳуртарин фарҳангҳои ин давр «Луғати фурс»-и Асадии Тўсӣ аст, ки дар асри X1 танзим

ёфта, хушбахтона то замони мо омада расидаас Фарҳангҳои қадима асосан барои сарфаҳм рафтан маъни калимаву ибораҳо, воҳидҳои фразеологӣ ва дар намудани маъни аслӣ ва мачозии онҳо, нозукиҳои осор адибон кӯмаки беандоза мерасонанд. Фарҳангҳо қадима аз ҷиҳати тартибу ҷобаҷогузории калимаҳо (воҳидҳои лӯғавӣ) аз ҳамдигар фарқ мекунанд ва ҳар я муаллиф онро вобаста ба маводи лӯғавӣ ва ҳаммӣ Фарҳанг, инчунин мувофиқӣ завқу салоҳиди худ таҳи кардааст.

Дар соҳаи забоншиносии тоҷик ва ўзбек роҷеъ б хусусиятҳои лӯғавӣ, грамматикий, тарзи ҷой додани калимаҳо дар фарҳангҳои пешина, инчунин оид ба ҳама яке аз он лӯғатҳо аз тарафи олимони тоҷик, эрон, ўзбек ва рус тадқиқотҳои маҳсуси илмӣ ба анҷом расонида шудаанд, ки имрӯз онҳо як ҳиссаи бузурги илми забоншиносии тоҷик ва дигар ҳалқҳои Осиёи Марказӣ ба шумор мераванд. Ҳусусан, дар ин соҳа тадқиқотҳои илмии В.А.Капранов, Ҳ.Рауфов, А.Нуров, А.Воҳидов, А.Аҳадов, А.Сангинов, А.М.Отаконова, Дарвеш Бахрииддин, Собирҷон Ҳошимов, Қутбиддин Муҳиддинов ва амсоли инҳо ҷолиби диққат буда, ба илми фарҳангнигории тоҷику форс ҳиссаи арзандай худро ҳамроҳ кардаанд.

Солҳои охир дар кафедраи забони тоҷикии Донишгоҳи давлатии Самарқанд доир ба таърихи забоншиносии тоҷик ва хусусан заҳираи лӯғавии баъзе фарҳангҳо аз тарафи магистрантҳо ва донишҷӯён як қатор рисолаҳои ҳатмӣ ва диссертатсияи магистрӣ навишта шудаанд, ки дар онҳо хусусиятҳои маҳсуси ин ё он фарҳанг, принципҳои соҳти онҳо ва аҳамияти ин гуна асарҳои лексикографӣ барои инкишофи забон ва адабиётшиносии имрӯзai тоҷик баррасӣ гардидаанд.

Дар назди олимон вазифае пеш омад, ки баъзе қисматҳои нопурраи китобҳои дарсӣ бояд тақмил ва мӯҳтавои онҳо боз ҳам фароҳтар гардонида шаванд. Ба фикри банда, ин рисола барои оғаридани (забони адабии ҳозираи тоҷик қисми 1), ки ҳоло ба зиммай муаллимони мактабҳои олий voguzor шудааст, кӯмак ҳоҳад расонд.

Рисола аз се боб иборат буда, дар боби аввал фарҳангнигории асрҳои X-XII, дар боби дуюм фарҳангнигории асрҳои XI-XIII, ки дар тӯли асрҳо аз тарафи шоиру олимон дар сарзаминҳои Хинду Покистон, Осиёи Марказӣ оғарида шудаанд, таҳлили худро ёфтааст. Дар боби саём, ки дар навбати худ аз ду қисм иборат аст, оид ба лӯғатҳои энсиклопедӣ (комусҳо) ва лӯғатҳои филологӣ (лингвистӣ) аз рӯи илми имрӯzai лӯғатнависӣ ба ҳелҳо тақсим карда мешаванд.

Ба шукӯҳи дар боби ҷаруҷи оиди фарҳанги забони тоҷики сӯланҷи шерӯвад

БОБИ 1

ЛУГАТНАВИСИИ ТОЧИКУ ФОРС ДАР АСРҲОИ X-ХУ

Забони адабии тоҷик (форси дарӣ), ки дар асри 11 ташаккул ёфта ва дар асри X дар Осиёи Миён (Мовароунаҳр) ва Ҳурӯсӣ нашъунамо ёфта буд, да давраҳои минбаъда аз асри X сар карда, дар ҳудуд Осиёи Миёна, Афғонистон, Эрон, Озарбойҷон ва ҳатт, дар Ироқ ва Осиёи Ҳурӯсӣ инкишоф ёфт ва дар асрҳо сонӣ, ҳусусан аз асри XУ сар карда, дар хеле ҷойҳо Ҳиндустон ва Покистон низ паҳн гардид.

Ба вучуд ғадан ва инкишоф ёфтани лугатнависи тоҷику форс бо инкишофи забону адабиёти тоҷик дар асрҳои 1X-X вобаста аст. Азбаски шоирон нависандагони даризабон дар сарзамиҳои гуногун зиндагӣ ва эҷод мекарданд, ҳоҳу ноҳоҳ дар осори онҳо калимаю ибора ва номи маҳалҳоро, ки ба шарҳу эзоз мӯҳтоҷанд, дучор кардан мумкин аст. Аз ҳамин рӯ, дар осори онҳо калимаю ибораҳои лаҳҷавию маҳалӣ низ истифода мешуданд, ки онҳо барои лаҳҷаҳои дигари забони тоҷикӣ норавшан ва нофаҳмо буданд. Барои шарҳдиҳии калимаҳои мушкилфаҳми арҳаистӣ, ки ба забонҳои паҳлавӣ ва сӯѓӣ даҳл доштанд, шевагӣ, номи маҳалҳои гуногун, номи растаниҳо, паррандаҳо, инчунин барои пайдо кардани калимаҳои матлуби ҳаммаъно, ки тафовути маъноии онҳо ба як тартиби муайян бояд дароварда мешуданд, зарурат ва эҳтиёҷоти таълифи фарҳангҳоро ба майдон овард.

Таркиби лугавии забон дар тағйирёбӣ ва инкишофи дэимиӣ аст. Дар давраи муайяни таъриҳӣ бо тағйир ёфтани соҳти иҷтимоӣ-сиёсии ҷамъият дар забон низ тақмилёбӣ ва тағйиротҳо ба вучуд меоянд. Забон бо ҳодисаҳои ҷамъият ва таърихи инсоният алоқаи қавӣ дорад, ҳодисаю воқеаҳои гуногуни таъриҳӣ дар забон акси ҳудро мейёбанд. Бинобар он ба вучуд омадани воқидҳои лексикии забон бо соҳти иқтисодӣ-сиёсӣ ва шароити зиндагонии таърихи одамон алоқаманд аст. Масалан, истеъмол ва иқтибоси калимаҳои арабӣ ба забони тоҷикӣ дар асрҳои УП-УШ Осиёи Миёнаро истило намудани арабҳо вобаста аст.

Аз асрҳои ХП-ХШ сар карда ҳар як калимаи арабиро хоҳ дар забони тоҷикӣ маъмул бошад, хоҳ не, ба адабиёт лиро вардан анъана шуда буд. Ин гуна калимаҳои арабӣ низ шарҳу эзоҳро талаб мекарданд.

Ҳамин тариқа, забони тоҷикӣ бо забонҳои ба худ наиздиқ (эронӣ) ва бӯ забонҳои дур (арабӣ, туркӣ) тамос пайдо карда, таркиби луғавӣ ва соҳти грамматикии ҳудро аз ҳисоби калимаю ибораҳои ин забонҳо такмилӯ тавсив дода омадааст. Ба мақсади шарҳ ва маънидод наимудани калимаҳои камистеъмолу душворфаҳм, инчунин барои эзоҳи калимаҳои маҳаллӣ ва аз забонҳои дигар иқтибосшуда аз аспи 1Х-Х сар карда якчанд луғатҳои тафсирӣ таълиф шудаанд.

Мувофиқи феҳрасти тартибдодаи Саид Нафисӣ ба забони тоҷикӣ-форсӣ зиёда аз 200 номгӯй фарҳангҳои тафсирӣ гуногун, ки қисми бештарини онҳо то давраи мо маҳфуз мондаанд, таълиф ёфтаанд.

Миқдори асарҳои ликсикографие, ки дар асрҳои X-ХУ таълиф шуда, то замони мо омада расидаанд, он қадар зиёд нестанд. Масалан, дар асрҳои ХП-ХШ мавҷудияти луғатҳои тоҷикӣ дар илми луғатшиносӣ мушоҳида нашудааст ва дар муддати ин ду аср будани ягон луғате то ҳол номаълум мемонад. Мумкин аст, ки дар ин аср низ луғатҳо таълиф ёфта бошанд, аммо то имрӯз онҳо пайдо нашудаанд. Луғатномаҳои дар асрҳои X-ХУ тартибдодашуда ҳаҷман он қадар калон ва төъдоди калимаҳои эзоҳшаванди онҳо зиёд нестанд. Қимати ин фарҳангҳо, пеш аз ҳама дар он аст, ки дар онҳо калимаҳои нодири душворфаҳме, ки дар асарҳои шоирони тоҷикзабони асрҳои X-ХП вомехӯранд, шарҳу эзоҳ дода шудаанд.

Дар фарҳангҳои қадима калимаю ибораҳое маънидод шудаанд, ки дар осори шоирони классикии тоҷик ва ё дар гуфтугӯи мардум вомехӯранд ва маъноҳои хос доранд. Аз ин рӯ луғатҳои қадимаи тоҷику форс барои омӯхттану мутолия намудани осори классикони адабиёти тоҷик дастури бебаҳо мебошанд. Намунаи зиёди осори намояндагони адабиёти классикии тоҷик-форсро (асрҳои 1Х-Х) дар луғатномаҳо пайдо кардан мумкин аст, ки ашъори ин ё он шоир ба тариқи мисол оварда мешавад. Аз ин ҷиҳат Фарҳангҳои тафсирӣ на танҳо асарҳои

забоншиносӣ, балки онҳо баёзҳои мӯътабари адабиётӣ классикий низ ба шумор мераванд. Бинобар он омӯхтанӣ тадқиқ намудани фарҳангҳои тафсирӣ барои илми забоншиносӣ ва адабиётшиносӣ аҳамияти бузург доранд.

Мо ин ҷо дар бораи луғатномаҳое (ба таври муҳтасар) таваққуф менамоем, ки нусхаҳои дастхат ва нашри интиқодӣ доранд ва дар манбаъҳои мӯътабари илмӣ дар ҳусуси онҳо маълумоти саҳеху аниқ дода шудаанд.

1. «Луғати фурс»-и Асадии Тӯсӣ (Фарҳанги Абулмансур Алӣ бинни Мансури Асадии Тӯсӣ).

Аввалин фарҳанги тафсирӣ ба забони тоҷикӣ-форсӣ дар асри X тартиб дода шудааст ва он ба қалами **Абуҳафси Суғдӣ** тааллук дорад. Гарчанде дар сарчашмаҳои мӯътабар мавҷудияти ин луғатнома қайд шуда бошад ҳам, лекин то имрӯз асли нусхай он дастрас нашудааст. Муаллифи «Фарҳанги Сурӯрӣ» ва «Фарҳанги Рашидӣ» аз ин луғат баъзе иқтиbosҳо овардаанд. Масалан, Сурӯрӣ дар мақолаи луғавии «ҳаш» ба ин луғат такъя намуда, чунин навиштааст.

Ҳаш (ҳош) – ба маънни хас ва ҳошок. Абуҳафси Суғдӣ «ҳош»-ро ба маънни хоидан оварда, ҳоҳ аз инсон ва ҳоҳ аз ҳайвон ва ба ин байти Рӯдакӣ мутамассак шуда:

**Нишаству суханро ҳама ҳош зад,
Зи оби даҳон кӯҳро шош зад.**

Миқдори калимаҳои эзоҳшавандай ин луғат, соҳти он ба мо маълум нест. Аз истинодҳои луғати Сурӯрӣ, Рашидӣ ва дигар сарчашмаҳо пайдост, ки Абуҳафси Суғдӣ дар охири асри 1X (дар замони Рӯдакӣ) зиндагӣ ва эҷод кардааст. Ў луғатномае тартиб дода будааст ки бешубҳа, мақбули намояндагони илму адаб шуда буд.

Луғати дигаре, ки то «Луғати фурс» тартиб дода шудааст ва дар бораи он то замони мо низ маълумот омада нарасидааст, ин луғати **Қатрон** мебошад. Мавҷудияти луғати «Қатрон»ро муаллифи «Луғати фурс» ва «Сиҳоҳ-ул-фурс» таъқид намудаанд. Нусхай аслии ин луғат ҳам то замони мо маҳфуз намондааст. Носири Ҳисрав дар Табрез бо Қатрон вомехӯрад ва дар ин бора чунин менависад: «Дар Табрез Қатрон ном шоиреро дидам, шеъре нек меғуфт, аммо забони форсӣ нек намедонист (эҳтимол забони Мовароуннаҳро дар назар

доста бошад. А.В.), пеши ман омад, девони Мунчик ва девони Дақиқӣ биёвард ва пеши ман бихонд ва ҳар маънӣ, ки мушкил буд, аз ман пурсид, бо ў бигуфтам ва шарҳи он бинвишт ва ашъори худ бар ман хонд.¹⁶ Ҳамин тарик, то ба майдон омадани «Лӯғати фурс»-и Асадии Тӯси тартиб дода шудани 2 фарҳангги тафсирӣ маълум аст.

Яке аз фарҳангҳои қадимтарин, ки то замони мо~~маҳфуз~~ мондааст, «Лӯғати фурс»-и Асадии Тӯси мебошад. Муаллифи ин лӯғат яке аз шоирони асрӣ X1 соҳиби «Гаршоспнома» ва панҷ «Мунозира» Асадии Тӯси аст, ки лӯғати худро тақрибан дар солҳои 60-уми асрӣ X1 дар Озарбойҷони Ҷанубӣ таълиф намудааст. Ин фарҳанг аз рӯи нусхаҳои гуногуни хаттие, ки аз ҳамдигар хеле фарқ доранд, се бор чоп шудааст (чопи П.Хорн, Берлин, 1887, Аббос Иқбол, Техрон, 1940 ва чопи Дабири Сиёқӣ, Техрон, 1957).

Дар «Лӯғати фурс» қабатҳои гуногуни лексикаи забони тоҷикий-форсӣ, ки дар осори шоирони асрҳои X-X1 истеъмол шудаанд ва барои оммаи васеи хонандагон фаҳмо набуданд, шарҳу эзоҳ дода шудааст. Ба ғайр аз ин дар лӯғат бисёр қалимаҳои шевагӣ ва гуфтугӯии мардумони Осиёи Миёна оварда мешавад, ки ба форсизабонони Озарбойҷон ва шимоли Ғарбии Эрон маъмул набуданд.

Дар нусхай қадимтарини «Лӯғати фурс» зиёда аз 1000 қалима ва дар нусхаҳои дигари он (иловашудаи он) 2000 қалима ҷамъ ва шарҳу маънидод шудааст. Қалимаҳои эзоҳшавандай «Лӯғати фурс» мувофиқи тартиби алфавити ҳарфи охир ҷой гирифтаанд. Чунки лӯғат на факат барои дуруст хондани ашъори шоирони Мовароуннаҳр ва Ҳурросони асрҳои X-X1, балки барои ба зудӣ ёфтани қалимаҳои матлуб низ хизмат кардааст. «Лӯғати фурс» баробари вазифаи лӯғати тафсириро икро кардан, лӯғати қалимаҳои қофиядор низ мебошад (то асрҳои XУ1 лӯғатҳои тафсирӣ асосан мувофиқи ҳамин принсип тартиб дода шудаанд). Муаллиф барои таъкиду таъйиди маънои қалимаҳо аз ашъори шоирони машҳури асрҳои X-X1 мисолҳо меорад. Рӯйхати шоироне, ки муаллиф аз ашъори онҳо истифода бурдааст, зиёда аз 100 нафаранд, ки машҳуртарини онҳо Рӯдакӣ, Абӯшакури

Балхӣ, Шаҳиди Балхӣ, Маъруфии Балхӣ, Абулмасали Бухорӣ, Мунҷики Тирмизӣ, Лабибии Ҳурисонӣ ва ғайраҳо мебошанд.

«Лӯғати фурс» ба инкишофи лексикографияи байдина таъсири бузург расонидааст. Муаллифони фарқанѓҳои «Меъёри Чамолӣ» ва «Тӯҳфат-ул-аҳбоб», «Лӯғати фурс»-ро ҳамчун сарчашмаи асосӣ истифода бурдаанд. Ҷӣ навъе ки қайд намудем, дар «Лӯғати фурс» калимаҳои шарҳ дода шудаанд, ки душворфаҳму нодиранд ва хусусан барои хонандагони имрӯза пайдо кардани маъною шакли саҳёҳи ин гуна калимаҳо душвор аст. Барои он ки тафсир, тарзу услуби пешгирифтаи муаллифи лугат равшан шавад, якчанд мисол меорем:

1) **Карва** – дандони фарсада ва рехта бувад:

Боз чун баргирифт даст зи рӯй,

Карва дандону пушт чавгонист.

Рӯдакӣ

2) **Гоз** – лагад ва силӣ бувад:

Ҳаменаёрад нону ҳаменаҳарад гӯшт,

Занад ба рӯям мушту занад ба пуштам гоз.

Қареъ-уд даҳр

3) **Карбоса** – карбаш бувад, ки дар пеш гуфтем.

4) **Чам** - ҷашм (бувад) ба забони Марв;

Аз куҷо омӯҳтӣ ниҳодан шеърҳо, эй шӯҳчам.

Асҷадӣ

5) **Фарғона** – номи вилоятест Миёни Самарқанду Чин.

Ҷиҳати характерноки «Лӯғати фурс» аз он иборат аст, ки дар он асосан лексикаи осори шоирони Мовароуннаҳр ва Ҳурисони шарқӣ маънидод шудаанд, ки ин равияро дар лугатҳои дигари байдина кам мушоҳида мекунем.

2. **«Сиҳоҳ-ул-фурс»-и Муҳаммад ибни Ҳиндушоҳи Нахҷавонӣ.**

Ин лугат дар соли 1327 дар шаҳри Табрез тартиб дода шудааст ва моҳиятан давоми «Лӯғати фурс»-и Асадии Тӯсӣ мебошад. Микдори калимаҳои эзоҳшавандай он 2300 аст. Калимаҳо мувофиқи таътиби ҳарфҳои якум ва оҳир чида шудаанд. Барои таъйиди маънои калимаҳо аз осори шуарои асрҳои X-ХII мисолҳо оварда мешавад. Барои тасдиқи ҳар як маънои калима мисол ба таври алоҳида дода шудааст. Масалан,

муаллиф дар хусуси санадҳои шеърӣ ва сарчашмаҳои Ҷаҳонӣ дар муқаддима чунин менигород: «Аммо ин заиф бөрун он ки ба исботи он абъёт бар тариқи истишҳод (шоҳид овардан) қиём намуд, луготи ин ба тамассулоти (шеър ё ҳодисае барои мисол баён кардан) роик (равон, фасех) аз ашъори шуарои фоиқи (забардаст) мутааххир чун: Амир Муиззӣ, Адиг Собир, Масъуди Саъд, Ҳаким Сузани, Ҳаким Авҳадуддин Анварӣ, Захириддини Форёбӣ, Ағзалиддини Ҳоқонӣ, Низомии Ганҷавӣ, Ҳаллоқулмаонӣ Камолиддини Исмоили Исфаҳонӣ, Асириддини Аҳсикатӣ, Шайх Муслиҳиддини Саъдии Шерозӣ, Шайх Фаҳриддини Ироқӣ ва падари хеш марҳуми маҳфур Фаҳриддини Ҳиндушоҳ...».

Падари Муҳаммад Ҳиндушоҳ – Фаҳриддини Ҳиндушоҳ олимӣ забардасти замони ҳуд будааст ва «Сиҳоҳ-ул-аҷам» ном луғате таълиф намудааст, ки дар ин хусус Ҷаҳонӣ чунин менависад: «Луғавӣ (лексикограф) будани падар сабаб шуда, ки писар низ гӯе дар ин майдон бизандад ва чун падар «Силсҳ-ул-аҷам» навишта, ў ҳам «Сиҳоҳ-ул-фурс» менависад.

Муаллифи «Сиҳоҳ-ул-Аҷам» Фаҳриддин ибни Санҷар ибни Абдуллоҳи Нахҷавонӣ (соли вафоташ 1330) мебошад. Ин луғат характери луғати дузабона –форсӣ-озарбойҷониро дорост. Дар он очерки грамматикии забони тоҷикӣ-форсӣ ба забонҳои озарбойҷонӣ ва арабӣ навишта шудааст. То солҳои охир «Сиҳоҳ-ул-аҷам» ва «Сиҳоҳ-ул-фурс»-ро як луғат меҳисобиданд. «Сиҳоҳ-ул-Аҷам»-и Фаҳриддини Нахҷавонӣ дар асоси луғати «Тоҷ-ул-луғот» («Сиҳоҳ-ул-арбия»)-и Ҷавҳарӣ, ки луғатнависи машҳури асри X-и араб аст, соҳта шудааст. Дар он асосан калимаҳои арабӣ ва туркӣ (қисман тоҷикӣ-форсӣ) тафсир дода мешаванд. Дар ин луғат шарҳи калимаҳо аксаран мухтасар ва дар баязе мавриҷҳо шакли шевагии онҳо низ дода мешавад: қашоварз –барзгар бошад; ситоиш – мадҳ бошад, қалон – бузург бошад; дух-гиёҳе бувад, ки ба зимиston дар масҷидҳо афқанда ё аз вай ҳасир боғанд ва ба зимиston дар зер андозанд ва араб онро «бардӣ» гӯянд ва ба Ҳузистон «либонӣ» ва дар Аран ва Ӯзбекон ва дигар вилоёт «Қантара» гӯянд. «Сиҳоҳ-ул-фурс» саҳ. 83.

Дар «Сиҳоҳ-ул-фурс» асосан калимаҳои нодир тоҷикий-форсӣ шарҳ дода мешаванд.

3. Фарҳанги «Меъёри Чамолӣ». Номи пуррааш «Меъёри Чамолӣ ва Миғтоҳи Абӯ Исҳоқӣ» аст. Ин аса бо номҳои «Фарҳанги Шамси Фаҳрӣ», «Луғати фурс қадим» низ машҳур аст. Аз сабаби ба ҳокими Форсу Йро Чамолиддини Абӯ Исҳоқи Инчу (1341-1353) баҳшид шуданаш номи «Меъёри Чамолӣ» гирифтааст. Муаллифи ин фарҳанг Шамсиддин Муҳаммад Фаҳрӣ Ислоҳон мебошад, ки таълифи асарро соли 1344 дар Луристон битмом расонидааст. Асар аз чор қисми: а) арӯз, б) рисолаи қофия, в) балоғат, г) луғатнома иборат аст. Фарҳанг аз рӯи тартиби ҳарфҳои охирини калимаҳо эзоҳшаванда чида шудааст. Қариб ҳамаи порчаҳо шеърӣ, ки барои тасдиқи маъно оварда мешавад, ба қалами муаллифи луғат тааллук дорад. Ба ғайр аз ин, да баъзе ҳолатҳо байту мисраҳои Фирдавсӣ, Унсур, Фарруҳӣ, Манучехрӣ, Ҳаффоғ, Маъруғӣ, Камол Исмоили низ сварда шудааст. «Меъёри Чамолӣ» 158 мақолаи луғавиро фаро мегирад. Капранов В.А. моддаҳои лугавии «Луғати фурс» ва «Меъёри Чамолӣ»-ро бо ҳамдигар муқоиса намуда, ба чунин хулоса меояд. Гуфтани мумкин аст, ки луғати «Меъёри Чамолӣ» моҳиятан нусхай «Луғати фурс» буда, дар интиҳоб калимаҳои эзоҳшаванда ва тафсир каме (аз «Луғати фурс») фарқият мавҷуд аст. Шарҳи калимаҳо ба восита синонимҳо, антонимҳо ва баъзан маъноҳои як калима, ки омонимҳоро низ ташкил мекунад, тафсир ёфтаванд хинёгар -мутриб; сипеҳр - осмон; ҳом - яке зидди пухт аст; нафрин - зиддай оғарин; наво - панҷ маъно дорад тавонгарӣ ва созгарӣ аст; дуввум, сипоҳ аст, саввум сози хинёгарон аст, ки онро зананд; чаҳорум, пардаес аз пардаҳои мусикӣ, панҷум, гаров аст, ки араб раҳа гӯянд.²⁰

Аз ин ҷо чунин хулоса мебарояд, ки «Луғати фурс» - Асадии Тӯсӣ ба «Меъёри Чамолӣ» таъсирӣ бузур расонидааст. Дар навбати ҳуд, луғати «Меъёри Чамолӣ» ро муаллифони фарҳангҳои «Тӯҳфат-ул-аҳబ», «Маҷмаъул-фурс», «Фарҳанги Ҳусайнӣ Вағоӣ», «Фарҳанг Ҷаҳонгирий» ва ғайра ҳамчун сарчашма истифод

бурудаанд. «Ҷаҳонгирий» дар зимни шарҳи калимаи ҷаҳмоҳ» ба ин луғат ишорати маҳсус дорад:

Чаҳмоҳ -(оташзана) ва дар «Фарҳанги Ҳиндушоҳ» ва Шомси Фаҳрӣ ба маъни киса, ки дар он шона ва сӯзан на ҷузъ он ниҳанд, маркум аст. Шамси Фаҳрӣ ба муддаои ҳуд ин байт гуфта:

Ба ҷои шонаву оташзана сипоҳи ў,
Кунанд пур зи явоқит кисаву чаҳмоҳ.

4. ФАРҲАНГИ ҚАВВОС

Асосгузори фарҳангнигории форсу тоҷик дар Ҳиндустон Фаҳриддин Муборакшоҳ Қаввоси Ғазнавӣ, муаллифи «Фарҳанги Қаввос» мебошад. Ў дар айни замон яке аз шоирони машҳури даври ҳуд низ маҳсуб мешуд.

«Фарҳанги Қаввос» баъд аз «Луғати фурс» яке аз қадимтарин луғатномаҳо аст, ки то замони мо омада расонидааст. Даҳстхати ин луғат дар китобхонаи Калкутта маҳфуз буда, он аввалин маротиба соли 1974 аз тарафи профессори Университети Алигарҳ - Назир Аҳмад нашр карда шудааст.

Ин фарҳанг дар адабиёти луғатшиносӣ бо номҳои «Фарҳангнома», «Фарҳанги Фаҳри Қаввос», «Фарҳанги панҷ баҳш», Фарҳанги «Шоҳнома» низ машҳур аст. Муаллифони луғатҳои баъдина «Фарҳанги Қаввос»-ро ҳамчун сарчашмаи мӯътабар истифода намудаанд. Масалан, луғатҳои «Дастур-ул-афзол» (1342), «Атод-ул-фузало» (1419) «Зуғонғӯё» (1433), «Баҳр-ул-Фазоил» (1433), «Шарафномаи Мунярӣ» (1473), «Муайд-ул-Фузало» (1519) ба фарҳанги «Фаҳри Қаввос» дар муайян намудани шакл ва маъни калимаҳо муроҷиат кардаанд. Доир ба таърихи таълифи «Фарҳанги Қаввос» муаллифи он дар дебочаи фарҳанг чунин менигород:

«... Рӯзе дар анҷумане нишаста будам. Ёрони ҳамдилу ҳамманиш гирд омада буданд. Орзуи ҳонҷани корнома дар дили эшон роҳ ёфт. «Шоҳнома», ки беҳтарин номаҳост пеш оварданд ва дар ҳонҷани он ком устувор карданд, ҳушу гӯш бар он устувор гумоштанд, то он чи аз пӯшидаҳои он дар дил доштанд, бипурсиданд, ҳама сӯи яқдигар медианд. Аммо касе он дар боз намекушод ва доди он суханҳо ба сазо намедод. Дӯсте ба ман рӯй оварду гуфт:

Байт:

Гүёи ҳаңон чаро хомүш аст?

Барчүш кунун, ки чои үш аст!

Маро чун аз гуфти ў гузирү турез наўуд, хушнуд шудам ва дари хастагӣ ва дилтангиро бар худ барбастам, хости маниш ва андешаи дил пайвастам, фарҳангномаҳоро бо ҳам кунам. Нахуст «Шоҳюма»-ро, ки шоҳи номҳост, пеш овардам ва аз сар то по фуру ҳондам. Он чӣ аз сухани паҳлавӣ буд, ҳамаро ҷудогона бар қоғаз бинвиштам. Он гоҳ фарҳангномаҳои дигар, ки онҳо фарҳангнома навиштаанд, дар забони тозӣ ва порсӣ тарҷимон карда ҳамаро фурӯ ниғаристам».

Аз нуқтаи назари тартиб калимоти ҳарфи аввали луғат боб ва ҳарфи охири он фаслро ташкил медиҳад.

Муаллифи «Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ» (1608) Ҳусайнӣ Инҷу ба «Фарҳанги Қаввос» ҳамчун сарчашмай асосӣ муроҷиат кардааст ва аз он ба таври фаровон истифода бурдааст.

«Фарҳанги Қаввос» 1340 мақолаи луғавиро дар бар мегирад ва он аз рӯи принсипи тематики сохта шудааст. Мувофиқи навиши С.И.Баевский дар таҳияи «Фарҳанги Қаввос» луғати арабии Замахшарӣ - «Муқаддимат-ул-адаб» (асри X11) таъсири босазое дорад.

Луғат аз панҷ бахш иборат буда, ҳар бахш дар навбати худ ба гунаҳо (фаслҳо) тақсим карда шудааст:

Бахши аввал. Дар бораи номҳое, ки дар само мавҷуд аст.

Бахши дуввум. Номҳои ашёҳое, ки бо замин алоқаманданд: замин, кӯҳ, санг, хок ва ғайра.

Бахши саввум. Дар бораи номи олами растаниҳо: алаф, дараҳт ва ғайра.

Бахши чаҳорум. Дар бораи номи олами паррандаҳо.

Бахши панҷум. Дар бораи номи ашёҳое, ки одамон ба вучуд меоранд.

Чӣ навъе ки зикр намудем, бахшҳо дар навбати худ ба гунаҳо тақсим мешаванд. Барои мисол бахши саввумро дида мебароем. Ин бахш аз чор гуна иборат аст.

Гунаи аввал. Дар бораи номи алаф ва қабудиҳо.

Гунаи дуввум. Дар бораи номи гулҳо.

Гунаи саввум. Дар бораи номи дараҳтон.

Гунаи чаҳорум. Дар бораи номи киштукор ва ғалладона.

Фаҳри Қаввос сарчашмаи луғати худро нишон намедиҳад, лекин дар натиҷаи муқоисаи мақолаҳи луғавӣ ба чунин ҳулоса омадан мумкин аст, ки ўз «Луғати фурс» ва луғати арабии Замахшарӣ истифода кардааст. «Фарҳанги Қаввос» муқаддимаи муҳтасар низ дорад, ки дар он сабаби таълифи луғат ишора шудааст. Дар «Фарҳанги Қаввос» асосан калимаҳои форсӣ-тоҷикӣ ба таври муҳтасар шарҳ дода шудаанд. Дар фарҳанг барои таъииду тасдиқи маънои калимаҳо аз шоирон Масъуди Саъди Салмон, Муиззӣ, Саной, Адиг Собири Тирмизӣ, Сӯзани, Анварӣ, Ҳоқонӣ, Заҳири Фарӯбӣ, Низомии Ганҷавӣ, Аттори Нишопурӣ ва ғайраҳо, ки баъди таҳияи «Луғати фурс» ҳаёт ба сар бурдаанд, мисолҳо оварда мешавад. «Фарҳанги Қаввос» барои муайян намудани мансубияти ашъори шоирони асри XIX ҳамчун сарчашмаи адабӣ низ хизмат карда метавонад.

Муқоисаи «Луғати фурс» ва «Фарҳанги Қаввос» нишон медиҳад, ки муаллиф аз «Луғати фурс» истифода кардааст ва дар баъзе мавриҷҳо шарҳи «Фарҳанги Қаввос» нисбатан муҳтасар аст:

Боза – чӯбе бошад на дарозу на кӯтоҳ, онро дудастӣ гӯянд ва чӯбдасте низ хонанд ва шутурбонон доранд.

«Луғати фурс»

Боза – чӯбдастеро гӯянд.

«Фарҳанги Қаввос»

«Фарҳанги Қаввос» барои инкишофи фарҳангнигории минбаъдаи Ҳиндустон мавқеи муносиб бозидааст ва аҳли илму адаб аз он ба таври самараҳаҳш истифода кардаанд.

5. Фарҳанги «Донишномаи Қадархон»

Як нусҳаи бисёр нодир ва нағиси ин луғат таҳти рақами С-324-2573 дар фонди дастнависҳои АФ Республикаи Ozарбойҷон бо унвони «Луғати паҳлавӣ» нигоҳ дошта мешавад, ки акси он (фотокопияаш) аз тарафи Раҳим Ҳошим, Ш. Ҳусейнзода ба Институти забон ва адабиёти АФ РСС Тоҷикистон оварда шудааст²³. Ин дастнавис 450 саҳифа буда, дар санаи 1406-1407 аз тарафи Исҳоқ бинни Иброҳими Бухорӣ китобат шудааст.

Муаллифи «Донишномаи Қадархон» Ашраф ибни Шараф-ул-Музаккар-ал-Форуқӣ буда, таълифи онро дар таърихи бисту якуми зилҳаҷҷаи соли 807 ҳичрӣ, мутобики 30 июни соли 1403-1404 мелодӣ ба итмом расонидааст. Муаллифи фарҳанг пеш аз шарҳи луғатҳо ҷар саҳифаҳои 17, 18, 19 дар бораи номи қадимаи моҳҳо ва номи ҳар як аз рӯзҳои моҳ ва ҷашнҳо маълумот дода, байд ба боби алифи луғат мегузарад.

Луғати «Донишномаи Қадархон», чунон ки дар дебочаи муаллиф қайд шудааст, аз 22 боб иборат буда, дар тартиби луғат ҳарфи охир ба эътибор гирифта шудааст. Бобҳо ва номи шоирон бо хати як қадар бузургтар ва калимаҳои шарҳшаванда бо ранги сурҳ китобат шудаанд. Дар боби аввал, ки «Боби алиф» номида шудааст, 95 луғат ҷо дода шудааст, ки ҳар қадоми онҳо бо «алиф» поён меёбанд: доро, сито, сорво, торфо ва ғайра.

Адади луғатҳое (калимаҳо), ки дар ин асар шарҳ дода шудаанд, 2419 буда, китоб бо луғати «Карной» ва бо ин байт:

**Шоҳе, ки диҳад сад ман карнои футӯҳаш,
Гӯши кари пилони фалакро шунавой.**

ба анҷом мерасад.

Муаллиф меҳнати бисёре сарф карда, луғатҳоеро, ки асосан дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ ва «Сикандарнома»-и Низомӣ ва ашъори шоирони дигар вомехӯранд, инчунин номи давоҳоеро, ки ҳукамо дар асарҳои тиббӣ ба кор бурдаанд, ҷамъ намуда, ҳар қадоми онҳоро бо байте исбот кардааст. Дар ин фарҳанг аз осори зиёда аз 75 нафар шоирони форсизабони Мовароуннаҳр, Ҳурросон ва Озарбойҷон, ки аз аспи X то аспи XI ҳаёт ба сар бурдаанд, мисолҳо оварда мешаванд.

«Луғати фурс»-и Асадии Тӯсӣ ва «Меъёри Чамолӣ» ба ин луғатнома таъсири бузург расонидааст. Аммо муаллифи «Донишномаи Қадархон» ба ғайр аз калимаҳо, ки дар «Луғати фурс» шарҳ дода мешавад, як микдор калимаҳои дигареро ҳам ба луғати ҳуд илова намуда ва бештар истилоҳоти тиббии замони ҳудро низ шарҳ дода ва ба исботи онҳо аз шоирони гузашта ва муосири ҳуд мисолҳо меорад.

Дар ин асар аз осори Рӯдакӣ дар зимни калимаҳои шарҳшаванда 64 байт оварда шудааст, ки чандтои онро ба тариқи мисол меорем:

Халолуш - ғалаба ва машъала бувад:

Бар гирди гули сурх хати нав бикашидӣ,
То халқи ҷаҳонро бификандӣ ба халолуш.

Нева - нолиш ва навҳаву ҳурӯш бувад:

Гӯши ту солу маҳ ба рӯз равад,
Нашнавӣ неваи ҳурӯшонро.

Навгувора - бисёргӯй бувад:

К-аз шоирон наванд манаму навгувора,
Як байти парниён кунам аз санги хора.

Сипарӣ - тамомшуда ва ба сар расида бувад:

Буто, наҳоҳам гуфтан тамом мадҳи туро,
Ба шарм дорад ҳуршед, агар кунам сипарӣ.

Дорбӯй - ӯд бувад:

То сабрро набошад шириинии шакар,
То бед бӯй надиҳад монанди дорбӯй...

Фарҳанги «Донишномаи Қадархон», - менависанд Раҳим Ҳошим ва Ш. Ҳусейнзода, - на танҳо аз нуқтаи назари забоншиносӣ, истилоҳоти тиббӣ ва номи давоҳо, балки дар айни замон барои таърихи адабиёти тоҷик-форс низ манбаъи мухиме мебошад. Муаллифи он Афраш бинни Шарафи Чандирӣ ба забон ва адабиёти тоҷику форс хизмати бисёр бузурге карда, як микдор осори шоирони гузашта ва аз он ҷумла шеърҳои Рӯдакиро аз абадӣ талаф шуда рафтан начот додааст.

6. «Адот-ул-ғузало». Таснифи Қозихон Бадр Муҳаммади Дехлавӣ мутахаллис ба Ҷӯрвон аст, ки соли 1419 дар Ҳиндустон таълиф гардидааст.

Луғат аз ду қисм иборат буда, дар қисми аввал калимаҳои алоҳида аз рӯи тартиби ҳуруфоти аввал ва дуюми калимаҳо ҷо дода шуда, дар қисми дуюм таркиб ва ибораҳои образнок аз рӯи тартиби ҳарфи аввал ва охир чида шудааст. Муаллиф калимаю ибораҳои нисбатан мушкилфаҳмеро, ки дар эҷодиёти Фирдавсӣ, Ҳоқонӣ, Анварӣ, Форёбӣ, Саъдӣ ва ғайра дучор меоянд, шарҳ додааст. Муаллиф дар тартибидиҳии ин луғат аз «Фарҳангномаи Ғаҳри Қаввос», «Лисонат-ун-Насир», «Рисолаи Асадии Тӯсӣ (Луғати Фурс)», «Дастур-ул-афозил», «Лисон-ул-шуаро», «Фавоиди Бурҳонӣ» ва ғайра

ҳамчун сарчашма истифода кардааст. Аксарияти ин луғатҳо (ба ғайр аз «Фарҳанги Фаҳри Қаввос» ва «Луғати фурс») то замони мо нарасидааст. Муаллиф баробари зикр намудани шарҳи калимаҳо маъни арабӣ ва ҳиндии онро низ меорад:

Оҳанрубо – он санге, ки оҳанро ба худ қашад ва араб онро миқнотис гўяд ва аҳли ҳинд чананг гўяд.

Садпоя – ҳазандеаст, бисёрпой ва заҳрдор, ки баъзе онро ҳазорпоя хонанд ва аҳли ҳинд онро иканчура хонанд.

Луғат муқаддима низ дорад, ки дар он очерки мухтасари лекоинӣ-грамматикии забони тоҷикий-форсӣ зикр ёфтааст. Дар охири луғат калимаю ибораҳои арабӣ ба таври алоҳида шарҳ дода мешавад.

Луғати «Адот-ул-фузало» барои таснифи «Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ», «Шарафномаи Аҳмади Мунярӣ», «Муайдид-ул-фузало», «Мадор-ул-афозил», «Мачмӯъ-ул-фурс» ва ғайра ҳамчун сарчашмаи лексикографӣ хизмат кардааст.

7. **«Зуфонгӯё ва ҷаҳонпӯё»**, номи дигараш «Ҳафт бахш», муаллифи луғат Бадриддин Иброҳим аст. Муаллифони луғатҳои «Фарҳанги Иброҳимӣ» (1473), «Тӯхфат-ус-саодат» (1510), «Муайдид-ул-фузало» (1519), «Мадор-ул-афозил» (1593), «Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ» (1608) ва ғайра ҳамчун сарчашма истифода бурдаанд.

Гарҷи мавҷудияти ин фарҳанг дар луғатҳо зикр шуда бошад ҳам, нусҳаи аслии он дар солҳои охир ёфт шудааст. Соли таълифи луғат аниқ нест. Муаллифи «Мадор ул-афозил» фарҳанги «Зуфонгӯё»-ро ба қатори сарчашмаҳои «Кутуби мутақаддимин» номбар мекунад.

Профессори Университети Алигархия (Ҳиндустон) Назир Аҳмад дар мақолаи худ, ки ба тадқики «Фарҳанги Фаҳри Қаввос» ва «Дастур-ул-афозил» бахшидааст, қайд мекунад, ки «Зуфонгӯё» то соли 1433 навишта шудааст. Ҷӣ навъе ки С. И. Баевский менависад, фарҳанги «Зуфонгӯё» байд аз «Фарҳанги Фаҳри Қаввос» (соли таълифаш 701-1301), дар асри X1У таълиф шудааст.

«Зуфонгӯё» яке аз аввалин фарҳангҳои нисбатан калонҳаҷм мебошад, ки дар он 5170 вокабула тафсир шудааст. Соҳти он чунин аст: луғат аз ҳафт қисми бузург (бахш) иборат аст, ки ҳар як бахш луғатномаи алоҳидаро ташкил мекунад. Бахш дар навбати худ ба боб (гуна)-ҳо

чудо мешавад. Бобҳо аз рӯи ҳарфи аввали калимаи эзоҳшаванда ҷойгиранд. Гуна ба баҳрҳо чудо мешавад, ки баҳрҳо дар дохили гуна аз рӯи ҳарфи охири калимаҳои эзоҳшаванда чида шудаанд.

Луғати «Зуфонгӯё» аз ҳафт бахши зайл иборат аст:

Бахши 1 суханони форсӣ (садда);

Бахши II суханони форсӣ (мураккаб);

Бахши III суханони форсӣ (масдар);

Бахши IV суханони арабӣ;

Бахши V суханони арабӣ, форсӣ ва наботӣ;

Бахши VI суханони румӣ;

Бахши VII суханони туркӣ;

Муаллиф оид ба соҳту принсип ва қабатҳои лексикии калимаҳои эзоҳшавандаи фарҳанг чунин менигород:

«Ҳар чӣ дар забони тозӣ ва порсӣ ва паҳлавӣ ва дарӣ ва юнонӣ ва туркӣ ва ҷуз он буд ҳам зи фард нигаристам ва ягон-ягон дар хонаи нигор овардам ва бад-онҷӣ расидам ва тавонистам ва шунидам ва дидам ва дуруст гардонидам ва тарзузоне ҷудогона биёростам ва онро баҳш-баҳш ва гуна-гуна ва баҳр-баҳр кардам ва ба кӯтоҳӣ кӯшидам, на ба дарозӣ ва ба суд гардонидам, на ба бозӣ ва номи ин фарҳангнома «Зуфонгӯён ва ҷаҳонпӯён» ниҳодам.

Барои мисол бахши Ш-ро аз назар мегузаронем. Ин баҳш, ки дар он суханони форсӣ (масдар) оварда шудааст, аз 23 гуна иборат аст. Дар 23 гуна зиёда аз 240 масдар ва шаклҳои масдарӣ шарҳ дода мешавад. Масалан, гунаи нахуст, ки дар оғози он алиф аст: **андойидан** – гил кардан ва молидан(ро) гӯянд, **гиландой** – яъне гил молида (саҳ. 147).

Афшондан – партоб кардан, чунон ки остин ва доман ва ҷун ҳамза ҳазф кунанд ба қасри «фо» гӯянд (фишондан) байт:

**Агар дастам дихад рӯзе, ки ин сон аз ту бистонам
Казои аҳди мозиро шабе барафшонам.**

саҳ. 150

Муаллиф дар бисёр мавридиҳо шаклҳои гуногуни як калимаро нишон медиҳад, ки ин равияро дар фарҳангҳои дигар низ мушоҳида карда метавонем: **ангехтан** – пайдо кардан ва дур кардан ва қашидан, бунёд ангезидан:

дўхтан – дўзидан ва гузордан ва адо кардан, бунёд дўзидан бувад (саҳ. 151).

Дар «Зуфонгўё» барои таъиidi маънои калимаҳо мисолҳо хеле каманд.

Бадриддин Иброҳим дар муқаддимаи фарҳанг сарчашмаҳои лексикографиро нишон надодааст, лекин аз мақолаҳои луғавӣ маълум мегардад, ки ў асосан аз фарҳангҳои «Луғати фурс», «Фарҳангномаи Фахри Қаввос», «Рисолаи Носири Аҳмад» ва «Фарҳангги Фирдавсӣ» истифода бурдааст.

Фарҳанг мулҳақот низ дорад, ки дар он калимаю ибораҳои кинояй оварда мешаванд: **Об дар ҷигар надорад** - яъне факир ва мукилҳол аст (саҳ. 164). «Зуфонгўё ва ҷаҳонпӯё» дар таърихи лексикографияни тоҷику форс яке аз фарҳангномаҳо мебошад, ки лексикаи забони тоҷикий-форсиро ба гурӯҳҳо-бахшҳо тақсим намуда, қабатҳои лексикаи забонро нисбатан муфассал ба тартиб овардааст. Дар боби алоҳида додани калимаҳои туркӣ, румӣ ва ғайра гувоҳи он аст, ки дар забони тоҷикий-форсӣ ин гуна калимаҳо аз давраҳои хеле қадим иқтибос шуда будаанд.

8. «Уммон-ул-маонӣ». Ин луғат дар зери раҳами 957 дар фонди дастнависҳои Институти шарқшиносии АФ Тоҷикистон маҳфуз аст. Ин нусхай луғат соли 1824 дар Тошканд (Чоч) аз тарафи котиб Мирзо Ниёз ибни Мирзо Шариф рӯбардор шудааст.

Муаллифи луғат Сайдид Иброҳим Саъду Суъуди амираки Балхӣ дар муқаддима қайд мекунад, ки вай аз осори муаллифони гуногун калимаҳои нодири тоҷикий ва иқтибосиро, ки аз забонҳои арабӣ, паҳлавӣ, туркӣ ба забони тоҷикий-форсӣ дохил шудаанд, ҷамъ намуда, луғати «Уммон-ул-маонӣ»-ро соли 1455 таълиф намудааст. Дар фарҳанг калимаҳои эзоҳшаванда аз рӯи тартиби ҳуруфи аввал ва охир ҷой дода шудаанд. Тафсири калимаҳо нисбатан мухтасар буда, барои таъкиди маънои онҳо мисолҳо дода намешавад. Маъҳазҳои истифода бурдаи муаллиф дар дохили мақолаи луғавӣ нишон дода намешавад: **Масалан, ҷамиидан** – хиромидан, **талотум** – мавҷ задан; **аҳиббо** – дўстон; **ҷустан** – талаб ва ғайраҳо.

Аз рўи чо додани тартиби калимаҳо дар луғат чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки муаллифи он бо фарҳангҳои пешина, аз ҷумла «Меъёри Ҷамолӣ» ва «Адот-ул-фузало» шинос буда, аз онҳо истифода бурдааст. Ин луғат аз тарафи соҳибфарҳангони баъдина ҳамчун сарчашмаи лексикографӣ нисбатан кам истифода шудааст.

9. Фарҳанги «Шарафномаи Аҳмади Муняри». Нусхаҳои дастнависи ин луғат, аз ҷумла як дастнависи он зери рақами 418 дар фонди дастнависҳои Институти шарқшиносии АФ Тоҷикистон то замони мо омада расидааст.

Ин луғат бо номҳои «Фарҳанги Иброҳимӣ», «Шарафнома» низ машҳур аст. Муаллифи ин асар Иброҳим Қавомиддини Форуқӣ буда, дар асри XУ дар Биҳори Ҳиндустон умр ба сар бурдааст. «Шарафнома» соли 1473-1474 тартиб дода шуда, ба шайх Шарафиддини Аҳмади Муняри баҳшида шудааст.

Луғат муқаддимаи лексикӣ-грамматикий дорад, ки дар он баъзе қоидаҳои забони тоҷикий-форсӣ, аз ҷумла дар ҳусуси маънии ҳурдиро ифода намудани пешванди -ча, назифаи артикли -е ва бо исмҳои шахси ҷамъ омадани пасванди -он ва бо исмҳои ғайри шаҳс омадани пасванди -ҳо, бо мисолҳо нишон дода мешавад.

Луғат аз рўи тартиби ҳуруфи аввалу охири калимаҳои эзоҳшаванда тартиб дода шуда, аз рўи ҳарфи аввал ба бобҳо ва аз рўи ҳарфи охир ба фаслҳо тақсим мешавад. Аз аз нисф зиёди калимаҳои эзоҳшаванда бо мисолҳо аз осори Фирдавсӣ, Анварӣ, Низомӣ, Ҳоқонӣ, Саъдӣ, Сӯзанӣ, Ҳофиз, Заҳири Форёбӣ ва ашъори ҳуди муаллиф таъиид карда шудаанд.

Дар охири ҳар як фасл калимаҳои туркӣ ба таври алоҳида оварда мешавад. Аз ин луғат соҳибони «Тӯҳфат-ус-саодат», «Муайд-ул-фузало», «Кашф-ул-луғот в-ал-истилоҳот», «Фарҳанги Мирзо Иброҳим», «Мадор-ул-афозил», «Маҷмаъ-ул-фурс», «Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ», «Фарҳанги Шамсӣ», «Ашҳар-ул-луғот» ва ғайра ҳамчун сарчашма истифода бурдаанд.

БОБИ II ЛУГАТНАВИСИИ ТОЧИКУ ФОРС ДАР АСРҲОИ ХУ1-Х1Х

Дар асрҳои ХУ1-Х1Х луғатнависии тоҷику форс нисбат ба асрҳои пешина ба қуллаи баланди инкишофи худ мерасад ва давраи сермаҳсултарин ба шумор меравад. Дар ин давр луғатҳои қалонҷаҷми аз ҷиҳати принсипҳои лексикографӣ пухта ва қабатҳои лексикаи забонро нисбатан пурра дарбаргиранда ба майдон меоянд.

Дар давраи ҳукумронии темуриён Ҳинд, ки солҳои 1526-1857 дар Ҳиндустон салтанат доштанд, илму маданият ба забони тоҷикӣ-форсӣ ба дараҷае пеш меравад, ки имрӯз ифтихори Ҳиндустон ва тамоми форсизабонони ҷаҳон гардидааст. Омӯхтани забони тоҷикӣ-форсӣ дар ин давра ҳукми заруратро гирифта буд, ҷунки ҳамаи корҳои давлатӣ, идоравӣ ва умуман навиштаҷот асосан ба ин забон анҷом дода мешуданд.

«Сабаби дар асрҳои ХУ-ХУП ва баъдина, -менависад Капранов В. А., - дар Ҳиндустон ин гуна инкишофи бузург ёфтани луғатнависӣ дар он сарзамин дар ин давра ҳеле зиёд инкишоф ёфтани назму насрни забони «форсӣ» мебошад. Ба ин муносибат масъалаи омӯхтани забони форсӣ, луғатҳои қадими тоҷик ва ҳамчунин шарҳ ва тафсири қалимаҳое, ки муаллифони тоҷикзабони ҳиндӣ кор мефармуданд, ҳукми заруратро гирифта буд»,²⁶

Шаҳриёри Нақавӣ дар асари худ Фехрасти фарҳангҳоеро меорад, ки дар Ҳинду Покистон таълиф ёфта, микдори онҳо 142 адад аст. Албатт, ҳамаи ин луғатномаҳо аз ҷиҳати дарбаргирии лексикаи забони тоҷикӣ-форсӣ ва шарҳу тафсири қалимаҳо як ҳел нестанд. Баъзеи онҳо дар таърихи луғатнависӣ он қадар машхуру маълум намебошанд. Лекин ҳаминро қайд кардан лозим аст, ки луғатҳои машхур, ки имрӯз ифтихори луғатшиносии тоҷику форсро дар ҷаҳон машхур гардонидааст, дар ҳамин давр ва дар ҳамин сарзамин ба майдон омадаанд.

Дар ин замон дар як муддати нисбатан кӯтоҳ тартиб дода шудани якчанд луғатҳо мушоҳида карда мешаванд. «Мадор-ул-афозил»-и Ас-Сирҳинӣ, «Қашғ-ул-луғот»-и Абдурраҳим ибни Аҳмади Сури Биҳорӣ ва «Фарҳанги

Чаҳонгирӣ» дар давоми 15-20 соли охирҳои асри ХУ1 ва аввали асри ХУП таълиф мёёбанд.

Алӣ Асғари Ҳикмат ба замони навишта шудани «Бурҳони қотеъ» ишора намуда мегӯяд: «Хосса, ки қарни Ҷадҳум (ХУ1) дар миёни соири қуруни таърихи адабиёти форсӣ ба тааддути таълифот дар риштai луғат (лексикографӣ) имтиёз дорад ва чунин маълум мешавад, ки дар он аср басту тавсиаи адаби форсӣ дар Ҳиндустон ва интишори азими кутуби шеър ва девонҳои асотиди назм дар дарбори Акбар ва Шоҳҷаҳон ва Ҷаҳонгир ба камоли равнақу ривоҷ расида, мардуми ҳиндро беш аз пеш мутаваҷҷехи маонии бисёре аз луғоту истилоҳоти мушкила намуд ва ҳочати худро ба китоби луғате, ки форсӣ ба форсӣ бошад ва абёти мушкилро маънӣ намояд, зиёдтар аз қуруни собиқа эҳсос мекарданд».

Дар давраҳои баъдина (асрҳои ХУП-Х1Х) низ луғатномаҳои машҳуре тартиб дода мешаванд, ки онҳо бо ҳастии худ имрӯз луғатнависии тоҷик-форсро боз ҳам ба поҳои баланд бардоштаанд.

Ҳар як луғат як асари мукаммалест, ки бо принсипу соҳт ва дарбаргирии заҳираи луғавӣ аз луғатҳои пеш аз худ соҳташуда фарқи муайян дорад ва муаллифи он бо меҳнати тоқатфарсои худ барои тавсиаи лексикография ва лексикология хизмати шоистаэро анҷом додааст.

Мо ин ҷо дар ҳусуси луғатномаҳое маълумот медиҳем, ки бидуни онҳо инкишофи таърихи лексикографияи тоҷик-форсро тасаввур кардан мушкил аст ва онҳо дар таърихи луғатнависии тоҷику форс асарҳои барҷастатарин ба ҳисоб мераванд.

1. «Тӯҳфат-ус-саодат», номи дигарааш «Фарҳанги Искандарӣ» аст. Муаллифаш Маҳмуд бинни Зиёуддини Муҳаммад, ки луғатро ба ҳукмрони давр - Сикандари Лӯдӣ (1489-1517) баҳшидааст. Луғат соли 1511 дар Ҳиндустон таълиф ёфтааст. Дар ин луғат асосан калимаҳои тоҷикӣ-форсӣ ва қисман арабию туркӣ гирд оварда шудаанд. Фарҳанг аз 32 боб иборат аст, ки ҳар як боб дар навбати худ ба ду фасл: 1. Муродифот, 2. Истилоҳот ва мураккабот тақсим мешавад. Фаслҳо аз рӯи ҳарфи охир чида шудаанд.

Муаллиф барои таъииди маънои калимаҳои эзозиашаванда мисолҳо намеорад. Дар муқаддимаи

фарҳанг истифода шудани чунин сарчашмаҳои лексикографӣ нишон дода мешавад; «Замир», «Дастур» «Фарҳанги Фаҳри Қаввос», «Зуфонгӯё», «Дастур-ул-афозил», «Адотул-ғузало», «Шарҳи маҳзан», «Фарҳанги Қозӣ Захир», «Хусайнӣ» (Фарҳанги Хусайнӣ), «Аҷоиб» (Фарҳанги Аҷоиб). Ба ғайр аз ин фарҳангҳои номбаршуда муаллиф боз аз 5 луғати арабӣ истифода кардааст. Аз фарҳангҳои муаллиф номбар карда баъзеашон то замони мо нарасидаанд.

Муаллифони фарҳангҳои «Маҷмаъ-ул-ғурс», «Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ», «Мадор-ул-афозил» ва ғайраҳо «Тӯҳфат-ус-саодат»-ро ҳамчун сарчашма истифода бурдаанд.

Нусҳаи ягонаи дастхати ин луғат дар зери рақами С.313 дар фонди дастнависҳои Институти шарқшиносии АФ Россия (Ленинград) нигоҳ дошта мешавад.

2. «**Муайд-ул-ғузало**», муаллифаш Муҳаммад ибни Лод ибни Абдулваҳҳоби Деҳлавӣ аст. Луғат соли 1519 дар Ҳиндустон таълиф шудааст. Як нусҳаи дастхати ин луғат бо рақами 1046 дар фонди дастнависҳои Институти шарқшиносии АФ Тоҷикистон, ки соли 1888 рӯбардор шудааст, нигоҳ дошта мешавад. Чопи литографии ин луғат соли 1899 дар Конпур ба амал омадааст.

Чӣ навъе ки муаллиф қайд мекунад, вай дар ин асар калимаҳои маҳаллии сокинони вилоятҳои гуногуни форсизабон, калимаҳои аз асарҳои хондааш интихобшуда ва аз забони намояндагони соҳаҳои мухталифи табақаҳои иҷтимоӣ шунидаашро, ки бештар характеристери терминологӣ доштанд, ҷамъ намуда шарҳ медиҳад. Луғат аз рӯи ҳарфи аввал ва охири калимаҳои эзоҳшаванда тартиб дода шудааст. Ҳамаи калимаҳо, ки дар аввалишон ҳарфи якхела доранд, қисми ҷудогонаро ташкил намуда, «китоб» номида мешавад. «Китоб»-ҳо аз рӯи тартиби ҳарфи охирини калимаҳо ба бобҳо ҷудо мешаванд. Ҳар боб дар навбати худ ба се фасл: 1) Фасли калимаҳои арабӣ; 2) Фасли калимаҳои тоҷикӣ-форсӣ; 3) Фасли калимаҳои туркӣ тақсим мешавад.

Дар тафсири калимаҳо баъзан синонимҳои ҳиндуғии онҳо низ дода мешавад.

Муаллиф барои тасдики маънои калимаҳо аз осори Фирдавсӣ, Низомӣ, Саноӣ, Ҳоқонӣ, Анварӣ, Ҳофиз, Салмони Совачӣ, Саъдӣ ва дигарон порчаҳои шеъри мөорад.

Муҳаммад Лод дар муқаддима номгӯи луғатҳоеро мөорад, ки онҳо ҳамчун сарчашмаи лексикографӣ барои таҳияи «Муайид-ул-фузало» хизмат кардаанд. Ин маъхазҳо аз «Лисон-уш-шуаро», «Адот-ул-фузало», «Дастур-ул-афозил», «Муайид-ул-фавоид», «Шарҳи Махзан-ул-асрор», «Тибби ҳақоиқ-ул-ашё», «Шарафнома», «Кунят-ут-толибин», «Фарҳанги илмӣ» ва инчунин аз луғати арабӣ «Суроҳ» ва «Точ» иборат мебошанд. «Муайид-ул-фузало» дар навбати худ барои фарҳанҷҳои «Мадор-ул-афозил», «Маҷмаъ-ул-Фурс», «Латоиф-ул-луғот», «Фарҳанги шамсӣ», «Дурри дарӣ», «Ашҳар-ул-луғот» ва ғайра ҳамчун сарчашма хизмат кардааст.

3. Фарҳанги Ҳусайнӣ Вафой. Нусҳаи дастнависи ин фарҳанг бо рақами 208 дар фонди дастнависҳои Институти шарқшиносии АФ Тоҷикистон маҳфуз аст, ки он соли 1794 дар шаҳри Аҳмаднангар (Ҳиндустон) аз тарафи Ҳочӣ Муҳаммад бинни Ҳочӣ Али рӯнавис шудааст. Ин луғат дар замони ҳукмронии шоҳ Тахмосп (1524-1576) соли 1526 таълиф ёфтааст. Фарҳанг аз 25 боб, 451 фасл ва 2425 моддаи луғавӣ иборат буда, бобҳо аз рӯи тартиби ҳарфи аввали калимаҳо мураттаб шудаанд. Дар луғат микдори моддаҳои луғавии ҳар як боб ва фасл нишон дода мешавад. Масалан, «боб-ул-алиф» 21 фасл аст ва 93 луғат, фасли ҳарфи «ҳамза» 14 луғат аст.

Фарҳанг муқаддимаи лексикӣ-грамматикий низ дорад, ки дар он дар хусуси баъзе қоидаҳои фонетикии ҳурофоти арабӣ-тоҷикӣ маълумот дода мешавад. Ҷи навъе ки муаллиф дар муқаддима қайд мекунад, дар тартиб додани ин асар аз фарҳанги Ҳиндушоҳ, Шамси Фаҳрӣ ва Шамсиддин Муҳаммади Кашмирий истифода бурдааст.

Муаллиф ба ғайр аз абёти доҳили фарҳанҷҳои зикршуда аз осори Амир Ҳусрав, Ҳасани Дехлавӣ, Ҳофиз, Салмони Совачӣ, Шоҳӣ, Чомӣ барин шоирон мисолҳо мөорад. Дар луғат ашъори худи муаллиф низ барои тасдики маънои калимаҳо оварда мешавад

Лексикаи фарҳангро асосан калимаҳои тоҷикий-форсӣ ва баъзе истилоҳоти соҳаҳои гуногун ташкил мекунанд. Дар луғат ба шакли навишти калимаҳо эътибор дода шуда, он бо ҳаракатҳои ҳарфҳо «фатҳа», «замма», «каср» ва ғайра нишон дода мешавад. Масалан, «Ҳинҷак»- ба касри «ҳо», дарахти кӯҳӣ, ки онро кӯҳнон гўянд ва араб онро ҳаббат-ул-ҳазро гўяд.

Маълум аот, ки дар фарҳангҳои пешина як шакли калима дар алифбои арабӣ бо тағиیر додани садонокҳои он якчанд хел ҳонда мешавад ва калимаҳои алоҳидаро ташкил мекунанд. Онҳо дар графикаи арабӣ омограф буда, вале дар графикаи имрӯза тамоман калимаҳои дигар-дигаранд. Агар мо ин ҳусусияти алифбои арабиро ба назар гирем, миқдори калимаҳои эзоҳшавандай баъзе луғатҳо то 30 фоиз зиёд ҳоҳад шуд.

Аммо ин ҳолат дар баъзе фарҳангҳо мушоҳида намешавад. Агар дар фарҳангҳо калимаҳои шаклан якхела (омографҳо) дар як вокабула омада бо ҳаракатҳои гуногун маъноҳои алоҳидаро ифода кунанд, дар «Фарҳангнома»-и Ҳусайн Вафой ин тавр нест. Дар ин фарҳанг ҳар як калима (вобаста ба ҳаракатҳояш) алоҳида-алоҳида (на ҳамеша) дода шудааст. Масалан, **Ҳанҷак** – ба фатҳи «ҳо»-руҳак бошад. **Ҳунҷак** – ба замми «ҳо» наботе бувад, ки онро дармона гўянд. **Ҳинҷак** – ба касри «ҳо» дарахтест кӯҳӣ, ки онро кӯҳнон гўянд ва араб онро ҳаббат-ул-ҳазро гўянд.

Ин принципи пешгирифтai муаллиф мисли луғатсозии имрӯза аст. Лекин муаллифи «Фарҳангнома» ба ин усул на ҳамеша риоя мекунад.

Масалан: **Такӯк** – ба аввали мафтӯҳ ва сонии мазмум ва «вов»-и мачхул, сӯрохие бошад, ки аз зару сим ва гил ва амсоли он ба сурати чонворе бисозанд ва дар арабӣ аҳмак ва нодонро гўянд ва ба аввали мазмум (туқӯк) ғурфаи бузургро гўянд.

Фарҳангномаи Ҳусайнни Вафоиро муаллифони «Маҷмаъ-ул-ғурс», «Дурри дарӣ», «Фарҳангчи Ҷаҳонгирӣ» «Бурҷони қотеъ» чун сарчашма истифода бурдаанд.

4. «Тӯҳфат-ул-аҳбоб»-и Ҳофизи Ӯбаҳӣ. Номҳои дигараш «Тӯҳфаи хонӣ», «Китоби луғати фурс», «Ҳалли луғати форсӣ». Муаллифи фарҳанг Ҳофиз Султон Алии Ӯбаҳӣ, ки ҳамзамони Алишер Навоӣ буда, дар қишлоғи

Ўбаҳ (наздикии Ҳирот) тавваллуд ёфтааст. Луғат соли 1530 дар Осиёи Миёна (Бухоро) навишта шудааст.

Барои тартиб додани ин луғат муаллиф аз «Луғати фурс»-и Асадии Тўсӣ, «Меъёри Ҷамолӣ»-и Шамси Фахрӣ истифода намудааст. Микдори калимаҳои эзоҳшаванди луғат зиёда аз 2400 буда, асосан лексикаи қадимаи тоҷикӣ-форсӣ ва қисман калимаҳои шевагиро дар бар мегирад. Дар охири луғат як микдор ибораҳои фразеологӣ низ шарҳ дода мешавад.

Муаллиф барои таъииди маъно асосан абёти шоирони асрҳои X-X1-ро меорад. Луғат аз рӯи ҳарфи аввал боб ва аз рӯи ҳарфи охир фаслро ташкил мекунад.

«Тўҳфат-ул-аҳбоб»-и Ҳофизи Ўбаҳӣ аз тарафи шодравон Ҳофиз Рауфов ба хати кириллӣ (бо тавзехоти зиёде) баргардонида шудааст.³⁰ Дар луғат аксар калимаҳои қадима, ки дар забон камистеъмоланд шарҳ ёфта, дар баъзе мавридҳои барои таъиид маънои онҳо мисолҳо оварда мешавад:

Тоҳ – дарахтест, ки онро ба ҷои чӯби ҳезум бисӯзанд.
Фарруҳӣ шоир гӯяд:

Ишқ оташи тезу ҳезуми тоҳ манам

Гар ишқ бимонад ин чунин вой танам.

саҳ. 179

Тов ва тев - ҳар ду ба маънои тоқат ва тавоной бувад, яъне марди далер ва мардона.

Унсурӣ гӯяд:

Бад-эшон набуд з-оташ меҳр тев,

Ба як роҳ зи ҳар ду баромад гирев.

саҳ. 178

Сипанҷ - хонаи даштбон ва полизбон ва манзилгоҳи ориятий ва раҳгузорӣ бошад ва корвонсарой ва работро низ гӯянд ва низ манзилеро гӯянд, ки мақом бисёр наҳоҳанд кард, чун дунё, онро сарои сипанҷ гӯянд.

Фирдавсӣ гӯяд:

Сипанҷи сароест дунёи дун,

Басе чун ту з-ӯ рафт ғамгин бурун.

Сипанҷест гетиву ту раҳгузар.

Аз ў хоҳадат буд ногоҳ гузар.

саҳ. 163

Луғати Ҳофизи Ўбаҳиро шакли мукаммалтарини «Луғати фурс» ва «Меъёри Ҷалолӣ» номидан мумкин аст.

Ин луғатро дар қатори сарчашмаҳои дигар соҳибони «Маҷмаъ-ул-Фурс» ва «Ҷаҳонгирӣ» истифода намудаанд.

5. «Мадор-ул-Афозил». Яке аз луғатҳои тафсири, ки дар охири асри ХУ1 дар Ҳиндустон тартиб дода шудааст, «Мадор-ул-Афозил»-и Файзии Сирҳинди мебошад. Ду нусхай дастхати ин луғат дар зери рақами 544 ва 1998 дар фонди дастнависҳои Институти шарқшиносии АФ Тоҷикистон маҳфуз аст. Соли таълифи луғат дар охири китоб (нусхай 544) чунин баён ёфтааст; «Хильати итном пӯшид ин арӯси зебо ва либоси эҳтимом дар бар кашид ин хотуни раъно ба тазъйини ҳалқи машшотосо дар таърихи 25-уми зилҳиҷҷа, санаи таъриҳ;

Чу номаро ҳомаи тезрав

Ба поён расонд, аз сари эҳтимом,

Паи соли таърихи ўаз қазо

Хирад гуфт; «Файзӣ бигӯ; «Файзи ом».

Мувофиқи ин таъриҳҳои таълифи «Мадор-ул-Афозил» дар 25-уми зилҳиҷҷа соли 1001 ҳичрӣ, мутобики 22 сентябри соли 1598 мелодӣ воқеъ гардидааст. Номи муаллиф ва максади тартиб додани чунин як фарҳанг дар муқаддима ба тарики зайл оварда мешавад: «Фақири ҳақири гуртаксири мӯътакиф... Оллоҳдод Файзӣ бинни Асадул-уламо Алишер-ас-Сирҳинди, ки чун илми луғат тоҷи ҷамеи улум аст... китобе дар ин фан, ки мӯҳтавии алсинаи мутанаввевъ бошад, таълиф бояд, ба навъе ки ҷомеи кутуби машҳура ва тамоми нусхай маъруфа бошад».

Дар муқаддима 13 номгӯй луғатҳои тоҷикӣ-форсӣ, арабӣ ва туркӣ, ки то замони муаллиф тартиб дода шудаанд, оварда мешаванд. Ба ғайр аз ин соҳиби фарҳанг ба дигар китобҳои луғат низ муроҷиат кардааст, ки онҳоро номбар намекунад; «... бо вучуди ин ҳама ҷомеъият эҳтиёҷи бисёр ба фарҳангҳои дигар меафтод ва филвоқеъ мушкилоти бешумор аз ҷойҳои дигар мекушод...».

«Мадор-ул-Афозил» аз 28 боб иборат буда, калимаҳои эзоҳшавандагӣ аз рӯи ҳарфи аввал боб ва аз рӯи ҳарфи охир фаслро ташкил мекунанд.

Тарзи ҷо додани калимаҳо аз рӯи тартиби ҳарфи аввал ва охири калимаи эзоҳшавандагӣ мебошад. Дар зери ҳар боб калимаю таркибҳои арабӣ бо ҳарфи «айн»,

точкىй-форсий бо «ф» ва туркىй бо «т» ба таври алоҳида чо дода шудаанд. Дар луғат ба ҳар як ҳарфи арабий-точкىй маълумоти мухтасар дода шуда, ба ҳисоби абчад он ҳарф кадом ракамро ифода мекунад, низ кайд шудааст: **мим** - ҳарфест аз ҳуруфи ҳичо ва ўро ба даҳон ташбех кардаанд ва ба ҳисоби чумал чихил адад, аз рўи луғат - шароби соф.

Дурустии тарзи талаффузи калимаҳо бо истилоҳи арабии аломати ҳаракат («мадд», «замма», «фатҳа» ва ғайра) ишорат карда мешавад. Ёкин ин принцип на ҳамеша, балки дар калимаҳои ҷудогона мувофиқи салоҳиди муаллиф риоя карда шудааст. Файзии Сирҳиндӣ барои тасдики маънои калимаҳои эзоҳшаванда из ашъори шоирон Рӯдакӣ, Абӯшакур, Шаҳиди Балхӣ, Кисой, Ҳаккок, Мунҷик, Сӯзани, Захири Форёбӣ, Анварӣ, Салмон, Дақиқӣ, Шарафи Ҳиравӣ, Низоми Астарободӣ, Ҷомӣ, Ҳотифӣ, Ҳилолӣ, Камоли Ҳӯҷандӣ ва ғайра истифода кардааст.

Ба ғайр аз ин муаллифи луғат барои тасдики маънои калимаҳо аз ашъори худ низ ба микдори зиёд мисолҳо овардааст. Ин далели он аст, ки Файзии Сирҳиндӣ баробари луғатшинос будан шоир ҳам будааст. Ӯ дар муқаддима дар ҳусуси истифодай шеърҳои худ чунин ишорат дорад: «... ва дар баъзе чо ашъори худ ба зикри «лимуаллифиҳу» низ оварад...».

Масалан; **мақдам** - ҷои қадам ниҳодан ва замони баргаштан аз сафар, чунон ки «хайри мақдам» гӯянд ва некӯ бозгаштан ҳоҳанд;

**Хайри мақдам, эй сабо, бӯе зи ёр овардай,
Номай номӣ ба хатти мушкбор овардай!**

лимуаллифиҳу

Ризвон – хушнудӣ ва номи хозани биҳишт.

**Ниҳодам рӯ ба сӯи боғи султон,
Ки Сирҳинд аст, чун ў боғи ризвон.**

лимуаллифиҳу

Фарҳангиги «Мадор-ул-афозил» ба луғатнависии баъдина таъсири самарарабахш баҳшидааст. Аз ҷумла, муаллифони «Фарҳангиги Ҷаҳонгирий», «Латоиф-ул-луғот», «Ғиёс-ул-луғот» ва ғайра ба ин фарҳанг ҳамчун сарчашмаи лексикографӣ такя намудаанд.

6. «Мачмаъ-ул-фурс»-и Сурори. Муаллифаш Муҳаммад Қосим ибни Ҳочӣ Муҳаммади Кошонӣ, мутахаллис ба Сурори аст, ки тартиб додани лӯғати худро соли 1599-1600 ба анҷом расонида, ба шоҳ Аббоси 1 бахшидааст.

Муаллиф аз лӯғатҳои «Шарафномаи Мунярӣ», «Меъёри Ҷамолӣ», «Тӯҳфат-ул-аҳбоб», нусҳаи «Ҳусайнӣ Вафоӣ», «Лӯғати фурс», «Фарҳанги Мирзо Иброҳим», «Рисолаи Муҳаммад Ҳиндушоҳ», «Шарҳи Сомӣ филасомӣ-ил-Майдонӣ», «Ҷомеъ-ул-лӯғот»-и манзуми Ниёзии Ҳичзозӣ, «Нусҳаи Зуфонгӯё», «Тарҷими Сайидунаи Абдурайҳони Берунӣ», нусҳаи Лутфуллоҳ ибни Юсуф Ҳалимӣ ва «Лисон-уш-шуаро» истифода кардааст. Муаллиф баъд аз чанд сол (1628) дафъаи дуюм асари худро таҳрир намудааст ва ба он бисёр калимаю ибораҳоро аз «Ҷаҳонгирӣ» дохил намудааст.

«Мачмаъ-ул-фурс»-и Сурори аз муқаддима, 28 боб ва мулҳақот (илова) иборат аст. Лексикаи лӯғатро асосан калимаҳои тоҷикӣ-форсӣ ташкил мекунанд. Дар мулҳақот асосан ибораҳои киноядор (фразеологӣ) шарҳ дода шудааст. Калимаҳои эзоҳшаванд аз рӯи ҳарфи якум ба бобҳо ва аз рӯи ҳарфи дуюм ба фаслҳо чудо карда мешаванд. Лӯғат зиёда аз 6000 моддаи лӯғавиро дарбар мегирад.

Муаллиф дар аксарияти мавридиҳо шарҳи калимаҳоро ки дар лӯғатҳои пешина дода шудаанд, айнан меорад. Инроҳи пешгирифтани муаллиф барои ба тарзи муқоисавӣ омуҳтани фарҳангҳои қадима кӯмак мерасонад. Дар лӯғатарзи талаффузи калимаҳо низ нишон дода мешавад инчунин барои таъииди маънои калимаҳо аз ашъори шоирони тоҷик-форс мисолҳо оварда мешавад.

Аз ин лӯғат муаллифони «Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ», «Фарҳанги Рашидӣ», «Бурҳони қотеъ», «Гулдастай фарҳанги Бӯстон» ҳамчун сарчашма истифода бурдаанд.

7. «Кашф-ул-лӯғот в-ал-истилоҳот», номҳо дигараш «Кашф-ул-лӯғот», «Кашф», фарҳанги Шай Абдурраҳими ибни Аҳмади Сури Биҳорӣ, ки дар вилоят Биҳори Ҳиндустон таваллуд ёфтааст. Лӯғатро на дерта аз соли 1608 тартиб додааст. Ин фарҳанг ду дафъа дар чопи сангӣ (Калкутта, 1840; Лаккҳнав, 1900) нашишудааст.

Дар тартиб додани луғат муаллиф аз 7 луғати арабӣ, аз ҷумла «Канз-ул-луғот», «Суроҳ», «Точайн», аз 15 луғати тафсирии тоҷикӣ-форсӣ, аз ҷумла «Фарҳанги Иброҳимӣ», «Муайид-ул-фузало», «Дастур-ул-афозил», «Фарҳанги Шӯҳобиддини Кирмонӣ» ва аз ду луғати ибораҳо фоида бурдааст.

Қисми асосии лексикаи «Кашф-ул-луғот»-ро калимаю ибораҳои арабӣ, бештар истилоҳоти сӯғигӣ ташкил мекунад. Калимаҳои тоҷикӣ бо ҳарфи «ф» (форсӣ) ҷудо карда шудааст. Калимаҳои иқтибосӣ бо сарҳарфи он, масалан: «т» («туркӣ»), «айн» (арабӣ) нишон дода мешавад. Микдори калимаҳои эзоҳшаванди луғат зиёда ~~аз~~ 20 ҳазор аст. Барои тасдиқи маънии на ҳамаи моддаҳои луғавӣ мисолҳо оварда мешавад.

Тартиби ҷойгиршавии моддаҳои луғавӣ аз рӯи ҳарфи якум ва охир аст. Луғат аз рӯи ҳарфи якум ба боб, аз рӯи ҳарфи охир ба фаслҳо тақсим мешавад. Дар луғат шаклҳои фонетикии калимаҳо ва шакли шевагии онҳо низ оварда мешавад.

Аз ин луғат муаллифони «Чароги Ҳидоят», «Ҳафт Қулзум», «Ғиёс-ул-луғот» ва ғайра ҳамчун сарчашма истифода бурдаанд.

8. **«Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ».** Муаллифи асар Наввоб Абӯдуддавла Мир Ҷамолиддин Ҳусайн ибни Фаҳриддин Инҷуи Шерозӣ дар давраи ҳукмронии ду намояндаи темуриёни Ҳинд-Акбар (1556-1605) ва писари ў - Ҷаҳонгир (1605-1627) умр ба сар бурдааст. Ҷай навъе ки дар муқаддимаи фарҳанг навишта шудааст, дар соли 1605 Акбаршоҳ вафот мекунад ва ба ҷои вай писараш Абдумузаффар Нуриддин Муҳаммади Ҷаҳонгир бар таҳт монишинаид. Дар давраи ў низ адабиёти дарбор инкишоф мөббад ва олиму шоирони бисёр барои пешрафти илму майданият фаъолият менамоянд. Ҳуди Ҷаҳонгир «Тузуки Ҷаҳонгирӣ»-ро менависад. Ҷамолиддини Ҳусайнини Инҷу ҳамчун олими намоёни даврааш аз тарафи Ҷаҳонгиршоҳ низ мададу дастгирӣ мебинад. Ниҳоят, дар соли 1608 ў муваффақ мешавад, ки заҳмати чандинсолаи худро дар Ислоти Панҷоб ба анҷом расонад ва асари худро ба шакли як луғати муқаммал бахшида ба «Ҷаҳонгиршоҳ «Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ» номад;

**Мураттаб гашт ин фарҳанги номӣ,
Ба исми шоҳи ҷамъоҳи Ҷаҳонгир.
Чу ҷустам соли таъриҳаш фалак гуфт:
«Зиҳӣ Фарҳанги Нуриддин Ҷаҳонгир».**

Ба ҳисоби абҷад ҷумлаи «Зиҳӣ Фарҳанги Нуриддин Ҷаҳонгир» рақами 1017 (1608 мелодӣ)-ро ифода мекунад, ки соли таълифи «Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ» аст.

Ҳусайнӣ Инҷу аз ҷавонӣ ба омӯхтани илму адаб завқи зиёде доштааст. Муаллиф барои оғаридани ин асари ҳуд заҳмати бисёре кашида ва барои тартибдии ин фарҳанг 30 сол кор кардааст, ки дар ин бора дар муқаддима чунин менигород:

«Муҳтасари қалом он ки қарib як қарн, ки муддати сӣ сол беш баъзе аз авқот ва бархе аз умрро сарфи таҳқиқи луғати порсӣ ва паҳлавӣ ва дарӣ ва истилоҳот ва ғайри он кард:

**Басе ранҷ будам дар ин соли сӣ,
Аҷам зинда кардам бад-ин порсӣ.
Зи ман гашт дasti фасоҳат қавӣ,
Бипардоҳтам дафтари паҳлавӣ.**

Нусхаҳои дастнависи «Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ» дар фонди дастнависҳои шаҳрҳои Душанбе, Тошканду Ленинград маҳфуз аст.

Чопи литографии он соли 1876 (дар ду ҷилд) дар Лакҳав (Ҳиндустон) анҷом ёфтааст.

«Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ» сарчашмаи бой ва сершумор дорад. Ҷй навъе Ҳ. Рауфов дар тадқиқоти муфассали ҳуд нишон медиҳад, муаллифи фарҳанг аз 44 асари лексикографӣ, адабиёти соҳавии гуногун ва сарчашмаҳои адабии зиёдеро мавриди истифода қарор додааст.

Фарҳанг муқаддими лексикий-грамматикии нисбатан пурра низ дорад, ки он аз 12 оин иборат аст. Дар ин оинҳо қоидаву қонунҳои лексикий-грамматикии забони тоҷикий-форсӣ, унсурҳои қалимасоз ва дар ҳусуси ҳиссаҳои нутқ, бештар оид ба феъл маълумоти ҷолиби диққат оварда мешавад. Масалан, дар ҳусуси миёнбанди «О»:

а) барои пайвастани ду қалимаи ҳанҷинс хизмат мекунад: зудозуд, печопеч, дӯшодӯш.

**То расиданд ҳар ду дўшодўш,
Ба биёбони зи бухор ба чўш.**

Низомӣ

**Шоҳ зи гармӣ сиёсатам фармуд,
Дар ҳалокам макӯш зудозуд.**

Низомӣ

**Зи печопечи он бут гар диҳам шарҳ,
Ду зулфашро ду рух додан тавон тарҳ.**

Хусрави Дехлавӣ

Тарзи соҳти «Фарҳангӣ Ҷаҳонгирӣ» дар таърихи лексикографияи тоҷик маҳсус аст. Соҳиби фарҳанг усули хеле мураккабро пеш гирифта, бобҳоро аз рӯи ҳарфи дуюм ва фаслҳоро аз рӯи ҳарфи аввали калимаҳои эзоҳшаванда таъин намудааст. Масалан, барои аз фарҳанг пайдо кардани калимаи «сар», ки дар хати арабӣ из ду ҳарф (س,ر) иборат аст, аввал боби «ро» ва баъд фасли «син»-ро кофта ёфтани лозим аст.

Агар дар дигар луғатҳо калимаҳои «бед», «бел», «паём» дар аввал оварда шаванд, дар ин луғат аз оҳиртари китоб ҷо гирифтаанд.

Соҳиби фарҳанг дар хусуси соҳти китоби худ чунин аబёт низ дорад.

Тартиби китоби ман чунин аст;

Абёти луғатро ту донӣ.

Аз фасл бигир ҳарфи аввал,

В-аз боб бигир ҳарфи сонӣ.

Муаллиф дар ҷо додани калимаҳои эзоҳшаванда баъзан асоси (решаи) калимаҳоро (хусусан дар феълҳо) ба эътибор мегирад ва ба шаклҳои соҳта ва мураккаби он, ки бо иштироқи асос (реша) шакл гирифтаанд ё таркиб ёфтаанд, аҳамият намедиҳад, масалан:

мак – макидан ва амр аз макидан бувад.

Ҳаким Сӯзанӣ назм карда:

Гашт зи ранҷурии тан аз гуноҳ,

Поктар аз ширу лаби ширмак.

Ширмаку пиру ҷавон аз ғамаш,

Нола бияфроштаанд аз фалак.

Дар баъзе мавридҳо дар мақолаҳои луғавӣ шаклҳои муштақи калимаҳои асосӣ (решагӣ) низ қайд ва тафсир мешаванд ва мисолҳои дода шуда ҳамаи шаклҳои муштақро низ дарбар мегиранд;

Хатлон – номи шаҳрест аз вилояти Бадахшон, ки ба Кӯлоб иштиҳор дорад. Гӯянд мардумони он ҷо некӯсурат бошанд ва дар он ҷо аспи хуб пайдо шавад ва мансуб ба Хатлонро «хатлонӣ» ва «ҳатлӣ» гӯянд. Ҳазрати Шайх Низомӣ фармояд:

**Сикандар бар он ҳинги ҳатлӣ нишааст,
Ки чун гард барҳосту чун барқ ҷаст.**

Захираи луғавии «Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ» 7000 вокабуларо ташкил мекунад, ки қисми бештари маъни калимаҳои эзоҳшаванд бо мисолҳо таъкид карда шудаанд.

Ҳамаи калимаҳои дар решаашон ҳуруфи арабӣ доштаро ба гурӯҳи алоҳидае ҷудо карда, ҳамчун боб (дар)-и маҳсус дар «мулҳақот» ҷой дода мешавад. Да мулҳақот (илова) истиора, калимаҳои мураккаб ва луғати «Занд» ва «Пазанд» низ оварда мешаванд.

Моддаи луғавии фарҳангро асосан лексикаи тоҷикий форсӣ ва калимаҳои қадимае, ки аз забонҳои матрӯи (мурда) боқӣ мондаанд, ҷо дода шуда, шарҳу тафсир карда мешаванд.

«Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ» барои як қатор фарҳангҳои мӯътабари минбаъда ҳамчун сарчашмаи асосии лексикографӣ (acosan барои луғати тоҷикий) хизмат кардааст. Аз ин луғат муаллифони фарҳангҳои «Маҷмаъ ул-Фурс», «Латоиф-ул-Лугот», «Бурҳони қотеъ», «Фарҳанги Рашидӣ», «Баҳори Аҷам», «Мусталаҳот-уш-Шуаро», «Фиёс ул-Лугот», «Анҷуманори Носирӣ», «Фарҳанги Онандроҷ», «Сироҷ-ул-Лугот», «Чароги Ҳидоят» ва ғайра истифода бурдаанд.

Соҳиби «Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ» таҷрибаи луғатнависони гузаштаро ҷамъбаст намуда, дар таърихи лексикографияи тоҷику форс як луғати оригиналиро оғаридааст, ки барои таҳлилу тадқиқ намудани таърихи забони тоҷикий ва осори адабиёти классикии тоҷики сарчашмаи муҳимме ба шумор меравад.

9. Фарҳанги «Дурри дарӣ». Даҳтҳати ин луғатнома дар фонди дастнависҳои Институти шарқшиносии АФ Ўзбекистон зери рақами 1423 маҳфуз аст, ки соли 1729 аз тарафи Муҳаммад Азиз ал-Бухорӣ китобат шудааст, муаллифи ин луғат Алӣ Юсуфи Шервонӣ буда, соли 1610 таълиф ёфтааст.

Номи фарҳанг дар байти зер чунин оварда мешавад:

Чун зи қазо сурати итмом ёфт,

Ҳам зи қазо «Дурри дарӣ» ном ёфт.

Фарҳанг аз 24 боб ташкил ёфта, бобҳо аз рӯи тартиби ҳарфи якум ва охири калимаҳои эзоҳшаванд аз чида шудаанд. Дар муқаддима муаллиф 12 манбаъро қайд мекунад, ки аз онҳо истифода бурдааст; «Тӯҳфат-ул-іҳбоб», Рисолаи Ҳофизи Ўбахӣ, «Меъёри Чамолӣ», «Шарафнома»-и Аҳмади Мунярӣ, рисолаи Абӯмансур Алӣ бинни Аҳмади Тӯсӣ, «Рисолаи Ҳусайн Вафоӣ», «Рисолаи Мирзо Иброҳим», «Рисолаи Муҳаммад Ҳиндушоҳ», «Муайид-ул-ғузало», «Одат-ул-ғузало», «Рисолаи Абӯҳафси Суғдӣ», «Ҷомеъ-ул-лӯғот»-и манзумаи Ниёзии Ҳичқӣ. Барои таъкиду таъииди маънои калимаҳо аз Санҷӣ, Ломейӣ, Сӯзаниӣ, Камоли Исмоил, Анварӣ, Носири Ҳисорав, Фирдавсӣ, Ҳоқонӣ, Низомӣ (Шайхӣ Ганҷа), Рӯдакӣ, Чомӣ ва дигарон мисолҳо оварда мешавад.

Дар фарҳанг калимаҳои тоҷикӣ (бештар қадима-озарӣ, наҳмор, ниёиш, навбатӣ ва баъзе ибораҳои фразеологӣ-остин барзад, абру' занад)-ро шарҳ медиҳад:

Ниёиш-ба касри «нун» ва «ё»-и сонӣ; тазаррӯъ ва зорӣ кардан бошад. Байт:

Суруре, ки андар ниёиш кунем,

Ҷаҳонофаринро ситоиш кунем.

ва дар «Нусҳаи Вафоӣ» ва «Зуғонғӯё» ба маънои дуо ва оғарин омада ва гӯё дуои тазаррӯъомез хоҳад буд.

Ба тағсири баъзе луғатҳо ба назари танқидӣ наздик шудани муаллиф низ дида мешавад.

Наҳмор – ба фатҳи «нун» ва сукуни «ҳо»; бисёр-бисёр бошад (байти Фирдавсӣ) ва дар «Нусҳаи Мирзо» ба маъни ачиб омада ва байти Амир Ҳусрави Деҳлавӣ муайиди ўст. Байт:

Дар банди парвоз аст ҷон бигзор серат бингарат,

З-ин сон ки бинам ҳоли худ наҳмор бинам дигарат.

Зоҳирон муаллиф ин байтро бад фаҳмида ва ҳамон маъни «бисёр-бисёр ҳуб аст, ба тариқи киноя ва тарзи истифҳом».

Ин фарҳанг ба луғатнависии минбаъда таъсири хосе кардааст ва кобили тадқиқи таҳлили оянда аст.

10. «Латоиф-ул-лугот», номи дигараш «Фарҳанги Маснавӣ». Муаллифаш Абдуллатиф ибни Абдуллои Кабир аст, ки дар замони ҳукмронии Ҷаҳонгир ва Шоҳҷаҳон зиндагонӣ кардааст. Соли вафоташ (1638-1639). Луғат на пештар аз соли 1622-23 навишта шудааст. Фарҳанг муқаддима низ дорад, ки дар он муаллиф захираи луғавӣ ва сарчашимаҳои истифодабурдаашро зикр менамояд: ... Ин фарҳанг муштамил бар ҳалли луғати ғарibaи арабия ва алфози аҷибаи аҷамияи «Маснавӣ»-и Ҷавӣ Румӣ буда, дар таснифаш аз фарҳангҳои «Қомус», «Сурӯҳ», «Қанз-ул-луғот», «Мадор-ул-афозил», «Муайд-ул-ғузало» ва фарҳангҳои мутафариқаи «Маснавӣ» истифода карда, дар мuddati 12 сол ба итном расонидааст.

Калимаҳои эзоҳшавандай луғат аз рӯи ҳарфи аввал ва охир чида шудааст, ки аз рӯи ҳарфи аввал «боб» ва аз рӯи ҳарфи охир «fasl»-ро ташкил мекунад. Ба қадом забон тааллуқ доштани калимаҳо ба воситаи сарҳарфи он забон нишон дода мешавад: а-арабӣ, ф - форсӣ, т - туркӣ. Калимаҳо, ки ба ду забон тааллуқанд бо сарҳарфи онҳо ишора шудааст: аф - арабӣ ва форсӣ, тф - туркӣ ва форсӣ, фҳ - форсӣ ва ҳиндӣ, аҳ - арабӣ ва ҳиндӣ, яъне калимаҳоенанд, ки дар ду забон истеъмол мешаванд.

Шакли навишти калимаҳо бо ҳаркатҳо (каср, фатҳа, замма) нишон дода мешавад. Дар ин луғат барои таъииди маънои калимаҳо мисолҳо оварда намешавад.

Нусхаҳои дастнависи ин луғат дар фонди дастнависҳои Институти шарқшиносии АФ Россия (Ленинград) ва фонди дастнависҳои Институти Шарқшиносии АФ Тоҷикистон маҳфуз аст.

11. «Бурҳони қотеъ». Яке аз луғатҳои нисбатан муқаммалест, ки дар байни форсизабонон шӯҳрати бузург дорад. Луғат соли 1652 дар Ҳиндустон таълиф ёфта, борҳо чоп шудааст.

Хусусияти луғат ва ҷигунағии захираи луғавии онро аз қайди худи муаллиф дарк кардан мумкин аст: «...Ибни Ҳалиф-ут-Табрезӣ Муҳаммад Ҳусайн-ул-мутаҳаллис ба «Бурҳон» меҳост, ки ҷамеи луғоти форсӣ ва паҳлавӣ ва дарӣ ва юнонӣ ва сурёни румӣ ва бâze аз луғоти арабӣ ва луғоти Занду Пазанд ва луғоти муштариқа ва

лүготи ғариба ва мутафарриқа ва истилоҳоти форсӣ ва истиорот ва киноёти ба арабӣ омехта ва чамеи фавоиди «Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ» ва «Маҷмаъ-ул-Фурс»-и Сурӯй ва «Сурмаи Сулаймонӣ» ва «Сиҳоҳ-ул-адвия-и Ҳусайн-ул-Ансорӣ», ки ҳар як ҳовии ҷандин китоби луғатанд, ба тариқи эҷоз бинвисад ва он ба ҳеч ваҷӯ сурат намебаст, магар ба исқоти шавоҳид ва завоид... Бинобар он аз ҳар ду дида пӯшида ба луғат ва маонии он иқтиро ва ихтисор намуд ва ҳамаро ҷамъ карда, ҷудогона китобе соҳт».

Луғати «Бурҳони қотеъ» мувофиқи тартиби осони қалимаҳо аз рӯи алфавити ҳарфҳо, монанди луғатҳои имрӯза соҳта шудааст. Микдори қалимаю ибораҳои эзоҳшаванд ҷиёда аз 20 ҳазоранд. Муаллиф барои тасдиқи маънои қалимаҳо мисолҳо намесрад, ҷунки ин кор ҳачми луғатро ниҳоят қалон мекард.

Муҳаммад Ҳусайн дар луғат асосан лексикаи хоси тоҷикий-форсии ғайриарабиро ҷамъ ва тафсир кардааст. Як қисми муҳимми маводи «Бурҳони қотеъ»-ро воҳидҳои фразеологӣ ва идиомаҳо ташкил мекунанд. Дар луғат истилоҳоти гуногун, ҳусусан номҳои наботот, доруҳо, моддаҳо, инчунин номи ҳайвонҳо гирд оварда шуда, маънидод ёфтаанд.

Муаллиф барои муайян намудани шаклҳои фонетикии воҳидҳои лексикий аз анъанаи луғатнависии пешина истифода бурда, дар баъзе мавридҳо қалимаҳои ҳамқофияни онро меорад, ки нисбат ба қалимаи эзоҳшаванд мавҷӯртар аст. Масалан, **Болишак** – ба коф бар вазн ва маъни болишт аст, ки дар зери сар гузоранд. Бошом – бар вазни ошом пардаро гӯянд мутлақан, ҳоҳ пардаи дар бошад ва ҳоҳ пардаи соз. БҚ. саҳ.94

Тарандак – ба фатҳи аввал ва сонӣ ва робеъ ва сукуни солас ва коф мурғест, ки онро дар Мовароуннаҳр дуҳтари сӯфӣ гӯянд ва арабон саъва ҳонанд. БҚ. саҳ.188

Боғи Ширин – номи навоест аз мусикий ва номи лаҳни ҷорум бошад аз сӣ лаҳни Борбад. БҚ. саҳ.94

«Бурҳони қотеъ» муқаддимаи лексикий-грамматикий низ дорад, ки он аз 9 «фоида» иборат аст. Мундариҷаи асосии онро муаллиф ба таври зайл баён мекунад: **Фоидай аввал** – дар баёни маърифати забони дарӣ ва паҳлавӣ ва форсӣ. **Фоидай дуюм** - дар баёни

чиғунагии забони форсӣ. **Фоидай сеюм** – дар баёни төйдоди хуруфи таҳаҷҷӣ ва тафриқа миёни «дол» ва «зол» ва сифаҳое, ки дар форсӣ муқаррар аст. **Фоидай чаҳорум** – дар баёни табдил әз ҳар як хуруф. **Фоидай панҷум** – дар замоир ва он дар чанд ҳарф ба ҳам мерасад. **Фоидай шашум** – дар баёни хуруфи муфрада, ки дар авоил ва авосит ва авохирин калимот ба ҷиҳати дарёфтни калимот ва маонии мақсада биёваранд. **Фоидай ҳафтум** – дар зикри хуруф ва калимоте, ки ба ҷиҳати ҳусн ва зеби қалом меоваранд. **Фоидай ҳаштум** – дар маънои хуруф ва калимоте, ки дар охири асмо ва афъол ба ҷиҳати ҳуслу маонии гуногун дароваранд. **Фоидай нуҳум** - дар баёни тафсифи он чӣ соҳибони имлоро аз доностани он ногузир аст. БҚ. саҳ. 31

«Бурҳони қотеъ» ба забони туркӣ тарҷума шуда ва соли 1800 дар Константинопол нағ'р гардидааст. ҷопи интиқодии он дар чор ҷилд (Техрон, 1951-1956) аз тарафи Муҳаммад Муин таҳия ва нашр карда шудааст. «Бурҳони қотеъ» ба ҳати кириллӣ баргардонида шудааст ва ҳоло як ҷилди он дастраси хонандагон шудааст.

«Бурҳони қотеъ» ба инкишофи лексикографияи минбаъда таъсирӣ бузург расонидааст ва он аз тарафи луғатнависон ҳамчун яке аз сарчашмаҳои боэътиҳод мавриди истифода қарор гирифтааст.

Ин луғат барои тараққиёти луғатшиносии имрӯзани тоҷик низ таъсирӣ самаранок баҳшидааст. Ҳангоми тартибиҳии «Фарҳанги забони тоҷикий» мураттибон дар таъину тафсири маъно ва инчунин барои муайян намудани шакли дурусти калимаҳо ба гуфтаҳои «Бурҳони қотеъ» такя намуда, онро ҳамчун яке аз сарчашмаҳои боэътиҳод истифода бурдаанд.

12. «Фарҳанги Рашидӣ». Соли таълиф 1654. Муаллифи он Абдурашид ибни Сайийид Абдулғафур Татавӣ аст. Ин фарҳанг дар ду ҷилд соли 1872 аз тарафи муаллими форсии мадрасаи Калкутта – Мавлавӣ Зулғиқор Алӣ ба нашр тайёр карда шудааст. Дар ҷилди дуюм номи дигари таҳиякунандай нашр, муаллими забонҳои форсӣ ва арабии колledgeи Калкутта Мавлавӣ Азиз-ур-Раҳмон низ сабт ёфтааст. Нашри дуюми он дар асоси муқоисаи ҷандин дастхатҳо аз тарафи Муҳаммад Аббосӣ ба анҷом расонида шудааст.

Абдурашид ҳангоми тартибдиҳии фарҳанг, пеш аз ҳама, ба «Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ» ва «Маҷмаъ-ул-фурс»-и Суурӣ такя мекунад ва ин луғатҳоро аз мӯътабартарин ва муқаммалтарин фарҳангҳо мешуморад. Дар ҳақиқат ҳам ин ду фарҳанг, хусусан «Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ» аз ҷиҳати дарбаргирии сарчашмаҳои лексикографӣ ва аз ҷиҳати боигарии мавод ва тафсири калимаҳо аз дигар фарҳангҳо фарқ мекунад.

Муаллифи «Фарҳанги Рашидӣ» аз шахсони Ҷаввалинест, ки ба маводи «Ҷаҳонгирӣ» ва «Суурӣ» ба назари танқид нигоҳ кардааст. Абдурашид бо ин кори ҳуд дар таърихи лексикографияи тоҷику форс як равияни наверо пеш гирифтааст, ки онро луғатнависони баъдина давом додаанд. Муаллиф ба луғатномаҳои пешина ишора намуда, мақсаду мароми ҳудро дар муқаддимаи асар ҷунун баён мекунад: «... дар баъзе луғот тасҳехи лафз ва тавзехи (шарҳи) аъроб ва танқияи (ислоҳи) маонӣ ҷунон ки бояд накардаанд ... баъзе луғоти арабӣ ва туркӣ дар миёни (луғоти) форс дарҷ кардаанд ва танбех (ишора) нанамудаанд, ки форс нест ... баъзе луғот ба тасҳефот (нодуруст) ҳонда ва луғоти мутааддива пиндошта ҷанд ҷо зикр кардаанд. Масалан, баъзе калимоти ба «то»-и тозӣ ва форсӣ ва ба «то» ва «нун» ҳонда ҷаҳор ҷо зикр кардаанд ва баъзериба «коф»-и тозӣ ва форсӣ ва баъзериба «син» ва «шин» ва баъзериба «зо»-и тозӣ ва форсӣ ва «ро»-и мӯҳмала ҳонда ва ин дар нусхай «Суурӣ» бештар аст ва дар «Ҷаҳонгирӣ» камтар ва савои ин низ саҳву ғалат ҳаст, ки дар баёни луғот маълум шавад».

Аз ин ҷоҳӣ, ки соҳиби «Фарҳанги Рашидӣ» вазифаи ҳудро асосан дар он диддааст, ки захираи луғавии гирдоваранда ва ашъори намунавии истифоданамудаи фарҳангҳои дигар, мисли «Ҷаҳонгирӣ» ва «Суурӣ»-ро бо назари танқид санҷад ва онҳоро ба қадри имкон тасҳеху таҳrir намояд. Муаллиф ҳар як калимаи эзоҳшавандаро чӣ аз ҷиҳати маъно ва чӣ аз ҷиҳати шакл санҷида, кӯшиш мекунад, ки шакл ва маънои саҳехи онро нишон дидад. Масалан, **Бобак** - ҷадди модари Ардашер бинни Сосон, ки Ардашерро бад-ӯ нисбат дода Бобакон гӯянд ва «алиф» ва «нун» барои нисбат аст. Ва баъзе гӯянд муаббire буда, Сосонро башорат ба Ардашер дода,

бинобар хобе, ки Сосон ёфта буд ва дар кутуби таворих батафсил мазкур аст ва (ў) писарро бинобар илтимоси муаббир бад-ў нисбат дода. Ва баъзе гўянд номи модари Ардашер аст ва қавли аввал асаҳ аст. Ва ба ҳар тақдир Ардашери Бобакон дуруст аст ва Ардашер бинни Бобакон ғалат, чӣ падарашро низ Бобак ном гуфтаанд, на Бобакон. Сах.186

Рахт -матоъ, асбоби хона ва либос ва дар фарҳанг (яъне «Чаҳонгирӣ») ба маънни роҳи рост ва ба маънни сутур умуман ва асб ҳусусан ва ба маънни таоми якмарда гуфта ва ин абёт оварда: Низомӣ гўяд, байт:

**Гареза баланд асту селоб саҳт,
Мапечон инони ман аз роҳи раҳт.**

валлаҳу, байт:

**Сариру саропардаву тоҷу таҳт,
На чандон ки бурдан тавонанд раҳт.**

валлаҳу, мисраъ:

Ба ҷанги даволӣ равон кард раҳт.

валлаҳу, мисраъ:

Мани бенаворо зи ғам дода раҳт.

ва дар истишҳоди баъзе абёт тааммул аст, яъне байти аввал ва охир чӣ дар аввал аз «роҳи баҳт» дида шуд ва дар охир ба маънни сомон муносибтар аст ва дар байти дуввум мисраи охир чунин ёфта шуд. Мисраъ:

На чандон ки онро тавонанд саҳт.

яъне санҷид ва дар байти сеюм ба маънни яроқ аст, валлоҳу аъلام.

«Фарҳангி Рашидӣ» аз муқаддима, 24 фасл ва хотима иборат аст. Хотимаи он ки худи муаллиф дар муқаддима зикр мекунад, то имрӯз ёфт нашудааст. Калимаҳои эзоҳшавандай фарҳанг мувофиқи тартиби ҳуруфи алфавити тоҷикий-арабӣ (ба монанди «Бурҳони қотеъ») чида шудааст ва аз рӯи ҳарфи якум ба боб ва аз рӯи ҳарфи дуюм ба фаслҳо чудо мешаванд. Дар охири ҳар фасл ба таври ҷудогона (ҳамчун илҳоқи фасл) истиёрот оварда шудааст, ки дар он ҷо калимаҳои мураккаб ва воҳидҳои фразеологӣ тасвир ёфтаанд.

Барои таъииди маънои луғавӣ (вокабулаҳо) асосан мисолҳо оварда шудаанд. Фарҳанг муқаддимаи лексикӣ-грамматикий низ дорад, ки дар он қонуну қоидаҳои ҳуруфоти арабӣ ва забони тоҷикий-форсӣ таҳлил карда

мешаванд. Дар асар зиёда аз 9 ҳазор воҳидҳои лексикий ҷамъ карда шуда, бо усули танқидӣ, ки он равияни муаллифи «Фарҳанги Рашидӣ» аст, маънидод ёфтааст. Дар ҳусуси ҳачми маводи ин фарҳанг Ҳ.Рауфов чунин монависад: «Вале маводи «Фарҳанги Рашидӣ» қатъи назар аз гурӯҳи истиорот асосан ҳамон аст, ки пеш аз ӯ соҳибфарҳангони дигар гирд оварда, аз рӯи принсипҳои муайяни лексикографии худ тасниф ва тафсир намуда буданд». Гарчӣ соҳиби «Фарҳанги Рашидӣ» моддаҳои луғавии фарҳангро асосан аз фарҳангномаҳои пешина интихоб карда бошад ҳам, лекин дар ҳалли он, ҳусусан дар шарҳи маънову шакл равияни тамоман навро пеш гирифтааст, ки ин ҳизмати муаллифро тадқиқотчиёни ин соҳа дуруст қайд кардаанд: Муҳаммад Аббосӣ дар муқаддимае, ки ба ин фарҳанг навиштааст, чунин мегӯяд: «Умуман муҳаққиқони луғат бар сиҳат ва дикқати мазомин ва мундариҷоти ин фарҳанг гувоҳӣ додаанд ва ўро асаҳ ва акмал аз «Ҷаҳонгирӣ» ва «Сурурӣ» шуморидаанд ва инчунин танҳоҳ ва тадқиқе, ки мусаннифи он дар ашъори фусаҳои мутақаддимин ба амал оварда ва таҳқиқоти муғифде, ки дар забту сабти саҳехи луғоти форсӣ анҷом дода, ҳамеша мавриди таваҷҷӯҳи хоси луғавион будааст».

Ба ғайр аз «Фарҳанги Рашидӣ» Абдурашид ду асари дигари лексикографӣ низ навиштааст, ки онҳо «Мунтажаб-ул-луғот», («Рашидии арабӣ»), таълифааш соли 1635 ва «Рисолаи муарработ»анд. «Фарҳанги Рашидӣ» барои инкишофи лексикографияи минбаъдаи тоҷик росли бузург бозидааст ва аз он муаллифони «Сироҷ-ул-луғот», «Баҳори Аҷам», «Ғиёс-ул-луғот» ва ғайра ҳамчун сарчашма истифода бурдаанд ва равияни танқидии ўро давом додаанд.

13. «Баҳори Аҷам». Соли таълифааш 1739-1740 Муаллиф Рой Текчанд, мутахаллис ба Баҳор мебошад, ки яке аз беҳтарин ва мӯътабартарин фарҳангҳои қалонҳаҷм аст. «Баҳори Аҷам» се дафъа (солҳои 1866, 1879, 1894) дар Хиндустан чопи литографӣ шуда ва дар Осиёи Миёна чопи 1894 он бештар паҳн гардидааст.

Муаллиф дар танзиму тартиб додани ин асар 20 сол умр сарф карда ва чӣ навъе ки дар муқаддима қайд мекунад, ӯ дар ин вақт 53 сола будааст, яъне дар

ҳангоми хатм намудани луғат Текчанд ба синни 53 даромада будааст.

Дар тартибдиҳии луғати «Баҳори Аҷам» муаллифи он аз сарчашмаҳои зиёди лексикографӣ ва адабӣ истифода бурдааст. Микдори асарҳои лексикографӣ - луғатҳои тафсирий, дузабона, шарҳу тафсир ва ҳошияҳо ба 56 адад мёрасад, ки машҳуртарини онҳо «Фарҳангҳи Ҷаҳонгирӣ», «Маҷмаъ-ул-Фурс», «Бурҳони қотеъ», «Мунтахаб-ул-луғот», «Мусталаҳот-уш-шуаро», «Сироҷ-ул-луғот» ва гайра мебошанд.

Дар муқаддимаи «Баҳори Аҷам» фехрасти асарҳои адабӣ- куллиёт, девони ғазалиёту қасоид, маснавӣ ва асарҳои чудогона оварда мешавад, ки номгӯи онҳо 77 адад аст.

Луғат мувофиқи тартиби ҳуруфи алифбои арабӣ-тоҷикий соҳта шудааст. Воҳидҳои фразеологӣ ва таркибҳои гуногун асосан мақолаҳои луғавии алоҳидаро ташкил мекунанд.

Дар таърихи лексикографияи тоҷику форс «Баҳори Аҷам» ҳамчун луғати фразеологӣ машҳур аст. Текчанд Баҳор воҳидҳои фразеологиро, ки дар фарҳангҳо ба қатори калимаҳои алоҳида ҷо додани онро луғатнависони пешина сар карда буданд, давом дод ва дар ин соҳа як луғати тафсирии нисбатан пурраи фразеологӣ-идиоматикиро оғарида. Аз ҷиҳати таносуб 30-35 фоизи моддаҳои луғавии фарҳангҳи мазкурро ибора ва таркибҳо ташкил медиҳанд, ки то «Баҳори Аҷам» ҳеч як аз соҳибфарҳангон ин микдор ибораву таркибҳоро дар луғати худ гирд наовардаанд.

МО дар фарҳангҳои пешина се роҳи инъикоси захираи бои фразеологизмҳои забони тоҷикиро мушоҳида мекунем: 1) ибора ва таркибҳои мухталиф бевосита дар қатори калимаҳо, ҳамчун моддаҳои алоҳидаи луғавӣ, аз рӯи тартиби алифбои ҳуруфи ҷузъҳои худ ҷой ва шарҳ дода мешаванд:

Ранги тиллоӣ - рангест зард мисли ранги тилло ва нисбати он ба ранги ушшоқ бадеҳист ва шуарои ҳиндузабон ба ранги маъшуқ нисбат диҳанд ва шеъри Мӯҳсини Таъсир, ки ў дар Ҳинд наёмада, холӣ аз гаробат нест:

**Он ранги тиллой хати мушкин хоҗад,
Хар чо гули ҷаъфарист ёрайхон аст...**

Гунохи касе аз касе хостан – ба маъни шафоати ўкардан. Шайхи Шероз дар «Бўстон» дар ҳикояти «Касе дид сахро (и) маҳшар» то охир:

**Дар он вақти навмедин он марди рост,
Гуноҳам зи дидори довар бихост.**

2) ибора ва таркибҳо дар як боб ё фаслҳои алоҳида ҷамъ оварда, дар хотимаи фарҳанг ва ё дар поёни ҳар як боб ҷой дода мешаванд. Ба ин принсип муаллифони фарҳангҳои «Мачмаъ-ул-фурс», «Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ», «Тӯҳфат-ул-аҳбоб» ва «Фарҳанги Рашидӣ» риоя кардаанд. 3) ҳангоми шарҳи маъни калима ибораҳое, ки бо иштироки он калима ташкил ёфтаанд, зикр мегарданд ва маънидод карда мешаванд. Бо ин роҳ асосан фарҳангҳои тафсирӣ имрӯза тартиб дода мешаванд. Масалан, дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» ҳамаи таркиб ва ибораҳои озоду устуворе, ки бо калимаи «даст» дар истеъмоланд, дар зери ҳамон калима оварда шудаанд.

Соҳиби фарҳанги «Баҳори Аҷам» дар бобати ҷой додани воҳидҳои фразеологӣ асосан роҳи якумро пеш гирифтааст ва қисман бо роҳи сеюм додани ибораҳоро низ дучор мекунем:

чорпахлӯ - навъе аз анцири нафис ва **шиками** чорпахлӯ киноя аз шиками бисёр пур ва мамлӯ ва **хоби** чорпахлӯ kinoя аз хоби фафлат, ки ҳеч хабар аз хештан набошад.

Мирзо Соиб:

**Зуд дар гил менишинад киштии сангин дар об,
Чорпахлӯ мекунӣ худро аз обу нон чаро?**

Ибн Ямин:

**Озро, к-аз бадви фитрат ҷӯни кал(а)бӣ ҳамдам аст,
Чорпахлӯ шуд шикам аз суфраи яғмои ту.**

Шамси Фаҳрӣ:

**Ба хуни неъмати ту оз чорпахлӯ шуд,
Зи баски хўрд мураббову қаляву қўлонч.**

Мӯҳсини Таъсир дар сифати анцир:

**Дорад з-онҳо чаҳорпахлӯ
Ширин хоби чаҳорпахлӯ.**

ва kinoя аз тануманд ва фарбех.

Дар «Баҳори Аҷам» роҳи дигари чой додани ибораҳоро вомехӯрем, ки дар фарҳангҳои пешина қаридид да намешаванд. Муаллифи «Баҳори Аҷам» бо мақсади пурра ва возеҳ кушода додани маъно ва тобишҳои маънои калимаҳо, аз як тараф ҳангоми шарҳи маънои як катор исмҳо, сифатҳо, зарфҳо ва баъзе калимаҳои марбути ҳиссаҳои дигари нутқ қадом феълро қабул карда, феъли таркиби ё ибораҳои феълии озод ва фразеологӣ соҳта тавонистани онҳоро ва дар ин таркибу ибораҳо қадом маъноро ифода кардани онҳоро қайд карда мегузарад:

Бозӣ - маъруф ва дағо ва фиреб ва бад-ин маъни бο лафзи додан ва **хӯрдан** ва ба маънои аввал бо лафзи **ангектан** ва **овардан** ва **кардан** мустаъмал.

Мирзо Соиб:

**Бозин ишрат махӯр аз хандаи мо, ҳамчу барқ,
Гармиҳо дар парда дорад чехраи хандони мо.**

БА. саҳ.27

Афсона – (билфатҳ) ҳикоёти гузашта ва ба лафзи **хондан** ва **кушодан** мустаъмал ва дар ин таркиб **кардан** ба маъни гуфтан ҳам омада ва ба маъни чизи беасл ва ҳарфи ғайривоқей бо лафзи **шудан** ва ин ҳама мачоз аст:

Сайдиддини Исфарангӣ:

**Бо мардумиву мардият афсона шуд ба даҳр,
Осори ҷуди Ҳотаму аҳбори Золи Сом...**

БА. саҳ.82

Ин усули чой додани таркиб ва ибораҳои феълии муҳталиф, ки яке аз принсипҳои пешгирифтани муаллифи онро ташкил медиҳад, ба фарҳангҳои тафсирии минбаъда, алалхусус ба фарҳанги машҳури лексикографияи тоҷику форс «Фиёс-ул-луғот» таъсири бузург расонидааст.

Муаллифи «Фиёс-ул-луғот» дар мавридиҳои зиёде бо қадом калимаҳо якҷоя истеъмол ёфта, таркибу ибораҳо соҳта тавонистани калимаҳои сармақолавиро зикр намуда, ба «Баҳори Аҷам» ҳамчун маъҳаз такя ва ҳавола мекунад. Боигарии лексикӣ ва принсипҳои луғатсозии муаллифи «Баҳори Аҷам» ҷолиби диққат буда, онро луғатнависони баъдина ҳарҷониба истифода ва давом додаанд.

14. «Сироҷ-ул-лугот». Ин фарҳанг асари адаби машхур, муҳаққики ҳомвар, шоири маъруф Сироҷиддин Алихон, мутахаллис ба Орзӯст, ки соли 1734 таълиф шудааст. Алихони Орзӯ соли 1690 дар Акбарободи Ҳинд тавваллуд ёфта, аз 14-солагӣ ба шеъргӯй сар кардааст. Соли 1750 тазкирае бо номи «Мачмаъ-ун-нафоис» таълиф кардааст.

Орзӯ ба ғайр «Сироҷ-ул-лугот», «Чароғи Ҳидоят» шарҳе бо номи «Хиёбони гулистон», ки ба шарҳи «Искандарнома»-и Низомӣ, «Шарҳи қасоиди Урфӣ» ва «Гулистон»-и Саъдӣ баҳшида шудааст, низ навиштааст.

Китоби «Сироҷ-ул-лугот» асосан калимаҳои шуарои қадимро дар бар мегирад. Ҳуди муаллиф дар муқаддимаи ин китоб роҷеъ ба сабаби таълиф ва тарзи услуби он чунин менигорад: «Аммо баъд мегӯяд навоқифи забони гуфтугӯй - Сироҷиддин мутахаллис ба Орзӯ, ки чун пас аз забони мубораки араб ... порсиро дид, ки афсаҳи лугот аст, умри гаронмояро сарфи таҳсили он гардонид ва китобе дар ҳалли лугот ва қашфи мӯъзилоти (душвори) ин забон...» оғарид.

Соҳти «Сироҷ-ул-лугот» ба монанди «Бурҳони қотеъ», яъне мувоғиқи тартиби ҳуруфи алифбо аст. Муаллиф дар ин лугат истилоҳот ва калимаҳоеро ҷамъоварӣ кардааст, ки дар ашъори шуарои қадими форсизабон вомехӯранд, вале дар лугатҳои пешина, ба монанди «Ҷаҳонгирӣ», «Сурурӣ», «Рашидӣ» зикр наёфта буданд.

Орзӯ ба маводи лугатҳои «Ҷаҳонгирӣ», «Сурурӣ», «Рашидӣ» ва ҳатто ба «Бурҳони қотеъ» бо назари танқидӣ муносибат кардааст ва дар баъзе ҳолатҳо ислоҳе ба ин лугатҳо даровардааст.

Муаллифи «Сироҷ-ул-лугот» дар муайян намудани шаклу маънои калимаҳо муқоисаи забонҳоро пеш мегирад ва тадқики ў бештар характеристери илмӣ дорад.

Бо мақсади нишон додани тарзу тадқику таҳлили Сироҷиддин ба таври намуна якчанд мисол меорем. Муаллиф гуфтаи соҳиби «Бурҳони қотеъ»-ро айнан оварда, баъди он таҳқиқ ва танқиди худро ифшо мекунад:

Оқол – ба «қоф» ба вазни помол, дар «Бурҳон» афганданий ва ба кор наёмаданий ва ин хато аст ва тасҳиф аст, аммо хато аз ҷиҳати он ки «қоф» дар форсӣ наёмада

ва тасхиф бад –он сабаб, ки **Охол** – ба «хо»-и мўъчама аст, ки гузашт.

Аргида – ба вазни фамдида, дар «Бурҳон» ба маънни ғазабнок ва ҳашмолова гуфта, муаллиф гўяд зоҳиран тасхиф аст ва саҳех ҳамон арганд – ба вазни арзанда..

Богил – ба вазни бобил, дар «Бурҳон» чои гов ва гўсфанд, муаллиф гўяд ин хатост, саҳех **Оғил** ва **Оғул** аст, чунон ки гузашт.

«Сироҷ-ул-лугот» ба лексикографияни минбаъда таъсири бузург расонидааст ва аз он соҳибони фарҳангҳои «Баҳори Аҷам», «Ҳафт қулзум», «Ғиёс-ул-лугот», «Онандроҷ» истифода бурдаанд ва равияни танқидии Орзӯро давом додаанд.

15. «Чароги Ҳидоят». Муаллифаш Сироҷиддин Алӣ таҳаллус ба Орзӯ, ки соли 1690 дар Ақбарободи Ҳиндустон таваллуд ёфта, соли 1756 дар Лакҳнав вафот кардааст. Орзӯ асарҳои зиёде навиштааст ва девони кулиёт низ дорад. Тазкираи «Мачмаъ-ун-нафоис» ва лугатномаҳои «Фароиб-ул-лугот», «Сироҷ-ул-лугот», «Чароги Ҳидоят» ва якчанд шарҳдо ба қалами ў мансуб аст.

«Чароги Ҳидоят» соли 1734-35 навишта шудааст. Чӣ навъе ки муаллиф кайд мекунад, ин лугат дафтари дуюми «Сироҷ-ул-лугот» аст. Муаллиф мақсади тартиб додани фарҳангро дар муқаддима чунин менигорад: «...дар баёни алфоз ва истилоҳоти шуарои мутааххирини форсӣ мусаммо ба «Чароги Ҳидоят», ки дохили ҳеч китоби лугати муштамили фарҳанги «Ҷаҳонгирӣ» ва «Сӯруй» ва «Бурҳони қотеъ» ва ғайраҳо нест...» таълиф намудааст.

Дар «Чароги Ҳидоят» ду қисм калима ва истилоҳот чой дода шудаанд:

қисми аввал алфозест, ки маънни он мушкил бувад ва аксари аҳли ҳинд бар он итлоъ надоштанд;

қисми дуюм луготе, ки маънни он агарҷӣ маълум ва маъруф бувад дар саҳех будан... аз фусаҳои аҳли забон баъзоро тараҷудуд ба ҳам расида...» Ҳ саҳ. 552.

Лугат аз муқаддима ва 30 боб иборат аст, ки аз рӯи ҳарфи аввали калимаи эзоҳшаванда соҳта шуда ва он бобро ташкил мекунад, дар дохили боб тартиби хуруфи алифбо риоя карда шудааст.

Муаллиф дар ин лугат калимаю ибораҳои маҳсусе, ки барои форсизабонони Ҳиндустон фаҳмо набуданд, шарҳ доидаст. Тафсири муаллиф мухтасару фаҳмо буда, бозан барои таъииди маъни калима ё ибора аз осори шоирон Соиб, Салим, Таъсир, Ҳофиз, Камоли Ҳӯҷандӣ, Навид, Сайд Ашраф ва ғайра мисолҳо оварда мешавад. Масалан:

ҷоқ - ба қоф лафзи туркист, ба маъни маъруф ва низ тоза ва тандуруст, Тӯғро гӯяд:

**Зӣ ҷаве ҳомаи наргиси димоги ман ҷоқ аст,
Шукуфтани дили ман ҳамчӯ гули бодроқ аст.**

ЧХ саҳ. 584

Аз ҳуд ҳисоб доштан - дар назар доштани ҳуд ва қинояз иноят аст, Салим гӯяд:

**Ҳоксорӣ пешӣ мағрурон надорад эътибор,
Гар ҳисобе дорӣ аз ҳуд дар ҳисоби мӯ мабош.**

ЧХ саҳ. 566.

Ҳоки домангир - гиле, ки пои мардум дар он банд шивад ва чун хушк шавад саҳт гардад. Мухлиси Коши гӯяд:

**Метавон аз ҳоки домангирӣ сайли лабат,
Ҳоки кӯй дӯстро ёбад ба ҷашми тар қашад.**

ЧХ саҳ. 587

Қоғази самарқандӣ - навъе аз қоғази хуб, ки аз Самарқанд оранд, Таъсир гӯяд:

**Чун нависам васфи лаълат нома гулбандӣ шавад,
Дафтаре бошад, агар қоғаз Самарқандӣ шавад.**

ЧХ саҳ. 610

Орзӯ ва Текчанд Баҳор дар як замон зиндагӣ ва эҷод намудаанд. Муаллифи «Чароғи Хидоят» Баҳорро яке аз мухлисони ҳуд медонад, ки дар ин ҳусус дар мақолаи լуғавии «задан» чунин ишорат дорад:

Задан - маъруф ва мавориди истеъмоли ин беш аз беч аст, мисли тег задан ва соғар задан ва тағофули баланд задан ва шабғир задан ва ғайра ва ин қисм истеъмолотро соҳиби «Баҳори Аҷам», ки аз мухлисони факир Орзӯст, дар «Наводир-ул-масодир» ҳасби тоқати башарӣ ва ба қадри татаббӯи хеш, ки мавқеи аксаrest, ҷамъ намуда ва аксар маҷоз аст ва ба маъни дур кардан на буридан низ омада... ЧХ саҳ. 596.

Дасхати яғонаи ин луғат дар Институти Шарқшуносии АФ (Ленинград) маҳфуз аст. чопи литографии он бештар бо «Фиёс-ул-луғот» якчоя (дар ҳошияи он) ба амал омада ва нашри интиқодӣ низ дорад.

16. «Мусталаҳот-уш-шуаро» ё «Мусталаҳоти Вораста». Муаллиф аз рӯи ҳарфҳои номи луғат, яъне «Мусталаҳот-уш-шуаро» таълифи онро соли 1180 ҳ. (1768) зикр мекунад.

Муаллифи «Мусталаҳот»-и Вораста, чӣ навъе ки дар муқаддима қайд шудааст, ба ҷамъоварии мавод ва таълифи ин луғот 15 сол умр сарф кардааст. Вораста ҳангоми мутолиаи девонҳои шоирони муҳталиф ба қалимаю таркибсте вомехӯрад, ки шарҳи онҳо дар луғатҳои дастраси муаллиф набуданд. Барои маънидоду ҷамъ намудани ин гуна қалимаю таркибҳои душворфаҳм ба донандагони забони тоҷикӣ-форсӣ, ки аслан аз Осиёи Миёна ва Эрон ба Ҳиндустон омада буданд, муроҷиат намуда, луғати худро меофарад.

Луғат мувоғики тартиби ҳуруфи алифбои арабӣ-тоҷикӣ аз рӯи ҳарфҳои якум, дуюм, сеюм ва ғайра соҳта шуда, асосан истилоҳоти (таъбироти) аз ҷиҳати соҳт муҳталифро дар бар мегирад. Дар ҳар як мақолаи луғавӣ сарчашмаи мавриди истифодаи муаллиф ба воситай ҳарфҳои маҳсус – асосан сарҳарфи луғатномаҳо нишон дода шудааст. Масалан: ҷ - «Ҷаҳонгирӣ», қ - «Қашф-ул-луғот», м- «Муайид-ул-фузало», қ - «Қомус», р - «Рашидӣ», т - «Тоҷ-ул-масодир» ва ғайра, ки ҷамъ 14 луғат аст.

Ҷолиби диққат аст, ки дар ин луғат принсипи дар мақолаи луғавӣ нишон додани маъҳаз то охир риоя карда шудааст. Муаллиф барои таъииди маънои ибораҳо ва қалимаҳо аз осори шоирон Камоли Ҳӯчандӣ, Соиб, Мӯҳсини Таъсир, Зухурӣ, Амир Ҳусрав ва ғайра мисолҳо меорад. Дар «Мусталаҳот-уш-шуаро» бисёр истилоҳ, таркиб ва ибораҳоро дучор мекунем, ки аз «Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ» нақл шудааст:

Дар бехи касе афтодан – дар садади ҳаробии ӯ будан («ҷ») Ҳочуи Кирмонӣ:

**Фалак дар бехи мо фитодаст саҳт,
Надонам, ки то чун шавад кори баҳт.**

Чашм гарм кардан – киноя аз хоби бисёр кам («ч»),
Ахлии Шерозӣ:

**Дамид субҳу нашуд гарм чашми роҳати мо,
Сапедадам намаке буд дар ҷароҳати мо.**

«Мусталаҳот-уш-шуаро» барои инкишофи лексикографияи минбаъда роли муайян бозидааст ва аз он муаллифони «Ғиёс-ул-лӯғот» ва «Онандроҷ» бевосита истифода бурдаанд.

17. «Шамс-ул-лӯғот». Яке аз лӯғатҳои нисбатан машҳур аст, ки дар Ҳиндустон ҷандин маротиба чоп шудааст. Дар фарҳанг калимаҳои арабӣ, тоҷикий-форсӣ ва қисман туркӣ тафсир ёфтаанд. Муаллиф барои тартиб додани ин асар аз «Мадор-ул-афозил», «Кашф-ул-лӯғот», «Мунтаҳаб-ул-лӯғот», «Ҳал-ул-лӯғот», «Фарҳанги Рашидӣ», «Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ» ва ғайра истифода бурдааст. Дар ин лӯғат калимаҳои арабӣ бо «айн», форсӣ бо «ғ» ва туркӣ бо «т» ҷой шудааст. Ин лӯғат соли 1219 (1805) таълиф ёфта ва таърихи анҷоми он бо шеъри зер баён шудааст:

**Тамом гашт ҷун он нусха дар муборак фол,
Хирад пажӯҳиши таъриҳи карда маҳу сол,
Нидо расид аз таъриҳи ҳичрат-ул-нубувӣ,
Ба як ҳазору дусад нуздаҳ тамому камол.**

Дар ин лӯғат 45 ҳазор калима шарҳ дода шуда, аз рӯи ҳарфи аввал «боб»-ро ташкил мекунад ва ҳарфҳои дигари калима мувофиқи тартиби алифбо аст. Барои тасдиқи маънои калимаҳо мисолҳо аз осори шоирони классикии оварда мешавад (на ҳамеша). Дар баъзе мавридҳо ҳаракати калимаҳо (эъробгузорӣ) ба амал омадааст.

18. «Ҳафт қулзум». Муаллиф Фозиуддин Бодшоҳи Розӣ, ки тартиб додани лӯғатро соли 1815 ба итном расонидааст. Нашри литографии он соли 1891 дар Ҳиндустон воқеъ гардидааст. Лӯғат аз 7 ҷилд иборат буда, ҷилди ҳафтуми он маълумотҳои лексикӣ-грамматикий ва рисолаи санъатҳои шеърӣ (поэтий)-ро ташкил мекунад. Дар «Ҳафт қулзум» 22709 моддаи лӯғавӣ ҷо дода шудааст. Калимаҳо аз рӯи тартиби ҳуруфи якум ва оҳиранд. Муаллиф ба шакли навишти калимаҳо дикқати маҳсус дода ҳамаи ҳаракатҳои калимаро бо истилоҳоти лексикографии анъанавӣ (фатҳа, касра, зама ва ғайра) нишон медиҳад. Бинобар он «Ҳафт қулзум» дар

таърихи лексикографияи тоҷику форс ҳамчун луғати тафсирий-орфографӣ машҳур аст.

Луғат барои форсизабонони Ҳиндустон ва ҳиндуёне, ки ба омӯхтани забони форсӣ шавқу ҳаваси зиёд доштанд, пешбинӣ карда шудааст.

19. «Фиёс-ул-луғот». Соли таълиф 1827. Муаллиф Фиёсиддин Муҳаммад бинни Ҷалолиддин бинни Шарафиддини Ромпурӣ. Дар таълифи ин луғат 14 сол умр сарф кардааст. Нашри аввалини он соли 1848 бо тасҳехи худи муаллиф ба амал омадааст. Баъд аз ин «Фиёс-ул-луғот» дар шаҳрҳои Лакҳнав, Бомбай, Конпур Ҳиндустон ва Когон зиёда аз 12 дафъа чопи литографӣ шудааст. Дабири Сиёқӣ бо муқобалаи чопи Конпур (1882), чопи Бомбай (1880) «Фиёс-ул-луғот»-ро дар ду ҷилд (Техрон, 1958) нашр кардааст. Нашри оҳирини он аз тарафи Амон Нуров ба ҳати қирилӣ баргардонида шудааст, ки он аз 3 ҷилд иборат аст.

«Фиёс-ул-луғот» яке аз фарҳангҳоест, ки дар заминай асарҳои бисёри лексикографӣ, соҳавӣ ва адабӣ қарор гирифтааст. Дар муқаддимаи фарҳанг 40 номгӯй асарҳои лексикографӣ ва 45 номгӯй асарҳои адабӣ оварда мешаванд, ки дар ин ҳусус муаллиф чунин менависад: «... дар таҳқиқи луғати ин саҳифаи мӯъказ ба ду-се китоби луғат иқтиро накарда, ба ҳазор саъю ҷустуҷӯ илтиҷо намуда шуд ба ...» (40 номгӯй луғатҳо оварда мешавад).

Номгӯи сарчашмаҳои «Фиёс-ул-луғот» бо рӯихати асарҳое, ки дар муқаддима зикр ёфтааст, тамом намешавад. Бо дикқат аз назар гузаронидани матни фарҳанг аз муқоисаи он бо сарчашмаҳо собит мекунад, ки муаллифи «Фиёс-ул-луғот» манбаъҳои хеле гуногунро истифода бурдааст, ки микдори онҳо ба 150 номгӯй мерасанд.

Чӣ навъе ки Муҳаммад Фиёсиддин дар муқаддима зикр мекунад, ҷобаҷогузории калимаҳои эзоҳшаванд ба таври зайл аст: ҳарфи аввали ҳар луғатро «боб» ва «ҳуруфи» сониро «fasl» муқаррар намуда, барои ба осонӣ ёфтани калимаи матлуб ба риояти ҳарфи охир низ эътибор додааст. Тартиби ҳарфҳои дигари калимаҳо ба назар гирифта намешаванд. Масалан, ҳамаи калимаҳое, ки ҳарфи аввалинашон «алиф» ва дуюмашон «б» аст, аз боби алиifu фасли «б» ҷустан лозим аст.

Дар «Фиёс-ул-лугот» барои таъкиду таъйиди маъни
калимаҳои эзоҳшаванд, ба истиснои баъзе мавридҳо,
мисол дода намешавад, аммо сарчашмаҳои асосии
психографӣ, ки муаллифи фарҳанг ба онҳо муроҷиат
кардааст, асосан дорои мисолҳо мебошанд. Як хусусияти
коси «Фиёс-ул-лугот» аз он иборат аст, ки сарчашмаи ҳар
и калимаи эзоҳшаванд дар доҳили моддаи луғавӣ дода
мешавад. Ин имконият медиҳад, ки дар натиҷаи муқоиса
конанда вобаста ба характеристи сарчашма ва қайди
миҳсуси муаллиф маъни калима ё ибораро пурратар
дарк намояд. Қариб ҳамаи соҳибфарҳангон ба ин
принцип риоя кардаанд, лекин муаллифи «Фиёс-ул-лугот»
ин принципро такмилу ривоҷ дода, ба асарҳои пеш аз худ
навишташуда бо як таваҷҷӯҳи зиёде муносибат кардааст.

Дар «Фиёс-ул-лугот» 17537 мақолаи луғавӣ мавҷуд
аст. Муаллиф дар аксари мавридҳо ба қадом забон
мансуб будани ин ё он калимаро нишон медиҳад. Ба ин
чиҳати масъала дар муқаддима чунин ишора мекунад:
«Барои дарёғти луғати туркӣ ва юнонӣ ва сурёнӣ ва
румӣ ва ҳиндӣ ва муарраб дар китобат ишорат рафт: ҳар
шуғате, ки санади он аз «Қомус», ё «Суроҳ», ё «Мунтаҳаб»,
ё «Канз», ё «Баҳр-ул-ҷаҳоҳир» бошад, арабист ва санади
он аз «Ҷаҳонгирӣ», ё «Рашидӣ», ё «Бурҳон», ё «Сироҷ-ул-
лугот» бошад, форсист ва дар санади дигари кутуб
аҳтимоли ҳар ду забон боқист...» Фл. сах. 15.

Дар «Фиёс-ул-лугот» асосан он калимаҳои иқтибосӣ
шарҳ дода шудаанд, ки онҳо дар забони тоҷикӣ-форсӣ
кор фармуда шудаанд. «Фиёс-ул-лугот» аз дигар
фарҳангҳо, пеш аз ҳама, аз ҷиҳати интихоби калимаҳои
асосии эзоҳшаванд (вокабулаҳо) фарқи ба назар намоён
дорад.

Дар асрҳои XУШ-Х1Х нисбат ба омӯхтани фанҳои
дақиқ шавқу ҳавас меафзояд. Ба ин муносибат ба
истилоҳоти фанӣ низ бисёртар мароқ зоҳир мекардагӣ
мешаванд. Муҳаммад Фиёсиддин, ки ба сифати мударрис
кор мекард, талаби хонандагон ва аҳли илму адабро ба
назар гирифта, дар луғати худ истилоҳоти фанниро
бештар доҳил мекунад. Ў истилоҳоти фанҳои мухталифи
замони худро ҷамъ намуда, онҳоро ба таври илмӣ ва
эътиmodнок тафсир медиҳад.

«Фиёс-ул-лугот» аз чиҳати дарбаргирии лексикаи забон асосан луғати филология аст, лекин аз чиҳати пуррагии тафсири илмии баъзе истилоҳоти адабиётшиносӣ, забоншиносӣ, география, астрономия, тиб, мусиқа, риёзиёт, мантиқ ва ғайра ба луғатҳои энсиклопедӣ шабоҳат дорад.

Азбаски дар луғат баробари калимаҳои характеристи умуниистеъмолӣ дошта як миқдори муайян истилоҳоти фанӣ низ ҷой дода шуда, ба таври илмӣ тафсир ёфтаанд, мо «Фиёс-ул-лугот»-ро фарҳангӣ филология-энсиклопедӣ номида метавонем.

Улум – (ба замматайн) ҷамъи илм, ба маънни донистан ва дониш аст ва ҷамъи илме, ки ба маънни донистани моҳияти фан хос аст ва улуми мудаввана (ҷамъоварӣ шуда) ин аст: илми сарф, илми нахӯ, илми луғат, илми маъснӣ, илми баён, илми арӯз, илми қоғия, илми иншо, илми расмулҳат, илми муаммо, илми мунозира, илми қироат, илми тафсир, илми ҳадис, илми фиқҳ, илми фароиз, илми усул, илми камол, илми мантиқ, илми ҳикмат ва он муштамил аст бар бисёр улум, баъзе аз онҳо дар ин ҷо мазкур ва баъзе на, илми ҳайат, илми ҳандаса, илми адод, илми тиб, илми фалоҳат (кашоварзӣ), илми кимиё, илми нӯчум, илми мусиқӣ, илми мунозир ва мароё, илми ҷабр ва муқобила, илми ҷарри исқол, илми рамл, илми ҷафр, илми тилисм, илми қиёфа, илми масоҳат, илми устурлоб, илми муҳозизрат ва он латифагӯй ва ҳозирҷавобӣ аст ва илми таъбир ва илми тавъизот ва илми тасаввуф ва илми ахлоқ ва илми таворих ва ғайра. Ел. ҷ.1. саҳ. 92

Дар «Фиёс-ул-лугот» баъзе моддаҳои луғавиро вомехӯрем, ки аз чиҳати ҳаҷм ва масълаҳои дарбаргиранда нисбатан қалон ва пурра буда, як рисолаи ҳурди илмиро ташкил мекунанд. Ба ин тафсири пурра ва ҳаматарафай моддаҳои луғавии «арӯз», «изофат», «музикӣ», «фаслий», «ҳафт иқлим», «арз», «ҷамъ» ва ғайра мисол шуда метавонанд.

Дар «Фиёс-ул-лугот» як миқдор ибораҳои озод ва устувор низ ҷо дода шудаанд, ки ҳар яки онҳо як мақолаи луғавии алоҳидаро ташкил мекунанд ва ҷобаҷогузории онҳо мисли соҳти умумии луғат аст. Масалан:

Хусни гулүсүз – ба маънни хусни сабех, чи гулүсүз киноя аз чизе, ки бисёр ширин бошад, чаро ки афроти шириң гулуро месүзонад, пас маънни гулүсүз хусни ширин бошад ва ширин муқобили намакин аст. Чун хусни сиёхро хусни малеҳ ва намакин гүянд, лихозо ба муқобили ин хусни сабех, яъне хусни ширин ва дар «Чаҳор шарбат» хусни гулүсүз - хусни дилчашп ва матбӯй навишта. Фл, 1. 347

«Фиёс-ул-луғот» мисли дигар фарҳангҳо, аз чумла «Шарафномай Мунярӣ», «Муайдид-ул-фузало», «Мадор-ул-ифозил», «Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ», «Фарҳанги Рашидӣ», «Бурҳони қотеъ», ки дорои рисолаҳои маҳсуси лексикӣ-грамматикианд, рисола ё муқаддимаи алоҳидай лексикӣ-грамматикий надорад. Маълумотҳои лексикӣ-грамматикии «Фиёс-ул-луғот» дар доҳили моддаҳои луғавӣ ба таври пароканда ҷой гирифтаанд. Ин принципи пешгирифтаи муаллиф нисбатан нав буда, барои дарк кардани қоидаҳои лексикӣ-грамматикии замони муаллиф маводи бисёр медиҳанд. Барои фаҳмидани нуқтai назари муаллиф дар хусуси ин ё он қоидаву қонуни забон тамоми луғатро бо дикқат мутолия кардан ва онро дақиқона аз назар гузаронидан рост меояд.

Муаллиф дар бораи хуруфи забони арабӣ-тоҷикӣ, тағииротҳои фонетикии он, маъноҳои грамматикии пешоянду пасояндҳо, суффиксҳои гуногуни калимасоз ва хусусан оид ба изофат маълумоти аниқ ва ҳаматарафа дода, барои тасдиқи фикри худ аз назму наср мисолҳо меорад. Масалан:

Бо - ... дар форсӣ мухаффафи боз аст, ки тоири ширкорӣ бошад ва бидон, ки лафзи «бо», ки ҳарфест мураккаб аз «бо»-и мусаммо ва алифи мусаммо, дар форсӣ барои ҷанд маънӣ омада: **аввал**: ба маънни маа (яъне ба маънни ҳамроҳӣ), ҷунонки бигӯй: аспе бо зини мукаллал ҳаридам; **дуввум**, ба маънни «бо вучуди» ҷунон ки: бо он ки ўро бисёр фаҳмонидам, магар нафаҳмид: **сеюм**, барои атф (ҳамчун пайвандаки тобеъкунанда) ояд; байт:

Фарқ аст миёни он ки ёраш дар бар,
Бо он ки ду ҷашми интизораш бар дар.

Чаҳорум: ба маъни тараф ва ҷониб, чунонки;

Барад аз вай паёми чанд бо ў,

Зулайхоро дижад пайванд бо ў.

Панчум: барои тақобул, чунонки:

Бо рӯи ту офтоб дидам,

Хубаст, валекин он надорад.

Шашум: барои муоваза (бо ҳам ду ҷизро иваз кардан):

Фарҳод кӯҳи ғамро бо ҷон намефурӯшад.

Пешоянди «ба»-«бо»-и мусаммо бидуни алиф низ дар ҳамин моддаи луғавӣ дода мешавад. Аҳамият ва қимати илмию амалии ин луғатро рафиқ Зеҳнӣ Т. қайд намуда, ҷунин гуфтаи устод Айниро меорад: «Мазияти ин фарҳанг дар ин ҷост, ки қалимаҳои дар адабиётамон маъмулро интихобан ҳар якро бо як қалима эзоҳ намуда, эзоҳи фарҳангҳои дигарро низ нақл кардааст. Устод меугуфт, ки дар замони пеш дар мадрасаҳои Бухоро тақрибан 20 ҳазор талаба меҳонд ва ҳар муллобачча як нусха «Фиёс-ул-луғот» дошт ва аз ин сабаб ин луғат чанд бор дар Когон аз нав ҷоп шудааст. Устод таъқид менамуд, ки забони ин китоб содда ва ба тоҷикӣ наздик буда, муаллиф тарзи талаффузи Мовароуннаҳро низ қайд мекунад».

Яке аз луғатшиносони нуктасанҷ ва боистеъодд Рахим Ҳошим дар бораи «Фиёс-ул-луғот» ҷунин менависад: Дар гузашта дар доираҳои аҳли илми адабиёти тоҷик, дар байни шоирон, дӯстдорони шеър, умуман шеърхонон яке аз машҳуртарин ва дастрастарин луғатҳо «Фиёс-ул-луғот» будааст. «Фиёс-ул-луғот» метавон гуфт, ки ягона маъкази луғаткушӣ ҳисоб мейёфт ва тақрибан ҳонаи ҳар шоир ва шеърдӯсти тоҷик, ҳонае тақрибан ҳеч аз аҳли маърифат набудааст, ки дар он ин луғат набошад.

Ин луғат барои саводнок намудани зиёниёни тоҷик (хусусан дар солҳои 20-30ум) хизмати арзанде кардааст. Дар давраҳои минбаъда ба тартиб додани луғатҳои дузабона, тафсири, терминоологияи ва дигар тадқиқотҳои илмӣ ин фарҳанг ба сифати яке аз сарчашмаҳои боэъти mode хизмат кардааст.

20. Фарҳанги «Онандроҷ». Фарҳанги «Онандроҷ» китоби бузургест, ки 3107 саҳифаи қалонҷаҷмро ташкил мекунад. Муаллифи он Муҳаммад Подшоҳ буда,

тартибдиҳии луғатро соли 1888 ба итмом расонидааст. Дар ин луғат лексикаи арабӣ, тоҷикий-форсӣ ва туркӣ шарҳ дода мешавад.

Фарҳанг муқаддимаи мухтасар дорад, ки дар он манбаъҳои мавриди истифодаи муаллиф нишон дода мешавад. Муаллиф дар таълифи ин асар аз луғатҳои «Сироҳ», «Мунтахаб-ул-луғот», «Муайид-ул-фузало», «Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ», «Баҳори Аҷам», «Анҷуманоро»-и Носирӣ, «Бурҳони қотеъ», «Кашф-ул-луғот», «Шамс-ул-луғот», «Мусталаҳот»-и Вораста, «Ҳафт қулзум», «Ғиёс-ул-луғот» истифода бурда ва лексикаи онҳоро то як андоза дар як ҷо ҷамъ намудааст. Бо ин меҳнати худ муаллифи «Онандроҷ» вазифаи мушкилро ба анҷом расонида ва дар таърихи луғатнависӣ лексикаи фарҳангҳои гуногунро гирдоварӣ ва ҷамъbast намуда, луғати ҷомеътаринро овардидааст.

Калимаҳои шарҳшавандა аз рӯи тартиби алифбои арабӣ-тоҷикий ҷида шуда, барои тасдиқи маънои онҳо аз осори шоирони тоҷику форс ва форсизабонони Ҳинд мисолҳо оварда мешавад.

Масалан:

Ашк – билфатҳ бар вазни рашк (ф-яъне форсӣ), қатраи оби ҷашм ҳусусан, мисол барои қатраи об; Шайх Фаридуддини Аттор фармояд:

**Чунон шуд зулм дар айёми ў кам,
Ки ашке дар миёни баҳри қулзум.**

Исфаҳон – ба қасри аввал ва фатҳи солас, шаҳре машхур дар Ироқ ва номи парда аз мусиқӣ ва онро исфаҳонак низ гӯянд.

Фарҳанги «Онандроҷ» ду дафъа – дар се ҷилд (чопи Лакҳнав, 1896) ва чопи интиқодии Дабири Сиёқӣ (Техрон, 1956) дар 7 ҷилд нашр шудааст.

Хулоса, луғатнависии тоҷику форс таърихи бой дорад ва таҳлилу тадқики ҳар як асари лексикографӣ вазифаи муҳим буда, меҳнати зиёдеро талаб мекунад. Ҳатто тадқики ҳар як мақолаи луғавӣ дар доираи фарҳангҳои гуногун ва ба таври муқоисавӣ омӯхтани он барои таърихи забони тоҷик, инчунин лексикология маводи турқимат дода метавонад. Ин вазифаро баъзе соҳибфарҳанғон, масалан, муаллифони «Фарҳанги Рашидӣ», «Сироҷ-ул-луғот» ва «Ғиёс-ул-луғот» қисман

ичро намудаанд. Муаллифи «Фарҳанги Рашидӣ» ба маводи фарҳангҳои «Ҷаҳонгирӣ» ва «Сурӯй» бо назари танқидӣ наздик шуда, калимаҳои ин фарҳангҳоро ба ҳамдигар қисман аз ҷиҳати шаклу маъно муқоиса кардааст.

Лӯғатҳои қадимаи тоҷикро аз рӯи дарбаргирии лексикаи забон ба ду гурӯҳ тақсим кардан мумкин аст: лӯғатномаҳое, ки характеристики таърихӣ доранд, яъне дар онҳо асосан калимаҳои душворфаҳм, архаизмҳо гирд оварда шуда, шарҳ дода мешаванд. Ба ин гурӯҳ «Лӯғати фурс», «Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ», «Донишномаи Қадархон», «Меъёри Ҷамолӣ» ва ҷанде дигар мисол шуда метавонанд. Лӯғатҳое, ки характеристики лӯғати нормативӣ доранд. Дар ин гуна фарҳангҳо калима ва ибораҳои нисбатан маъмули дар адабиёти бадеъ истеъмолшуда маънидэд карда мешаванд. Ба ин гурӯҳ «Баҳори Аҷам», «Сироҷ-ул-лӯғот», «Ҳафт қулзум», «Ғиёс-ул-лӯғот» ва амсоли инҳоро доҳил намудан мумкин аст.

Дар фарҳангҳо микдори мақолаҳои лӯғавӣ аз ҳамдигар фарқ мекунанд, чунки ҳар як соҳибфарҳанг кӯшиш намудааст, ки фарҳанги вай биайниҳи нусхай лӯғати пешина набошад. Ба ғайр аз ин ҳар як муаллиф дар назди худ вазифаero гузошта, онро мувофиқи дониш ва салоҳдидаш ҳал кардааст ва бо ҳамин дар инкишофи лӯғатсозӣ саҳми муносиб гузоштааст. Ҳамин тавр ҳусусан, баъд аз асрҳои ХУ лӯғатҳои нисбатан мукаммал ба майдон омадаанд, ки дар онҳо воҳидҳои лексикий ва фразеологии забон микдоран хеле зиёда буда, баъзан онҳо ҷандин ҷилдро ташкил кардаанд.

Аз ҷиҳати дарбаргирии лексикаи забонҳои гуногун фарҳангҳои пешина низ аз ҳамдигар фарқияти муайяндоранд. Дар як қатор фарҳангҳо бештар калимаҳои аслан тоҷикий («Лӯғати фурс», «Сиҳоҷ-ул-фурс», «Донишномаи Қадархон», «Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ» ва ғайра) гирд оварда шуда бошанд, дар баъзеи онҳо калима ва ибораҳои иқтибосии арабӣ аз ҷиҳати микдор ва аҳамият ба ҷои аввал баромадаанд, ки ба ин фарҳангҳои «Мадор-ул-афозил», «Муайид-ул-фузало», «Ғиёс-ул-лӯғот»-ро доҳил кардан мумкин аст.

Яке аз ҷиҳатҳои ба худ ҳоси лӯғатҳои дар Ҳиндустон таълифёфта аз ин иборат аст, ки дар онҳо ба ғайр аз

калима ва ибораҳои умумиистъемолии забони тоҷикӣ воҳидҳои луғавие ҷамъ карда шудаанд, ки онҳо маҳсуси форсизабонони Ҳиндӯстонанд.

Дар ҳамаи фарҳангҳои пешина миқдори муайяни воҳидҳои фразеологии забон ҷой гирифтаанд, лекин мо дар таърихи луғатнависии тоҷику форс фарҳангномаҳоеро дучор мекунем, ки дар онҳо воҳидҳои фразеологӣ ва ибораҳо қисми умдаи мақолаҳои луғавиро ташкил кардаанд. Ба ин «»Мусталаҳот-уш-шуаро», «Баҳори Аҷам», «Чароғи Ҳидоят» мисол шуда метавонад. Инчунин фарҳангҳои пешина аз ҷиҳати принсипҳои соҳташон як хел ва як сон нестанд. Луғатҳо, ки калимаҳо дар онҳо аз рӯи тартиби ҳарфи аввали охир ва тартиби дохилии ҳуруфи арабӣ-тоҷикӣ (мисли соҳти луғатҳои имрӯза) чида шудаанд, дар таърихи луғатнависӣ ба шакли як навъ анъана даромадаанд.

Фарҳангҳои машҳури тафсирие, ки то имрӯз омада расидаанд, асосан ба ғурӯҳи луғатҳои филологӣ (фарҳангҳои истилоҳотӣ дар назар дошта намешаванд) дохил мешаванд. Ба ҷуз ин дар таърихи луғатнависӣ (охри аспи ХУШ ва ибтидои аспи XIX) луғатномаҳое таълиф шудаанд, ки дар онҳо истилоҳоти ин ё он соҳаи фан низ дарҷ карда шуда, ба таври илмӣ шарҳ ёфтаанд, ки ин гуна асарҳоро луғати филологӣ-энциклопедӣ номидан мумкин аст.

Фарҳангҳои пешинаи тоҷик яке аз сарватҳои маънавии ҳалқи мо ба шумор рафта, омӯхтан ва ба нашри интиқодӣ таҳия намудани онҳо вазифаи фарҳӣ буда, дастраси хонандагон намудани он аҳамияти илмӣ ва амалӣ дорад.

БОБИ III АНВОИ ФАРҲАНГҲО

Илми луғат ва луғатнигорӣ як қисми мӯҳими забоншиносӣ бу шумор меравад ва ин қисми забоншиносиро лексикография меноманд. Лексикография (аз калимаи юнонӣ *lexikos* – калима, луғат ва *grapho* – менависам аст). дар хусуси назария ва амалияи луғатнигорӣ маълумот медиҳад, яъне дар хусуси тартиб додану таҳия намудани луғатҳо (қомус, фарҳанг, луғатҳои мӯҳовара) ва масъалаҳои назариявии соҳтани луғатҳо: ҳаҷм, усуљҳои ҷобаҷоузории калимаҳои луғат баҳс мекунад.

Фарҳангнигорӣ ҳамчун як қисмати вожашиносӣ (лексикология) бо соҳаҳои гуногуни он алоқаи наздик дорад.

Дар забоншиносии мусоир луғатнигории назарӣ ва амалиро фарқ мекунанд.

Луғатнигории назарӣ қонуну қоидаҳои мӯҳимми луғатсозиро таъин намуда, дар хусуси усули тартиб додани луғатҳои типологӣ ва луғатҳои навин, қолаби ягонаи луғатҳо меъёри ҳатмӣ муайян мекунад. Ин қисмати луғатнигорӣ талаб мекунад, ки маводи луғат маъноҳо, тарзи шарҳдихӣ, низоми аломатҳои луғат, ки ба соҳту навъи луғатҳо вобастагӣ дорад, хусусияти ягонаву якхела дошта бошад.

Мақсади асосии луғатнигории амалий қонеъ намудани зарурату эҳтиёчи рӯзмарраи чомеа мебошад. Вай ба ҳар як фард барои дарк намудани нозукиҳои забони модарӣ ва омӯҳтани забонҳои дигар ёрии амалий мерасонад. Луғатнигории амалии тоҷик таърихи бой дорад ва дар тӯли асрҳо ташаккул ва инкишоф ёфтааст.

✓Луғатҳо ба ҳонанда имконият медиҳад, ки дар муддати кӯтоҳе аз хусуси ин ё он маънои калима ва ҷиҳатҳои дигари он маълумот пайдо кунад; Калимаву воҳидҳои луғавии забон аз рӯи талаботи қонунияти лексикографияи имрӯза гирд оварда шуда, вобаста ба навъи луғат калимаҳо аз ин ё он ҷиҳат шарҳ дода мешавад. Чунин ҷиҳати шарҳдихии калимаҳоро дар луғатҳо ба инобат гирифта, онҳоро ба ду гурӯҳи калон чудо мекунанд:

I. Луғатҳои энсиклопедӣ (қомусҳо)

II. Луғатҳои филологӣ

1. Луғатҳои энсиклопедӣ (қомусҳо)

Энсиклопедия – қомус маҷмӯи маълумоти мухтасари ба тартибандохташудаи ҳамаи соҳаҳо ва ё яке аз соҳаҳои дониши инсонӣ дар давраи муайянӣ таъриҳӣ мебошад. Калимаи «энсиклопедия» юнонӣ буда, маънои маълумоти мухтасар аз боби ҳар илмро дорад.

Луғатҳои энсиклопедӣ-қомусҳо умумӣ ва соҳавӣ мешаванд, ки ба тартиби алифбой мураттаб ёфта, нобаста ба адади ҷилдҳо қалон (даҳҳо ҷилд), хурд (4-8 ҷилд) ва мухтасар (1-2 ҷилд) шуда метавонанд.

Масалан, энсиклопедияи тоҷик, ки солҳои 1978-1988 нашр шудааст, таҳминан 35 ҳазор мақолаи илмиро дар бар гирифта, бо тартиби алифбой мураттаб шудааст. АлбаттА, ин энсиклопедия кӯҳна шудааст, чунки баъд аз тартиб ёфтани он дар мамлакати собиқ иттиҳоди шӯравӣ дигаргуниҳои куллии сиёсӣ – иҷтимоӣ ба амал омад, ки он дар энсиклопедия акс наёфтааст.

Дар Осиёи Миёна дар давраи собиқ иттиҳоди шӯравӣ яке аз энсиклопедияҳои нисбаттан қалонҳаҷм «Энсиклопедияи ўзбек»² мебошад, ки ҷилди аввали он соли 1970 аз нашр баромадааст ва он таҳминан 3350 мақоларо дар бар гирифта дар таҳияи он 654 муаллиф иштирок намудаанд. Ҳамаи ҷилдҳои он аз 15 китоб иборат буда, зиёда аз 50 ҳазор мақолаи илмиро дар бар мегирад.

Ўзбекистон истиқлоли худро ба даст дароварда, бо модели интиҳобкардааш саноат, ҳочагии қишлоқ илму фан ва ҳамаи соҳаҳои ҳочагии ҳалқро инкишоф дода истодааст. Тамоми ҷидду ҷаҳд ва кӯшиши ҳалқҳои сермиллати Ўзбекистон барои беҳбудӣ ва осоиштагии инсон нигаронида мешавад.

Дар Ўзбекистон ба масъалаи маънавият ва маърифати ҳалқу миллатҳо аҳамияти маҳсус дода шуда, қадриятҳои миллии ҳамаи ҳалқҳои сокини Ўзбекистон эҳё шуда истодаанд, ки дар ин масъала хусусан Президенти Республикаи Ўзбекистон Ислом Каримов аҳамияти хосса дода истодаанд.

Бо қарори маҳсус дар назди АФ Ўзбекистон шӯъбаи Энсиклопедияи ўзбек ташкил шудааст, ки он бояд ҳамаи

муваффакиятҳои республикаро дар худ акс намояд Албатта, таҳияи энциклопедияи нав кори осон нест, вай бояд foяҳои истиқлолро дар худ акс намуда, таърихи ҳалқҳои Ўзбекистонро одилона ва ба таври оддӣ чамъбаст намояд.

Таҳияи энциклопедияи миллии ўзбек, ки дар 12 ҷилд пешбинӣ шуда, ҳоло ҷилдҳои асосии он дастраси ҳонандагон ва аҳли илму маърифат гардида. Дар дарсухани ҷилди 1, ки ба қалами Ислом Каримов мансуб аст, чунин сатрҳоро меҳонем:

«Миллий қомусимизнинг мамлакатимиздаги тарихидаги ҳозирги бурилиш палласида яратилиши муҳим аҳамиятга эга. Чунки энциклопедиянинг маънавий ҳаётимизда ахборот манбаи сифатидаги маърифий ўрни бекиёс, энциклопедиямизнинг асосий вазифаси – аввалан, Ўзбекистоннинг буюк тарихи, бетакор маданиятини, улуғ мутафаккир ва алломаларимизнинг умумбашарият тараққиётига қўшган бекиёс ҳиссасини, бир сўз билан айтганда, Ўзбекистон деб аталган гўзал юртнинг ўзига хос ва ўзига мос қиёфасини, Ватанимизнинг табиий-иктисодий ва маънавий салоҳиятини, энг катта ва ноёб бойлигимиз бўлмиш мана шу муқаддас заминда яшаб ўтган ва яшаётган одамларнинг ибратли фаъолиятини бутун дунёга намойиш этишдир».

Дар луғатҳои энциклопедӣ оиди ҳодисаю воқеаҳои муҳим, мағҳумҳо, ашҳоси машҳури таъриҳӣ, ноҳия, вилояту шаҳр, давлат ва ҳоказоҳо сабт мегарданд.

Энциклопедияҳо аз ҷиҳати ҳам гуногун мешаванд. Масалан, Энциклопедияи Калони Рус (Большая русская энциклопедия) солҳои 1928-1947 65 ҷилди асосӣ ва як ҷилди иловагӣ (65 ҳазор мақола), нашри дуюми он солҳои 1950-1958 50 ҷилди асосӣ ва як ҷилди иловагӣ (100 ҳазор мақола) ва нашри сеюми он 1969-1978 50 ҷилд (зиёда аз 100 ҳазор мақола)-ро дар бар мегирад, мисол шуда метавонад. Дар мамлакатҳои гарб яке аз қадимтарин энциклопедияҳое, ки то ҳол нашр мешавад, "Энциклопедияи Британия" аст, ки то имрӯз 15 маротиба ҷоп шудааст ва нашри охирини он аз 15 ҷилд иборат аст.

Дар давраи ислом ва пеш аз он ҳам бисёр асаарҳои илмӣ навишта шуда буданд, ки дар онҳо маълумот

бъзан аз рўи як тартиб, баъзан аз рўи омехта ва гоҳ ба тартиби алифбой оварда шуда буданд ва аксари ин пасарҳо ба забони арабӣ таълиф мешуданд ва баъзеи онҳо ба забони форсӣ-тоҷики тарҷума шудаанд. „Ханӯз дар нимаи якуми асри 1X энсиклопедияи фалсафаю илмҳои табии “Расоилу ихвон-ис-сафо ва хуллон-илвафо” (“Рисолаҳои бародарони пок ва дўстони бовафо”)-и арабӣ таълиф шуд ва дастраси аҳли илми тамоми Шарқи Наздик ва Миёна гардид. Дар замони Амир Темур тарҷумай форсӣ-тоҷикии он ба майдон омад.

Дар аввали асри X1 асари энсиклопедии доир ба шаш илм: мантиқ, илоҳиёт, табииёт, риёзиёт, нучум, мусики - “Донишнома” таълиф ёфт. Дар мобайни солҳои 1117-1120 энсиклопедияи “Нузҳатномаи Алой” таълиф шуд. Солҳои 1099-1102 Фазолӣ “Эҳёу улум-ид-дин” ва соли 1179 Фахриддин Муҳаммад ибни Умарӣ Розӣ Энсиклопедияи илмҳои исломӣ “Чомеъ-ул-улум”-ро таълиф карданд, ки дар онҳо маълумоти оид ба дину мазҳабҳо, фалсафа, забон ва адабиёт, тиб, нучум ва файра оварда мешавад.

Дар асрҳои ХУ1-Х1X як қатор энсиклопедияҳои муҳталифҳаҷм танзим шудаанд, ки асоситарини онҳо “Матлаъ-ул-улум ва маҷмаъ-ул-фунун”-и Вочид Алихон, “Маҳзан-ул-улум”-и Браҷ Муҳин (дар Ҳиндустон таълиф шудааст), “Риёз-ул-ғирдавс”-и Муҳаммад Ҳасанхон ва файра мебошад. Дар асри X1X ва аввали асри XX муносибатҳои илмӣ-маданий байни Ҳиндустон ва Афғонистону Осиёи Марказӣ боз ривоҷ меёбад ва як қатор энсиклопедияҳо ба забони урду тарҷума карда мешаванд. „Аҷоиб-ул-маҳлӯқот”-и Закарие ибни Муҳаммад Қазвинӣ ба забони урду тарҷума мешавад. Дар соҳаи таърихи дин ва мазҳабҳои Шарқ асарҳои зиёде навишта шуда буданд. Аз машҳуртарин китобҳои ин соҳа “Ал-милал ва ниҳал”-и Муҳаммади Шаҳристонӣ ва “Ғунят-ул-толибин”-и Абдулқодири Челонӣ, ки ба забони арабӣ таълиф ёфта буданд, ба забони форсӣ-тоҷики тарҷума карда мешавад. Асари калони форсӣ-тоҷики “Дабистони мазоҳиб” таълифи Мӯҳсини Фонӣ, ки оид ба дину мазҳабҳои ҳалқҳои Шарқ маълумоти муфиде чамъоварӣ шудаанд, ба майдон меоянд.

Китоби калонҳаҷми форсӣ-тоҷикӣ “Акбарнома” иборат аз “Таърихи Ақбар”, “Ойини Ақбарӣ” таълифи Абулфаэл ибни Муборак (1551-1602) барои омӯхтани таърихи Ҳинд, ҷуғрофия, иқтисодиёт, ҳаёти сиёсӣ, адабӣ ва илмии он давр маълумоти пурқимматро дорост. Аз асарҳои ҷомеи энсиклопедияи соҳавӣ “Таърихи Табарӣ” ва “Равзат-ус-Сафо” барои омӯхтани таърихи мамлакатҳои Шарқ ва маҳсусан Осиёи Марказӣ, Афғонистон ва Эрон сарчашмаҳои гаронбаҳо ба шумор мераванд.

Дар таърихи энсиклопедиянигорӣ баъд аз фалсафаю дин ва ҷуғрофияю таъриҳи ҷои намоёнро энсиклопедияҳои тиббӣ ишғол мекунанд. Дар асарҳои 1Х-Х олимӣ бузурги соҳаи тиб Абӯбакр Муҳаммад Ибни Закариёи Розӣ асарҳои зиёди тиббири ба забони арабӣ таълиф кард, ки он барои инкишофи тибби форсизабонон таъсири калон расонд.

Асарҳои мәшҳури “Ал-қонун фи-т-тибб”, “Захираи Хоразмшоҳӣ”, “Дастур-ул-илоч”, “Маҳзан-ул-адвия”, “Қарободини кабир”, “Муҳити Аъзам”, “Иксир Аъзам” ва ғ. энсиклопедияҳои соҳавӣ буда, дар онҳо тамоми қасалиҳо ва муолиҷаи онҳо сабт ёфтаанд.

Яке аз соҳаҳои бисёр инкишофёфта илми адаб буд. “Ал-мӯҷам”-и Шамси Қайси Розӣ (ибтидои асри XI) ва “Тарҷумон-ул-балоғат”-и Муҳаммад ибни Умарӣ Родуёни (асри X)-ро ба ғурӯҳи энсиклопедияҳои адабиёт ва санъати сухан доҳил намудан мумкин аст.

Аз энсиклопедияҳои оид ба шарҳи номи ашҳоси машҳур ва номҳои ҷуғрофӣ “Китоб-ул-ансоб”-и Абусаъд Абулкарим ибни Муҳаммади Самъонӣ (1113-1167), “Мӯҷам-ул-булдон”-и Ёкути ҳамавӣ (асри XI) “Лӯғатнома”-и Алиакбари Дехҳудо (1878-1956) ва ғайраро зикр намудан мумкин аст. Аз ҷиҳати ҳусусияти энсиклопедӣ доштан дар таърихи фарҳангнигории тоҷик “Фиёс-ул-луғот”-и Муҳаммад Фиёсиддин, “Фарҳанги Онандроҷ”-и Муҳаммад Подшоҳ, “Фарҳанги Низом”-и Муҳаммад Доиулислом, ки дар ҳаҷми панҷ ҷилд дар Ҳиндустан (Ҳайдарободи Дакан) солҳои 1928-1939 нашр гардидааст, мавқеи мӯҳим дорад.

Дар аксари лӯғатҳои тафсирӣ, ки асосан лексикаи умумиҳалқиро дар бар мегиранд, баъзе ҳусусиятҳои лӯғатҳои энсиклопедиро низ мушоҳида кардан мумкин

аст. Нисбати интихоби истилоҳот ва шарҳу эзоҳи он ҳамаи фарҳангҳо як хел нестанд. Дар фарҳангҳои пешинаи тоҷик, масалан, "Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ", "Фарҳанги Рашидӣ", "Бурҳони қотеъ" баъзе ҷузъҳои тарзи тафсири энсиклопедиро мушоҳид мумкин аст. Бо вучуди он ин фарҳангҳо дар таърихи лексикографияи тоҷик ҳамчун фарҳангҳои филологӣ (лингвистӣ) шинохта шудаанд ва дар онҳо калимаву ибораҳо ба таври муҳтасар, фаҳмо ва вобаста ба маънои дар адабиёти бадеъ доштаашон шарҳу эзоҳ ёфтаанд. Ҷи наъе ки луғатдону луғатшиноси шинохтаи тоҷик шодравон Ҳафиз Рауфов (соли фавт 1991) қайд мекунад "Фарҳангҳои қадимаи тоҷикий аз баъзе ҷиҳатҳо ҳусусияти энсиклопедӣ доранд. Дар онҳо на факат инкишофи таърихии лексикаи забони тоҷикий инъикос ёфтааст, балки бисёр воқеаҳои таърихӣ, адабӣ ва гайра муфассалан баён шудаанд. Фарҳангҳои қадимаи тоҷикро ҳамчун сарчашмаҳои адабӣ истифода намудан мумкин аст".

Дар асрҳои ҲУШ-ХІХ нисбат ба омӯҳтани фанҳои дақиқ шавқу ҳавас меафзояд. Ба ин муносибат ба истилоҳоти фанӣ низ бисёртар мароқ зоҳир мекардагӣ мешаванд. Муҳаммад Ғиёсiddин, ки ба сифати мударрис ифои вазифа дошт, талаби хонандагон ва аҳли илму адаби замони ҳудро ба назар гирифта, нисбат ба фарҳангҳои пешина истилоҳоти фанниро дар луғати ҳуд бештар дохил мекунад. "Ғиёс-ул-луғот" аз ҷиҳати дарбаргирии лесикай забон асосан луғати филологӣ аст, лекин аз ҷиҳати пуррагии тафсир шарҳу эзоҳи илмии баъзе истилоҳоти адабиётшиносӣ, ҷуғрофия, нуҷум, тиб, мусиқӣ, ҳайат, рӯҳшиносӣ (психология) ва гайра бештар ба луғатҳои энсиклопедӣ шабоҳат дорад. Муаллифи он дар бисёр мавриҷҳо аввал маънои луғавии ин ё он истилобҳотро дода, баъд аз он дар бораи он истилоҳ маълумоти илмӣ медиҳад, ки ин вазифаи бевоситаи луғати энсиклопедӣ аст. Агар мо луғатҳои энсиклопедии имрӯзаро, ки ҳар моддаи луғавӣ дар асоси истифодай маводи даҳлдор тартиб дода мешаванд, ба эътибор гирифта ба маводи энсиклопедии "Ғиёс-ул-луғот" ва дигар фарҳангҳо назар андозем, тасаввур карда

метавонем, ки чиҳати энциклопедии ин фарҳанг нисбат ба савияни илмии замони худ чӣ вазнеро соҳиб шудааст.

Азбаски дар “Фиёс-ул-лугот” як миқдори муайянни истилоҳот ҷой дода шуда, ба таври илмӣ шарҳ ёфтаанд, мо “Фиёс-ул-лугот”-ро фарҳанги филологӣ-энциклопедии номида метавонем. Баъзе мақолаҳои луғавии “Фиёс-ул-лугот” аз доираи шарҳи энциклопедӣ низ баромада, яш рисолаи алоҳидаро ташкил мекунанд. Ба ин моддаҳои луғавии “арӯз”, “мусиқӣ”, “ҷамъ”, “изофат”, “истиора”, “ҳафт иқлими”, “арз”, “faslī” ва ғайраро доҳил намудан мумкин аст. Азбаски ин моддаҳои луғавӣ ҷои зиёдери ишғол мекунанд, мо ба тариқи мисол ҷанд калимаро меорем, ки дар онҳо низ ҳусусияти энциклопедӣ баралло намоён аст:

1. САФРО хилтест зардранг аз ахлоти арбаа, ки ба форсӣ талҳа гӯянд ва ба ҳинди пит номанд. Ва ахлоти арбаа ин аст: аввал ҳун, ки мичози он гарми тар аст; дуввум, балғам ва он сарди тар аст; саввум сафро ва он бағоят гарм аст бо ҳушкӣ; чаҳорӯм савдо ва ранги он сиёҳ аст ва ба ҳосият сард ва ҳушк, гоҳе сафро ба маънни талҳӣ ояд, ба муносибати он ки хилти сафро талҳ мебошад ва ҷӯшу ғалабаи сафроҳо ҳӯрдани туруши фурӯшионад ва сафро ба маънни ҳар шаъии зардранг, ва ба маънни камон, ки ба он тир меандозанд низ омада. Фл. ҷ.II.саҳ.9

2. УЛУМ ... ҷамъи илм, ки ба донистан ва дониш аст ва ҷамъи илме, ки ба маънни донистани моҳияти фанни ҳос аст, ва улуми муддавана ин аст: илми сарф, илми наҳҷ, илми луғат, илми маъонӣ, илми баён, Ҷилми арӯз, илми қоғия, илми иншо, илми расмұлхат, илми муаммо, илми мунозара, илми қироат, илми тағсир, илми ҳадис, илми фикҳ, илми фароиз, илми усуł, илми қалом, илми мантиқ, илми ҳикмат ва он муштамил аст бар бисёр улум. Баъзе аз онҳо дар ин ҷо мазкур ва баъзе на: илми ҳайат, илми ҳандаса, илми адад, илми тиб, илми фалоҳат, илми кимё, илми нучум, илми мусиқӣ, илми манозир ва мароё, илми ҷабр ва муқобила, илми ҷарри исқол, илми рамл, илми ҷафр, илми тилисм, илми қиёфа, илми масоҳат, илми устурулоб, илми муҳозизрат ва он латифагӯй ва ҳозирчавобист ва илми тасаввуф ва илми ахлоқ ва илми таворих ва ғайра. Фл. 11 саҳ.74.

Ҳамин тарик, тарзи тафсири маъни калимаҳо дар луғатҳои филологӣ ва энсиклопедӣ вазифаи муайян доранд, яке ба ҷиҳати маъни калимаю ибораҳои умумистеъмолӣ ва арҳаистӣ, дигаре бо худи ашёҳо ва ҳусусияти истилоҳии онҳо сару кор дорад. Дар илми луғатнигории имрӯза ба принципҳои тафсири ин ду навъи луғатҳо ҳадди муайян ва аниқ мавҷуд аст, ҳар кадом характер ва принципи структуравии ба худ ҳос дорад. Доираи луғати энсиклопедӣ ниҳоят васеъ буда дар таҳияи он мутахассисони гуногуни илму фан иштирок мекунанд. Ба забони тоҷикӣ чунин энсиклопедияҳо таҳия шудаанд:

а) ЭНСИКЛОПЕДИЯИ ТО҆ЦИК

Нахустин энсиклопедияи универсалии тоҷик бо қарори ҳукумати Тоҷикистон (3 июни соли 1968 №198) дар Душанбе нашр шудааст. Он аз 8 ҷилди асосӣ ва як ҷилди иловагӣ иборат буда, солҳои 1978-1988 бо адади зиёди (ҳар як ҷилд аз 15 ҳазор то 20 ҳазор нусха) интишор ёфтааст. Вай беш аз 35 ҳазор мақоларо дар бар мегирад. ЭТ дар пои принципҳои «Энсиклопедияи калон»и собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ, инчунин дар асоси омӯзиш ва истифодай таҷрибаи қомуснигории ҳалқҳои ҷаҳон ба вучуд оварда шудааст. Қисми асосии мақолаҳо доир ба Тоҷикистон буда, дар онҳо таърихи республика, ҷуғрофия, иқтисодиёт, илму техника, маданият, адабиёту санъат, ҳаёт ва фаъолияти шаҳсони бузург, ҳодимони барҷастаи ҷамъият, арбобони намоёни давлат, илму маърифат, адібон ва санъатварони машҳур, қаҳрамонони меҳнат акс ёфтаанд. Дар ЭТ ба принципи қонуни тараққӣ ва қаробати ҳалқҳо ва ҳочагии ҳалқи мамлакат, комёбихои барҷастаи илми муосир, таъсири мутақобил ва ҳамдигарро бой кардани илму маданият ва адабиёту санъати республикаҳои бародар аҳамияти маҳсус дода шудааст. Дар ЭТ баробари мақолаҳои ҳарактери умумӣ дошта, адади мақолаҳои соғ тоҷикӣ, ки ба таъриху тамаддуни ҳалқи тоҷик алоқаманд аст, нисбатан зиёд аст. Ҳонанда қарib дар ҳар саҳифаи он ашҳоси машҳурро пайдо карда метавонад, ки дар Осиёи Марказӣ умр ба сар бурда, барои инкишофи маданияту маънавияти ҳалқҳои ин сарзамин хизмати шоистае кардаанд.

Масалан, танҳо дар саҳифаи 11-и ЭТ ҷилди 1 номгӯи 8 шоирон, мусиқашиносон ва аҳли илму адаб оварда шудааст.

Ба майдон омадани ЭТ муваффақияти бўзурги илми қомуснигорӣ буда, дар он ҳамаи соҳаҳои илму фанни ҷаҳон ва комёбихои таъриху тамаддуни тоҷикзабонон аз давраи қадим шурӯй намуда, то имрӯз ба як силсилаи муайянни алифбой дода шудааст. Аз он ҳар як мутахассис маълумоти заруриро пайдо карда метавонад. Ҳар як мақолаи луғавӣ дар асоси истифодай адабиёти эътимоднок навишта шудааст ва забони ЭТ барои хонандагони умум фахмост.

Дар ЭТ мақолаҳое, ки ба забону адабиёти тоҷик баҳшида шудаанд, аксари онҳо имрӯз ҳам аҳамияти худро нигоҳ доштаанд. Аммо бояд қайд намуд, ки истилоҳоти зиёди сиёсӣ, иҷтимоӣ, ки ба соҳти собиқ иттиҳоди шӯравӣ алоқаманданд, ба талаботи имрӯза чавоб дода наметавонад.

Республикаи Тоҷикистон мисли дигар республикаҳои Осиёи Марказӣ истиқлоли худро ба даст овард. Акнун вақти он расидааст, ки «Энциклопедияи миллии тоҷик» таҳия гардад, ки дар он рӯҳияни истиқлол акси худро ёфта бошад.

б) ЭНСИКЛОПЕДИЯИ АДАБИЁТ ВА САНЪАТ

Энциклопедияи адабиёт ва санъат дар се ҷилд пешбинӣ шуда, ҳоло ҳар се ҷилд (ҷилди 1, 1988, ҷилди 11, 1989, ҷилди 111 2003) дастраси хонандагон гардидааст, ки зиёда 200 ҷузъи чопиро ташкил мекунад ва таҳминан 6000 мақоларо фаро мегирад. Ин қомус тамоми соҳаҳои адабиёт ва санъати тоҷикро аз давраҳои қадим то имрӯз дар асоси ҷамъбасту хулосаҳои навтарини илмӣ дар худ инъикос намудааст.

«Энциклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик» тавсифи давраҳои мухталиф – адабиёт ва санъати қадим, асрҳои миёна ва имрӯзai тоҷик, равияи ҷараёнҳои адабӣ, жанр, сабк, истилоҳот ва образҳои барҷастаи адабиёту санъат, фолклор, мусиқии ҳалқӣ ва классикий, ҳунари тасвирию меъморӣ, театр, сирк ва кино, назария ва масъалаҳои умдаи адабиётшиносӣ, санъатшиносӣ, инчунин тазкираю рисолаҳо ва фарҳангу комусҳои адабии ниёғон ва соҳаҳои ба санъат оиди археология ва этнографияро дар

бар мегирад. Чанбаъҳои миллӣ ва байналмиллалии адабиёту санъати тоҷик, робитаҳои адабию мадани халқи тоҷик бо маданияти халқҳои республикаҳои бародарӣ, халқҳои ҳамзабони Шарқ осори муштараки адабию таърихии мардумони форсизабон ва ғайра дар энциклопедия ҳарҷониба акс ёфтаанд. Дар қомус оид ба олимон адабиётшиносон, адабону мутарҷимон, аҳли санъати маданияти халқҳои собиқ Иттиҳои Шӯравӣ ва ҳориҷӣ, ки дар тарғиби осори гаронбаҳои адабиёту санъати тоҷик саҳми муносиб гузаштаанд, низ мақолаҳо дарҷ шудаанд.

Дар энциклопедияи адабиёт ва санъат сиди ташкилотҳою иттиҳодияҳои эҷодӣ марказҳои таълими, илмию тадқиқотӣ, театру муассисаҳои мадани, музею китобхонаҳо, нашрияҳои адабӣ ва ғайра, ки дар тӯли мавҷудият барои пешравиу инкишофи адабиёт ва санъати тоҷик хисса гузаштаанд, мақолаҳо ба табъ расидаанд. Дар аксари мақолаҳо, барои он ки ҳонандა дар бораи мавзӯи матлубаш маълумоти пурратар ҳосил қунад, феҳрасти манбаъҳо дода мешавад.

Дар таълифи энциклопедияи адабиёт ва санъат олимону мутахассисони муассисаҳои илмии Тоҷикистон, донишкадаҳои олий, итифоқҳои эҷодӣ, ҳодимони чудогонаи ҳамаи соҳаҳои илму фан, инчунин олимону мутахассисони шаҳру республикаҳо аз шаҳрҳои Тошканд, Самарқанд, Бухоро иштирок намудаанд.

“Энциклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик” барои оммái васеи ҳонандагон пешбинӣ шудааст ва аз он маводи заруриро пайдо кардан мумкин аст. Дар энциклопедия расмҳои алоҳидай арбобони фан ва адабиёт, меъморӣ, санъат, мусиқӣ, кино бо ранги сиёҳ акс ёфта, дар саҳифаҳои алоҳидай расмҳои рангай зебо дорад, ки қимати қомусро боз ҳам зиёдтар мекунад. Ба ғайр аз ин боз қомусхое тартиб дода шудаанд, ки ягон соҳаи фан ва ҳаёти иҷтимоии инсониятро дар бар мегиранд. Масалан, энциклопедияи рӯзгордорӣ, энциклопедияи меҳнат ва ғайра.

II ЛУГАТХОИ ФИЛОЛОГӢ (ЛИНГИВИСТИӢ)

✓ Лугатҳои филологӣ аз ҷиҳати ҳаҷм ва соҳи дарбаргирии таркиби луғавии забон ба хелҳо ҷудо мешаванд, ки асоситаринашон аз зерин иборатанд:

1. Луғати тафсирӣ
2. Луғати таърихӣ
3. Луғати этимологӣ
4. Луғати тарҷумавӣ
5. Луғати синонимҳо
6. Луғати омонимҳо
7. Луғати антонимҳо
8. Луғати чаппа
9. Луғати басомад
10. Фарҳанги ибораҳои рехта (фразеологӣ)
11. Фарҳанги зарбулмасал, мақол ва афоризмҳо
12. Луғати шева
13. Луғати истилоҳотӣ (терминологӣ)
14. Луғати орфографӣ (имлой) ва орфоэпикӣ

Дар луғати тафсирӣ асосан лексикаи арҳаистӣ ҷо умумихалқӣ сабт ёфта, онҳо шарҳу эзоҳ дода мешаванд ва маъноҳои аслию маҷозии калимаю таркибҳо бо мисолҳо аз осори адабиёти бадей таъйид меёбанд. Би ғайр аз ин як қисми истилоҳоте, ки дар забони умумихалқӣ ба воситаи асарҳои бадей, матбуоти даври ва нутқи гуфтугӯй доҳил шудаанд, ба луғатҳои тафсирӣ доҳил карда шуда, ба тарзи илмӣ мухтасаран шарҳ меёбанд.

Чӣ навъе ки дар фавқ зикр намудем, дар кори амалии луғатнависӣ(лексикография) дар байни луғатҳои филологӣ (тафсирӣ) ва энциклопедӣ ҳадди аниқ ва муайян гузошта шудааст. Барои боз ҳам аниқ шудани фарқи луғати энциклопедӣ аз филологӣ калимаи “бозор” -ро аз назар мегузаронем:

БОЗОР 1. Маҳалли маҳсуси ҳаридуфурӯш
Сиришкатро кунун бошад равой,
Ки бифрӯши ба бозори ҷудоӣ
Фахриддини Гургонӣ

2. Мач. Ривоҷу равнақ
Бинафшазулфе, насринбаре, суманбӯе,
Ки моҳро бари ҳуснаш намонд бозоре.
Саъдӣ

3. Мач. чораңый, тадбир

Чу Заххок бишнид гүфтори ўй,
Ниҳоний надонист бозори ўй.
Фирдавсӣ

4. Мач. суд, фоида

Маро бо вай чуз ин коре набудаст,
Бурун з-ин кор бозоре набудаст
Чомӣ

Бозор афтодан касеро киноя аз бад шудани кори касе

Маро бо дилбаре коре бияфтод,
Диламро низ бозоре бияфтод.

Анварӣ

Бозор задан киноя аз фоидай дилҳоҳ бурдан

Бозор зад он кас, ки кушод аз ту дӯконе,
Сармояи суди ду чаҳон аст зиёне.

Зуҳурӣ

Бозор оростан а) киноя аз тадбир кардан, чора
дидан барои фоидай худ

Чу з-ин гуна бозоре орастанд
Ба хун аз Сикандар амон хостанд.

Низомӣ

б) киноя аз кори касеро ба сомон овардан:

Чу бозори ман бе ман оростӣ,
Ба он расму оин, ки меҳостиӣ.
Зи равнақ мабар нақши ороишам,
Насибе дех аз ганҷи баҳшоишам.

Низомӣ

Бозор шикастан киноя аз ба аҳволи бад андохтан
ва беравнақ, очиз гардонидан;

Бозори касеро тез кардан а) киноя аз нархи чизеро
баланд кардан, харидор зиёд кардан (бо ягон восита);
б) киноя аз ривочу равнақ афзудан, талабгор зиёд
кардан.

Машав тунд, то чораи кори ту
Бисозам, кунам тез бозори ту.
Фирдавсӣ

Дидор менамоиву парҳез мекунӣ
Бозори ту оташи мо тез мекунӣ.
Саъдӣ

ФЗТ ч 1. сах. 196

Бозор зоҳирان дар асл абозор буд, зеро ки дар чунин ҷоҳо аксар аз атъима ва абоҳо мефурӯҳтанд. Ва би мурури айём ба маънии мутлақ ҷои фурӯҳтан истеъмол ёфта. Ва бозори тез ва гарм ва роиҷ аз сифати ўст; ша муқобили инҷо бозори ганда ва афсурда ва шикаста ша баста ва ғайра роиҷ. Ва лафзи бозор ба маънии суд дар муомала ва равнақ ва ривоҷ низ омада (аз “Баҳори Аҷам”)

Фл.ч. 1, саҳ.110-111

Бозор (аз бо - яъне ҳӯроки пухта ва пасванди зор) дар ибтидо ҷои таомфурӯшӣ ва таомхӯриро мефаҳмонидааст. Мувофиқи маълумоти бâъзе маъхазҳо бозор дар замонҳои қадим ҳамчун ҷои ҳунарнамой, ҳудситой, зӯрзомой, мубоҳисаю муюшираи олимону шэирон, ҳар гуна бозиҳо (шатранҷ, дорбозӣ, раққосӣ, мутрибиӣ ва ғ.) мусобиқаҳо (гӯштингирӣ, ҷанг андохтани ҷорҷоён ва паррандагон, тирандозӣ) намоиши ҳусну зебоӣ (аз ин ҷо ибораи “бозори ҳусн”) будааст.

Бозор ҷои муайянни ҳариду фурӯши мол буда, дар натиҷаи таксимоти ҷамъиятии меҳнат ва моликиятдор шудани истеҳсолкунандагон пайдо шудааст. Дар ҷамоати авлодӣ мубодилаи бевоситаи мол аввалин шакли бозор буд. Дар ин шакли бозор одамон маҳсулоти зиёдатиро байнин ҳуд иваз мекунанд. Дар баробари пайдоиши пул ҳусусияти бозор тафтиҷ ёфта, пул воситаи мубодилаи мол мегардад, доираи бозор васеъ шуда, дар байнин шаҳру қишлоқ ва мамлакатҳо мубодилаи мол авҷ мегирад. Ривоҷи таксимоти ҷамъиятии меҳнат дар байнин шаҳру қишлоқ истеҳсоли мол, инкишофи муносибатҳои молию пулӣ боиси пайдоиши бозори дохилӣ (миллӣ) мегардад...

ЭТ. ч.1, саҳ.475

Ба фикри мо, дар байнин маъноҳои овардашудаи ҳар се луғат як умумият мушоҳида карда мешавад. Азбаски қалимаи “бозор” ҳарактери умумиистемолӣ дорад, дар луғати энсиклопедӣ дар қисми аввали он шарҳӣ маъмули он зикр ёфта, баъд аз он қисмати истилоҳотии “бозор” оварда шудааст.

Чӣ навъе ки П.К.Дале қайд мекунад, тарзи маънидодкунии филологӣ ва тарзи маънидодкунии

инсиклопедиро ба ҳамдигар мүқобил гузаштан нодуруст
аст.

1. Лугати тафсири

Дар ин гуна фарҳангҳо калима ва ибораҳои забон ба тартиби алифбо шарху эъзоҳ дода шуда, ҷиҳатҳои грамматикии калимаҳо, баромади онҳо, маънии аслӣ ва маҷозии калима ва доираи истеъмолии он бо мисолҳо (баъзан бе мисол) дарҷ мёбанд. Фарҳангҳои тафсири ба гурӯҳи фарҳангҳои филологӣ доҳил шуда, аз рӯи ҳаҷм ва хусусияти худ ба ҳелҳои зерин ҷудо мешаванд:

а) лугатҳои умумӣ, ки ҳамаи калимаҳо, таркибҳо ва тамоми маводи забониро дар бар мегирад.

б) лугати забони адабӣ

в) лугати осори нависандагони алоҳида

д) лугати асари алоҳида

а) **Лугатҳои умумие**, ки ҳамаи калимаҳои таркиби лугавии забонро фаро мегирифта бошанд, дар забони тоҷикӣ ҳоло мавҷуд нест, чунки барои соҳтани ин гуна лугат вақти зиёд ва кормандони илмии соҳаҳои гуногуни фан талаб карда мешавад. Ин гуна лугат як навъ фарҳангӣ ҷамъбасткунанда ба шумор рафта, тамоми воҳидҳои лексикии забонро ба як системаи муайян бояд дароварад. Ба гурӯҳи лугатҳои ҳарактери умумӣ дошта “Словарь современного русского литературного языка”-ро (иборат аз 17 ҷилд), ки солҳои 1950-1965 нашр шудааст ва 120480 калимаро дар бар мегирад, доҳил намудан мумкин аст. Ин лугат нисбати лугатҳои пешинай забони русӣ ҳарактери ҷамъбасткунандагӣ дорад ва то андозае лексикаи ҳамаи соҳаҳои ҳаёти инсонӣ дар он акс ёфтааст.

б) Лугати забони адабӣ

Лугате мебошад, ки танҳо аз рӯи навиштаҷот, яъне дар асоси забони адабӣ тартиб дода мешавад. “Фарҳангӣ забони тоҷикӣ”-ро ба ин гурӯҳ доҳил карда метавонем. Лекин дар ин лугат лексикаи забони адабии тоҷик дар асоси ҳуҷҷатҳои ҳаттии асрҳои X-XIX гирд оварда шудааст, ки миқдори он 45 ҳазор калима аст. Ба мо маълум аст, ки таркиби лугавии забон бо калима ва таркибҳои нав ҳамеша ғанӣ мегардад. Калимаҳо маънии нав-иловагӣ пайдо мекунанд ва забон аз ҳисоби калимаҳои иқтибосӣ бой мегардад, ки ин ҳолати забон

дар луғатҳо бояд акси худро ёбанд. Аз ин рӯ ҳоло ҳар ши зудтар дастраси хонандагон гардидани "Луғати тафсирин забони адабии ҳозираи тоҷик" айни муддаост.

Ба майдон омадани "Фарҳанги забони тоҷики" муваффақияти беназири илми филологияи тоҷик бо шумор меравад, ки дар он принсиби фарҳангнигории пешқадами ҳалқҳои бародарӣ, Европа ва таърихи бои луғатнависии форсу тоҷик як навъ ҷамъбасти худро ёфтааст.

Забони тоҷики дар тӯли чандинасраи инкишофи худ қиёсан кам тафиир ёфтааст ва аз ин рӯ ҳам мусирони мо асарҳои Рӯдакиу Фирдавсӣ ва Синою Чалолиддини Румиро бидуни ягон душвории калон хонда, фаҳмидӣ метавонанд. Лекин бо вучуди он хонандай имрӯзасе, ки адабиёти классикии форсу тоҷикро ба таври амиқ сарфаҳм равад, ба луғатҳои тафсирӣ мӯҳтоҷ аст, ки роҳбалад ва машваратчии ў бошад. Ин вазифаро "Фарҳанги забони тоҷики" то андозае ба сомон расонидӣ метавонад.

Чунон ки дар муқаддимаи "Фарҳанг" қайд шудааст луғатномаи мазкур тафсири луғати забони классикист ва фақат шарҳу тавзехи ҳамон қалимотеро дар бар мегирад, ки дар асарҳои назму наср (аз қарни X то ибтидои асри XX) дучор мешавад. Пас, "Фарҳанги забони тоҷики" пеш аз ҳама луғати тафсирии таърихист, на фарҳанги нормативии забони ҳозираи тоҷики. Бинобар он ҳангоми мутолиаи фарҳанг ба ин ҷиҳати масъала эътибор додан шарт аст. Барои мисол қалимаи "мехнат"-ро мегирем. Ин қалима дар фарҳанг чунин шарҳ дода шудааст:

Мехнат 1. Мусибат, бало, бадбахтӣ, идбор.

Ва амир ҳалаф донист, ки меҳнат расидааст, ки пеши фарзанд бояд ҳаме гурехт.

"Таърихи Сиистон"

Зи нодон гурезӣ, ба доно шитобӣ,
Зи меҳнат раҳонӣ, ба давлат расонӣ.

Манучехрӣ

2. Ранҷ, азобу уқубат, машаққат, заҳмат,
Ба ёди ҳумоюн қадаҳ нӯш кард,
Фаму меҳнати раҳ фаромӯш кард.
Хочу

Маъни имрўзай ин калима тафийир ёфта, ба як ималиёти пуршараф ва сурровер табдил ёфтааст. Дар ҷараёни инкишофи таърихии забон тафийир ёфтани маъни калимот як амри қонунист.

Аз ин нуқтаи назар “Фарҳанги...” на фақат аҳамияти таърихӣ дорад, вай балки манбаи калимоту таркиб, истилоҳоте мебошад, ки аз ҷиҳати шаклу мазмун имрўз ҳам қобили қабуланд. Фарҳангро мутолиа намуда мо бисёр намунаи тарзҳои муштақот, эҷоди калимаҳои муракқабу муштақот ва истилоҳсозиро пайдо карда метавонем, ки истифодаи онҳо имрўз айни муддаост.

Дар муқаддимаи фарҳанг зикр шудааст, ки миқдори луғат ва ибороти дар картотекаи Институти забон ва адабиёти Академияи илмҳои Тоҷикистон қайд гардида, қарib ба 500 ҳазор карточка расида бошад ҳам, дар луғатнома ба истилоҳот ва калимоте имтиёз дода шудааст, ки чӣ аз ҷиҳати шакл ва чӣ аз ҷиҳати маъно ба андозаи қаноатбахш таъиид ёфтаанд.

Аз ин ҷиҳат истинод ба мисолҳо принсипи асосии фарҳанг қарор дода шудааст. Ба сабаби ҷандон қалон нашудани ҳачми фарҳанг барои таъиidi ҳар маъни калима (ибора ҳам инчунин) аз осори муаллифони гуногун фақат ду ва бâъзан се мисол гирифта шудааст. Дар фарҳанг аз маъноҳои тасодуфӣ, маъҷозӣ, ки як мисоли муғлақ доранд, сарфи назар карда шудааст.

Дар фарҳанг як миқдори муйяни истилоҳоти фаннӣ, мисли нучум, фалсафа, динӣ, адабиётшиносӣ, забоншиносӣ ва ғайра низ доҳил карда шудаанд ва онҳо аксаран ба таври илмӣ мухтасаран шарҳ ёфтаанд. Вале ин ҷо ҳамиро қайд кардан лозим аст, ки бâъзе истилоҳот аз фарҳанг берун мондаанд ё ки шарҳи саҳех нашудаанд.

Дар паҳлӯи калимаҳои тафсиршавандагӣ навишти он ба алифбои арабиасоси тоҷикӣ сабт шудааст. Дар охири ҷилди 2 “Мифтоҳи калимаҳои фарҳанг ба алифбои арабии тоҷикӣ” оварда шудааст.

Дар тартибу таҳияи “Фарҳанги забони тоҷикӣ” олимони шинохтан тоҷик ва шоирон М.Раҳимӣ, А.Деҳотӣ, Т.Зеҳнӣ, В.А.Капранов, А.Л.Буҳоризода, И.А.Ализода, С.З.Арзуманов, Ҳ.Р.Рауфов, Ҳ.Муҳсинзода, М.Азизӣ-Мешкин В.Маҳмудӣ, Раҳим Ҳошим, А.Сангинов, А.Нуров,

А.Вохидов ва як ғурӯҳи калони кормандони техници иштирок намудаанд.

Фарҳанг дар зери таҳрири умумии М.Ш.т Шукурот В.А.Капранов, Раҳим Ҳошим, Н.Маъсумӣ нашр шудааст.

Дар ҷамъ овардани маводи фарҳанг ва ба картотек гузаронидани мисолҳо олимони Самарқандӣ М.Солҳо (Тамҳид) Н.Валиҳоҷаев, А.Азизов (Ҷомеъ) Р.Эгамбердиев, К.Муҳиддинов низ ширкат варзидаанд.

в) Лӯғати осори нависандагони алоҳида

Дар таърихи фарҳангнигории тоҷик лӯғатномаҳо мавҷуданд, ки қалимаю таркибҳои осори ин ё он нависандаро ба як тартиби муайян танзим намуда, бо ҳамин хизмати нависандагони алоҳида ё шоирро дар бой намудани таркиби лӯғавии забон нишон додаанд.

Дар таърихи фарҳангнигории тоҷик ва дигар ҳалқҳо ин фарҳангҳо ин гуна таълиф шудаанд. Масалан, “Фарҳанг осори Ҷомӣ”, “Фарҳанг ашъори Рудакӣ”, “Навои асарлари лӯғати”. “Лӯғати осори Айнӣ” ва ғайраро зикр намудан мумкин аст.

Фарҳанг осори Ҷомӣ

Ин фарҳанг барои фаҳмидан осори суханвари бузург Абдураҳмони Ҷомӣ, дарк кардани ҷилоҳои маънӣ ва эстетикии эҷодиёти серпаҳлӯи шоир ёрӣ мерасонад ва барои омӯҳтани таърихи адабиёти бадей, забон ва воситаҳои гуногуни тасвир, услуби оғаридани тип ва образҳои бадей, ҷиҳатҳои муҳталифи вазн ва кофияи шеъри адабиёти классикий, санъатҳои ба ҳуд ҳоси сухан, услуби фардии шоир ва нависандагони алоҳида ҳарҷониба истифода шуда метавонад. Дар фарҳанги заҳираи бои лӯғавии осори шоир, шарҳи амиқи қалимаю ибораҳо, барои таъини маъно истифода шудани мисолҳо, ҳусусиятҳои дигари асар, аз ҷумла ҷиҳатҳои услубӣ ва қисман грамматикии онро низ инъикос менамояд.

Фарҳанг мувофиқи тартиби алифбо таълиф ёфта дар он зиёда аз 15 ҳазор қалимаю ибораҳо интихобани маънидод карда шудаанд.

Дар фарҳанг тамоми маъноҳои истеъмолии қалимаю ибораҳо пурра инъикос ёфтаанд. Дар баъзе мавридиҳо барои асоснок кардани тафсири маъноҳои истеъмолӣ, маъни маъмулӣ ва аслии қалимаҳо зикр карда мешаванд, ки ин барои муайян кардани доираи

душвори "Шоҳнома"-ро дар асоси матни абёти асар аз назар гузаронида, кори ҳақиқии лексикологию лексикографиро анҷом додааст.

Нўшин дар луғати "Вожаномак"-и худ ба овардани исмҳои хос кам эътибор додааст. Муаллиф бисёр калимоти мураккаб монанди: бадгумон, некахтар, бодсард, некидиҳиш, некигумон ва як гурӯҳ воҳидҳои фразеологиро низ шарҳ додааст. Дар фарҳанг барои таъйиди маънои аслӣ ва маҷозии калимаҳо баъзан порчай шеърӣ оварда шуда аст, ки дар он маънои калима барадло равшан мешавад. Нўшин барои тасдиқи маънои калима аз фарҳангҳои дигар "Луғати Фурс", "Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ" ва абёти шоирони дигарро инз истифода бурдааст. Дар Европа низ оиди "Шоҳнома"-и Фирдавсӣ луғатнома тартиб дода шудааст, ки машҳуртарини он луғати Вольф (олими немис) мебошад.

Чӣ навъе ки муаллиф дар сарсухани луғати худ менависад, ўқариб ҳамаи калимаҳо, чӣ душвор ва чӣ осон, номҳои одамон, қаҳрамонон, поштоҳон ва пахлавонон, номи ҷойҳои географӣ, таъриҳӣ ва ғайраро бо дикқати тамом гирд оварда ва онҳоро бо тартиби алифбо (бо ҳатти арабӣ, ки тарҷумаи онҳо ба немисӣ дода шудааст) бо нишон додани мавриди истифодаи ҳамон луғат ва номҳоро дар сар то сари "Шоҳнома" қайд кардааст ва ин кори бузургро дар муддати 20 сол аз рӯи нусхаҳои нодиртарини "Шоҳнома" ба анҷом расонидааст.

Яке аз луғатҳои "Шоҳнома", ки имрӯз дастраси ҳонандагони сершумор шудааст, ин "Луғати мухтасари "Шоҳнома" (тартибдиҳанда Иброҳим Ализода) мебошад, ки он аз рӯи 661 саҳифаи мошиннависи муаллиф дар зери таҳриру такмили Ҳофиз Рауфов ва Зоҳир Аҳрорӣ ба нашр таҳия шудааст. Ба нашр таҳиякунандагон ин дастнависро ба асос гирифта, онро аз ҷиҳати лексикографӣ тамоман аз сари нав кор карда, манзури ҳонандагон намудаанд. Дар «Луғат» нашри ҳати кириллии "Шоҳнома" аксар тарзи талафғузи тоҷикии калимаҳо ба назар гирифта шудааст: фиродун-фариудун, чишм-чашм, миҳр-меҳр, Широз-Шероз ва д.

Дар "Луғат" маънои калимаҳо вобаста бо матн аз рӯи луғатҳои машҳур шарҳу эзоҳ дода шудаанд. Ба як гурӯҳ калима ва ибораҳои забони "Шоҳнома" аҳамият дода

шудааст, ки дар фарҳангҳои дигар, аз ҷумла дар “Фарҳанги забони тоҷикӣ” ба назар намерасанд. Масалан, роҳ – ғам, мотам, андӯҳ; сарм – хунук, спрӯи фанг – бадбаҳтӣ, парешонӣ; бетобӣ;

Ду гӯшаш ба ҳанҷар чу сӯроҳ кард,
Дили марзи Тӯрон пур аз роҳ кард.

Сапеда чу аз кӯҳ сар баркашид,
Шаб он ҷодари сарм бар сар кашид.

На номаст ўро на ниэ аст фанг
Маро ангубин доду буд он шаранг.

Як ҳусусияти ба ҳуд ҳоси ин “Луғат” аз он иборат аст, ки дар он номҳои ашхос, ки дар “Шоҳнома” дучор мешаванд, оварда шуда, тамоми маъноҳои онҳо зикр меёбанд, лекин барои таъкиди ҳар як ном додани мисоли алоҳида ҳатмӣ дониста нашудааст.

Баҳром 3. Номи писари Гӯдарз, паҳлавони эронӣ; 4. Номи як эронӣ дар замони Кайхусрав; 5. Писари Зарастан, яке аз начибони Эрон дар замони Луҳросп; 6. Номи яке аз Ашқониён; 7. Номи яке аз подшоҳони Эрон, писари Үрмуздӣ Шопур; 8. Номи подшоҳи Эрон Баҳром. 9. Номи подшоҳи Эрон писари Баҳром; 10. Номи подшоҳи Эрон, писари Шопур; 11. Баҳроми Гӯр, подшоҳи Эрон, писари Яздгирд; 12. Номи яке аз начибони Эрон дар замони Баҳроми Гӯр; 13. Номи падари Баҳроми Чӯбина; 14. Яке аз начибони Эрон, падари Баҳром; 15. Номи мӯбади Нӯшервон; 16. Сардори лашқари Ҳурмузд; 17. Номи яке аз начибони Эрон дар замони Ҳурмузд, писари Баҳром аз насли Сиёвуш; 18. Номи сардори лашқари Ҳусрави Парвиз, 19. Маҷ. Шамшер:

Зани қозуру қозуру мӯҳраро
Биёред Баҳрому ҳам Зӯҳраро.

Дар луғатҳои маъмули забон баъзе ҷиҳатҳои ҳоси услубии асарҳои ҷудогона мумкин аст инъикос наёбанд. Масалан, қалимаҳои девзод, мурғпарварда дар фарҳангҳо ба маънои маъмули ҳуд (аз насли дев, парваридай мурғ) тафсир шудаанд. Вале дар ин луғат, ки луғати асари ҷудогона аст, дар матни байти зерин тафсири маънои маҳсуси истеъмолии қалимаҳои мазкурро мебинем: Девзод – аз насли дев, киноя аз

Рўдобра – духтари Мехроби Кобулӣ, ки хеши Заҳҳок буд;
муқобили мурғпарварда, ки киноя аз Зол аст;
 Аз ин мурғпарварда, з-он девзод,
 Чӣ гуна барояд ҳамоно начод.

Ту ин бандай мурғпарвардаро,
Ба хориву зорӣ баровардаро.
Расон то ба ман, ё маро роҳ кун,
Сӯи ўву ин ранҷ қӯтоҳ кун!

Дар ин лугат калимаҳои арабии иқтибосӣ, ки дар “Шоҳнома” истеъмол шудаанд, низ ба қадри кифоя шарҳ дода шудаанд. Дар адабиёти илмӣ доир ба миқдори калимаҳои арабии иқтибосии “Шоҳнома” фикрҳои гуногун гуфта шудаанд. Баъзеҳо миқдори захираи арабии асарро беш аз панҷсад нишон диханд, баъзе зиёдтар аз нўҳсад қайд намудаанд. Вале ин лугат ҳамаи захираи арабии иқтибосии асарро дар бар намегирад. Бо вуҷуди он дар мисоли моддаҳои лугавии фарҳанг ҳусусиятҳои маънӣ, соҳт, доираи истеъмол ва вазифаҳои услубии онҳоро ба қадри имкон идрок кардан мумкин аст: адӯ, акбар, амон, аҳլ, ақл, аҷаб, даъво, даҳр ва ғайраҳо ба назар мерасанд, ки ҳусусияти умумии истеъмолӣ доранд, аммо дар матни асар ба вазифаҳои маҳсуси услубӣ истифода шудаанд.

Миқдори умумии калимаҳои эзоҳшавандай лугат 4300 калима аст, ки аз инҳо зиёда аз 350 ададро калимаҳои арабии иқтибосӣ ташкил медиҳанд. Дар фарҳанг баробари калимаҳои тоҷикии маъмул як идда калимаҳое мавҷуданд, ки имрӯз онҳо камитеъмоланд ё ин ки ба гурӯҳи калимаҳои арҳаистӣ мансубанд. Ба майдон омадани “Фарҳанг муҳтасари “Шоҳнома” ба дӯстдорони эҷодиёти Фирдавсӣ як дастураламали хубест, ки барои фаҳмидани асли мақсад ва ҷилоҳои маъноии калимаю ибораҳо, ки шоир истифода бурдааст, кӯмак мерасонад ва тартибдиҳандай он Иброҳим Ализода меҳнату заҳмати зиёдеро сарф намудааст.

2. Лугати таъриҳӣ

✓Лугатҳои таъриҳӣ таркиби лугавии забонҳои қадим ё давраҳои муйяни забонро дар бар мегиранд. Дар лугатҳои таъриҳӣ маънои калимаҳо, ки дар давраҳои муҳталифи таъриҳӣ истеъмол шудаанд, шарҳу маънидод

карда мешаванд. Луғатҳои таърихӣ бо соҳт ва хусусияти худ ба луғатҳои этиологӣ монандӣ доранд. Зоро дар ин луғатҳо ба ғайр аз ҷиҳатҳои маънои таърихии қалима баъзан ба этиологияни он низ ишора карда мешаванд. Масалан, шарҳ додани қалимаҳои сӯфдӣ ё паҳлави вазифаи луғати таърихӣ аст. Аксар вакът луғатҳои таърихи ва этиологӣ якҷоя тартиб дода мешаванд: Луғати В.И.Абаев “Луғати таърихӣ-етимологии забони осетини (“Историко-этимологический словарь осетинского языка”, Москва, 1958) ба гурӯҳи ҳамин гуна луғатҳо доҳил мешавад.

Баъзе аз луғатҳои қадима мисли “Фарҳаки ҷаҳонгирӣ”, “Луғати фурс” ва “Бурҳони қотеъ”-ро ба гурӯҳи луғатҳои таърихӣ доҳил кардан мумкин аст. Азбаски “Фарҳанги забони тоҷикӣ” дар асоси осори адабиёти классикий ва фарҳангҳои қадима тартибу танзим шудааст, он низ баъзе хусусиятҳои луғати таърихиро дорост. Қалимаҳое, ки дар фарҳангҳои қадима ҷо доди шудаанд, ба давраҳои гуногуни забонамон тааллук доранд. Масалан, ҳангоме ки мо бо қалимаҳои эзоҳшавандай “Луғати фурс” шинос мешавем, мушоҳиди кардан мумкин аст, ки аксарияти он қалимаҳо дар забони адабии имрӯзai тоҷикӣ кор фармуда намешаванд, аммо баъзеи он қалимаҳоро дар ашъори Рӯдакӣ ва ҳамасрони ў пайдо кардан мумкин аст:

Фоғо чизе некӯ ва бадеъ бошад:

Ту ҳамегӯй шеър то фардо

Бахшидам хоча ҷомаи фоғо.

Булҷавҳар

Гаст зишт (ганда) бошад:

Дилро ду рухи ту бас хубаст

Аз чӣ бо ёр кори гаст кунӣ.

Умора

Дарғон шаҳрест аз ин сӯи Самарқанд:

Яке аз ҷой барҷастам чунон шери биёбонӣ,

Ваъиде барзадам чун шер ба рӯбоҳи дарғонӣ.

Абулаббос

Ин гуна мисолҳоро дар дигар луғатномаҳо хусусан “Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ” ва “Бурҳони қотеъ” пайдо кардан мумкин аст, қисми зиёди онҳо аз забони паҳлавӣ ва сӯфдӣ ба забони тоҷикӣ боқӣ мондаанд.

3. Луғати этимолог

Дар луғатҳои этимолог маъни аслии калима ва баромади онҳо муйян карда мешаванд. Худи калимаи "этимология" юнонӣ буда, этимон - ҳақиқат, маъни ҳақиқии калима ва логос - таълимот аст. Дар забони арабӣ **вачҳи таслия** ва дар забони форсӣ "иштиқоқ" мегӯянд. Дар ин гуна луғатҳо калимаҳои ҳар як забон аз ҷиҳати баромад, яъне ба қадом забон тааллуқ доштани он, тағииротҳои фонетикий, ки калима аз сар гузарснидааст ва сайри таърихии маъноии он бо далелҳо собит меёбад. Масалан, дар натиҷаи муқоиса ва муқобила исбот шудааст, ки гурӯҳи забонҳои эронӣ аз як забон ҷаравӣ ёфтаанд ва ҳамаи ин забонҳо ба силаи забонҳои хинду-аврупой тааллуқ доранд. Дар таърихи лексикографияи тоҷик гарҷӣ луғати маҳсус этиологӣ мавҷуд набошад ҳам, дар баязе фарҳангҳо ("Фарҳангги Ҷаҳонгирӣ" ва "Фиёс-ул-луғот") ба ғайр аз нишон додани мансубияти калима ба ин ё он забон, кӯшиши кушода додани ҷузъҳои калимаҳои мураккаб ё ин ки маъни аслии калимаҳо ва тағиироти таърихии фонетикии онҳо мушоҳида карда мешавад: дар "Фарҳангги Ҷаҳонгирӣ" маъни аслии калимаи позаҳр чунин нишон дода шудааст:

Позаҳр тарёқ бувад. Дар асл повзаҳр, яъне поккунанда ва шӯяндаи заҳр, чи пов ба маъни пок кардан ва шустан омада, ба мурури айём ва тағиiri алсина "вов"-ро ҳазвӣ намуда, позаҳр ҳандаанд ва муарраби он фодзахр аст. ФЧ, саҳ, 78 б.

Кок... ҷизе хушкро гӯянд ва гӯштеро, ки хушк карда қадид созанд кок ҳонанд ва мардумон ба ғалат онро "қоқ" гӯянд, чӣ ба яқин ин лафз порсист на арабӣ ва туркӣ ва дар қаломи порсӣ ба иттифоқи чум ҳур қоф наёмада. Пас маълум шуд, ки гӯшти хушкардаро кок бояд гуфт. Одами ва дигар ҳайвоноти лоғарро ба воситай хушкии бадан низ кок ҳонанд, чунончӣ, ҳаким Анварӣ дар ҳаҷви занаки лоғар гуфта:

Дӯш чун амақон зи хонаи хеш
Сӯи гавҳарситин кок шудам.
Ҳеч алқисса то ба гардану риш
Ҳамчун чулоҳа дар мағок шудам.

Фараз ки Ҳаким Анварӣ кок-и ба маънни лоғари ~~и~~ хушкиро бо мағок қофия соҳт. ФЧ.саҳ 128.б.

Дар “Фиёс-ул-луғот” зимни калимаи кок ~~и~~ мөхонем: кок дар “Мунтаҳаб” навишта, ки нони тунуб ~~и~~ қаъақ муарраби ўст; ва дар “Сироҷ” курси нони равғаний Фл ч.2 саҳ 156.

Дар зимни калимаи “қоқ” Муҳаммад Фиёсиддин ~~и~~ менигород:

~~и~~ қоқ лафзи туркист; ба маънни гӯшти хушк кардашуда ки онро бирён карда мөхӯранд ва маҷозан ба маънни лоғар ва назор (аз “Бурҳон”) ва дар “Мунтаҳаб” навишта, ки ба маънни марди бисёр дароз ва дар “Рисолии муарработ” навишта, ки қоқ ба маънни қисмest аз нон, муарраби кок нест, балки тасарруфи форсизабонон аст, ки меҳоҳанд, ки ба маҳрачи ҳарф зананд, кок-ро қоқ гӯянд.

Ба фикри мо, ҳамин гуфтаи охирини Муҳаммад Фиёсиддин саҳеҳ аст, чунки дар “Фарҳанги забони тоҷикий” зери калимаи қоқ ба маънни хушк, хушкшуда танҳо шеъри Сайдо оварда шудааст:

Чун фалак аз меҳру маҳ бар суфра дорам нони қоқ,
Рӯзу шаб шармандагӣ аз меҳмон бошад маро.

ФЗТ.ч. 2. саҳ.702

Подшоҳ номест бостонӣ ва маънни под ба се тарин, зикр ёфт: под-се маънӣ дорад. Аввал, ба маънни пос ва посбон бошад. Дуввӯм, ба маънни поидан ва пояндаги омада, саввӯм, таҳтро номанд ва он дар асл пот буда, ба мурури айём ва тағири алсина “то”-ро ба “дол” табдил дода под гуфтанд ва шоҳ ба чаҳор маънӣ дидо омада. Аввал, чизе бувад, ки ба сирату сурат аз амсол беҳтар ва бузургтар бошад, чунончӣ байти хубро шоҳбайт ва савори хубро шаҳсавор ва роҳи васеъро шаҳроҳ ва тире бузурге, ки бад он хонаро пӯшанд, шоҳтар хонанд ва амсоли ин бисёр аст. Дуввум, домод бошад, саввум, ба маънни асил ва чаҳорум худованд бувад...

Хоҷа Афзалиддини Кошӣ дар рисолаи “Созу пероя” оварда, ки подшоҳ номест бостонӣ ва шоҳ дар сухани бостонасл бошад ва под-поидан ва дорандагӣ, яъне асл ва худованди поидан ва дорандагӣ. ФЧ.саҳ 77а.

Дар күшодани маънои аслии калима, тағииротҳои фонетикии он ва муайян намудани таркиби калимаҳои

мураккаб Мұхаммад Фиёсиддин низ анъанаи пешиниёни үдро асосан давом додааст, валекин ү дар баъзе қолатҳо қадаме ба пеш гузаштааст.

Аз “Фиёс-ул-лугот” чанд мисол меорем, ки дар он шидқиқи Мұхаммад Фиёсиддин оиди ин ё он калима һаралло намоён шуда meisstad.

Дарвеш ... ба маънии хоҳанда аз дарҳо ва ин дар асл дарвез буд, зеро ба шини мӯҷчама бадал кардан. Ва дарвез дар асл даровез бувад ба маънии оvezanda аз дар. чун гадо ба вакти суол аз дарҳо меовезад, яъне дарҳоро мегирад, лиҳозо гадоро дарвеш гуфтанд. Ва баъзе муҳаққиқон навиштаанд, ки дарвеш дарюз буд. Дар миёни ё ва вов қалби маконӣ кардан дарвез шуд, баъдуҳу зо-ро ба шин бадал кардан. Ва юз сифай амр аст, аз юзидан, ки ба маънии ҷустуҷӯ кардан аст. Ин вачҳи охир мустафод аст аз “Сироҷ-ул-лугот” ва вачҳи аввал, ки собиқ мазкур шуд аз “Мадор” ва “Муайд” ва “Сурӯй”. Бидон чун итлоқи ин лафз бар ҳудорасидагони гӯшанишинони содиқ намеояд ва зебо наменамояд, лиҳозо фақири соҳибмâрифатро ба ҷиҳати тамиз дурвеш (ба зимми дол) бояд гуфт. Дар ин сурат мураккаб бошад аз дурр, ки ба маънии марворид аст ва веш, ки дар асл вош бувад мазиди алайҳи вош, ки калимаи ташбеҳ аст. чунонки сор мазиди алайҳи сар. Бадуҳу вовро касра дода, алифро ба қоидай имола ё-и маҷхул кардан. Факир муаллиф ба дуои дурвешон аз қавонини форсия истихроҷ намуда. Агар мунсифон писанд намоянд фибаҳо ва илло маъзур доранд. Фл. ч.1. сах. 330.

Гардун фалак ва ба ҳиндӣ годӣ (готӣ) гӯянд. Ва маҳфӣ намонанд, ки гардун мураккаб аст аз гард ба маънии гардидан ва (вову нун), ки дар асл алифу нун буда, пас гардун дар асл гардон бошад ва табдили хуруф иллати бисёр аст. Фл. ч.2. сах.192.

Тарҷумон ба маънии фасеҳ ва теззабон ва хуштақрир; ва касе ки донандай ду забон бошад, ки соҳиби як забонро ба соҳиби дигар забон бифаҳмонад. Ва ин муарраби тарзубон аст ва замми чим аз он аст, ки зубон (ба замми аввал аст) ба фатҳ наёомада. Ва баъди муарраб кардани ин лафз масдар ва афъол ва асмое аз он аҳз кардан. Чун: тарҷима, тарҷаматан, ... (аз «Рисолаи муарработ»-и Мулло Абдурашид соҳиби

“Рашидӣ”) ва дар “Кашф” ва “Мадор” ва “Мунтахаб” низ ба замми чим аст; ва дар “Муайид” ба фатҳи чим (яъне тарҷамон) ва дар “Суроҳ” ба зам ва фатҳи чим, ба маъни тилмоҷӣ. Ва лафзи тарҷумон ба маъни товон низ омадааст... Гл.ч.1, саҳ.190.

✓ Этимология тавассути методи муқоисавӣ-таърихи алоқаи морфемаҳо ва калимаҳоро муайян менамояд. Этимологияни ду хел мешавад: Этимологияни илмӣ ва ҳалқӣ. Дар этимологияни ҳалқӣ пайдоиши калимаҳо дар асоси ҳамоҳангии тасодуфии онҳо ба назар гирифта мешавад. Масалан, дар этимологияни ҳалқӣ калимаи “даҳмарда”-ро ба “даҳ” шумора ва “мард” чудо мекунанд. Ҳол он ки ин калима аз даҳм-донишманд ва мартак-мард, одам-и забонҳои қадими эронӣ таркиб ёфтааст. Дар луғатномаҳои қадима этимологияни ҳалқӣ-бофта низ дучор мешаванд, ки ҳар муаллиф дар асоси таҷриба ва дониши худ оиди ин ё он калимаю ибора фикри худро гуфтааст.

Дар забоншиносии тоҷик луғати этимологии нисбатан пурра тартиб дода нашудааст, чунки барои таҳияи ин гуна луғат бисёр забонҳои зиндай имрӯза ва матрукро, ки забони тоҷикӣ аз он мабдаъ мегирад, донистан лозим мешавад.

Намунаи луғати этимологӣ дар забони тоҷикӣ ба қалами Р. Чӯраев мансуб аст, ки он “Этимологияни 100 калима. (Душанбе 1985) ном дорад.

4. Луғати тарҷумавӣ (дузабона)

✓ Луғатҳои дузабона ба гурӯҳи фарҳангҳои филологӣ доҳил шуда, дар онҳо калимаю ибораҳои як забон ба забони дигар тарҷума карда мешавад.

Дар таърихи фарҳангнигории тоҷик ин гуна луғатҳо дар охирӣ асри XIX таҳия шуда буданд:

а) **“Луғати русӣ-тоҷикӣ”** соли 1899 дар Когон ва бори дигар соли 1913 дар Тошканд чоп шудааст. Муаллифи ин луғат Шоҳҳайдар Хотамбоев мебошад. Калимаҳо аз рӯи маънӣ ва мавзӯъ зери сарлавҳаҳои “замирҳо”, “феълҳо”, “кулли мавҷудот”, “зухуроти ҳаво”, “ишқоли одамизод” ва др. ҷой гирифтаанд, ки ин барои бе душворӣ пайдо кардани калимаи зарурӣ ёрӣ мерасонад. Аз ин луғат русзабонҳо ва тоҷикон истифода мекарданд,

чунки дар он калимаю иборот ба алифбои русӣ ва хуруфи арабиасоси тоҷикӣ навишташуда шарҳ ёфтаанд.

б) **“Лӯғати русӣ-тоҷикӣ”**. Дар аввали соли 1930 бо ташаббуси Комиссариати ҳалқии маориф ва нашриёти давлатии Тоҷикистон, дар Самарқанд ҳайате ташкил шуда ба тартиб додани лӯғати русӣ-тоҷикӣ шурӯъ намуд. Лӯғати мазкур аз ду ҷилд иборат буда, он солҳои 1933-1934 нашр гардидааст.

Дар оғаридани лӯғати русӣ-тоҷикӣ хизмати устод Айнӣ ниҳоят бузург аст. Яке аз тартибдиҳандогони ин лӯғат Раҳим Ҳошим нуктасанҷӣ ва лӯғатдонии С.Айниро қайд намуда чунин менависад: “Дар аснои кор дар болои ин лӯғат ба вуқуфи С.Айнӣ ба сарвати хеле бузурги забони адабӣ ва ҳалқии тоҷик ва дониши вай ба нозукиҳои забони мо, ба диққати вай дар ҷустуҷӯ ва истеъмоли калимаҳои ҷудогона на фақат ба лӯғатдонӣ, балки лӯғатшиносии вай ба ҳӯрдагириҳои вай дар ҷумлабандиҳо ва эҳтиёткории вай дар истеъмоли калимаҳои ҳанӯз нави номаълум ба ғамкорӣ ва дилсӯзии вай ба забони адабии мо, ба масъулият ҳис кардани вай дар аснои навиштани ин ё он калима, ба саҳтирий ва интизомдӯстии вай боварии тазazzулнапазире ҳосил кардам.

Ба ин лӯғат аввалин бор бисёр истилоҳҳои косиби Ҷунармандӣ, номи асбобу анҷомҳои корӣ, истилоҳҳои гуногуни илмӣ ва адабӣ дароварда шуда буд, ки то он рӯз дар ҳеч кучо қайд ва нашр нашуда буданд ва барои ёфтани муайян кардани онҳо устод Айнӣ ва ҳусусан Саидризо Ализода баъд аз кор ба пёши косибу Ҷунармандон рафта, бо онҳо сӯҳбат карда, пас аз таҳқиқ он калимаҳоро ба лӯғат дохил карда буданд.

Чиҳати ҷолиби диққати ин лӯғат аз он иборат аст, ки дар вай муродифҳои тоҷикӣ басо моҳирона интихоб шудаанд, балки аз ин ҳам иборат мебошанд, ки дар бисёр мавридиҳо дар шарҳи як калимаи русӣ аз ду то 7-8 муодилҳои тоҷикӣ дода шудаанд.

Асоси лӯғатномаи он (калимаҳои тарҷумашаванд) аз лӯғати тафсирӣи В.И.Даль (нимайи дуюми асри XIX) гирифта шудааст. Бинобар ин дар “Лӯғати русӣ-тоҷикӣ” бисёр калимаю ибораҳои замонавӣ дохил нашуда буданд ва ба талаботи замон ҷавоб дода наметавонист.

в) "Луғати русӣ-тоҷикӣ" ин луғат дар арафаи 20 солагии ҷаҳони республикаи Тоҷикистон нашр шудааст. Калимаҳои қисми русии он аз луғати ҷорҷилдаи забони русӣ (дар зери таҳрири проф. Ушаков) гирифта шудааст.

Луғат аввал дар ду ҷилд пешбинӣ карда шуда буд ва бояд 63000 калима (мақолаи луғавӣ)-ро дар бар мегирифт. Аммо дар таҳрири охирин бисёртар аз ҳисоби калима ва ибораҳои арҳаистӣ кӯтоҳ карда шуд. Дар луғати калимаҳое, ки ба соҳаҳои гуногуни фан ва техника даҳӣ доранд, бисёртар чой дода шудааст.

Инчунин ибораҳои озод ва устувор, ки дар забони русӣ зиёд дучор мешаванд, низ дохил карда шудаанд. Қайду ишораҳои услубӣ ва грамматикий, инчунин қайду ишораҳои нишондиҳандай соҳаҳои истеъмоли калимаҳо зиёд карда шудаанд.

Дар таҳияву нашр намудани ин луғат А. П. Деҳоти заҳмати зиёдеро аз сар гузаронида буд ва барои беҳтару ҳубттар шудани сифати ин луғат шабҳои зиёдеро рӯи карда буд. «Луғати русӣ-тоҷикӣ»и соли 1949 45 ҳазор мақолаи луғавиро ташкил мекунад.

г) "Луғати русӣ-тоҷикӣ" Дар таркиби луғавии ҳам забони русӣ ва ҳам тоҷикӣ калимаю ибораҳои нав ба вучуд омаданд. Кормандони Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АФ Тоҷикистон ба таҳияи "Луғати русӣ-тоҷикӣ"-и нисбаттан мукаммалтар шурӯъ намудаанд, ки он соли 1985 нашр гардид.

Ин луғат албатта аз луғати русӣ-тоҷикии соли 1949 бартарӣ дорад ва он 72 ҳазор мақолаи луғавиро дар бар мегирад. Дар он бисёр истилоҳоти фанҳои гуногун, зарбулмасалу мақолҳои забони русӣ бо муродифоти забони тоҷикӣ дохил шудаанд.

Ба ғайр аз ин як ғурӯҳ калимаҳои таъриҳӣ, ки аз забони ҳалқҳои Осиёи Марказӣ ба забони русӣ иқтибос шудаанд бо шакли каме тағйироти фонетикий дар забони русӣ истеъмол мешаванд, низ сабат шудаанд: Медресе, Казий, хонакок, Мударес, дервиш, диван, бай ва ғ.

ғ) Луғати тоҷикӣ-руսӣ маълум аст, ки дар охирҳои асри XIX ва ибтидои асри XX бисёр фарҳангҳои дузабона форсӣ-руսӣ, форсӣ-туркӣ, форсӣ-англисӣ таҳия шудаанд ва дар онҳо анъанаи фарҳангнигории тоҷику форс як навъ давоми худро ёфтаанд.

Кор дар бораи ин луғат ҳанӯз солҳои 30-юм шурӯй шуда буд. Ин луғат асосан барои қасоне, ки забони тоҷикро меомӯҳтанд ва қасоне, ки ба омӯҳтани забони русӣ сару кор доштанд, пешбинӣ шуда буд.

Дар ин луғат баъди додани муродиф ё тоаҷумай русӣ қалима ё ибораҳое аз асарҳои нависандагону шоирони тоҷик мисолҳои оварда мешуд. Ин принципи пешгирифтани муаллифон мавқеъву мавриду истеъмоли қалимаи тарҷумашавандаро нишон медод. Камбудии ин принцип аз он иборат буд, ки ҳаҷми луғат нисбатан қалон мешуд ва аз тарафи дигар, дар луғатҳои дузабона анъанаи мисолдиҳӣ маъмул нест.

Соли 1947 ба тартиб додани ҷилди дуюми луғати тоҷикӣ-руسӣ кор сар шуд. Аммо дере нагузашта қарор карда шуд, ки ҷилди якуми луғат бо ҷилди дуюм якҷоя карда шуда, аз сари нав тартиб дода шавад. Чунки баъд аз нашри ҷилди якум дар андак вақт маълум шуд, ки дар он бисъёр қалимаҳои зарурӣ (хусусан гуфтугӯй), ки дар матбуоти даврӣ кор фармуда мешуданд, дохил нашуда буданд.

Баъди нашри луғати якҷилдаи русӣ-тоҷикӣ (1949) қарор карда шуд, ки луғати тоҷикӣ-русӣ мисли он тартиб дода шавад.

Соли 1954 луғати тоҷикӣ-русӣ бо иштироки як гурӯҳ тартибдиҳандагон ва дар зери таҳрири М. Раҳимӣ ва Л. В. Успенская нашр шуд ва он 40 ҳазор мақолаи луғавиро фаро гирифт.

Дар муқаддима оиди максад ва таркиби он чунин навишта шудааст: “Ин луғат асосан таркиби луғавии забони адабии имрӯзаи тоҷикро дар бар мегирад. Вале дар он баъзе қалима ва истилоҳоти адабиёти классикии тоҷик низ дароварда шудаанд, ки онҳо дар забони имрӯза ё кор фармуда мешавад ё ба худ маънои нав гирифтаанд. Дар луғат терминҳои илмӣ ва техниکӣ ва инчунин қалимаҳои маҳаллӣ ва гуфтугӯй, ки дар матбуот ва адабиёти имрӯза инъикос ёфта бошад, дарҷ карда шудаанд”.

Ба ғайр аз ин барои мактаббачагон ва донишҷӯёни мактабҳои олӣ низ луғатҳои муҳтасари дузабона тартиб дода шудаанд; “Луғати муҳтасари тоҷикӣ-русӣ

(тартибдиҳанда Я.И.Калонтаров, мұхаррирон Р.Л.Неменова ва М.Ф.Фозилов, соли 1955).

Лугати тоҷикӣ-русӣ имконият дод, ки маданияти бои мо, хусусан осори адабиёти классикии мо ба забони русӣ ва ба воситаи он ба дигар забонҳо тарҷума ва дастраси хонандагони дигар ҳалқҳо гарданд.

Ин луғат на танҳо ҳамчун луғати дузабона, балки ҳамчун луғати тафсирӣ низ хизмат карда омад ва барои тартибидии луғатҳои минбаъда сарчашмаи муҳимми лексикографӣ шуда хизмат кард. Ҳоло Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии Академияи Фанҳои Тоҷикистон луғати тоҷикӣ-русии мукаммалтаренро таҳия карда истодааст, ки он 65 ҳазор мақолаи луғавиро дар бар мегирад ва имрӯзҳо ҷилди якуми он дастраси хонандагон гардидааст.

5. Луғати синонимҳо

Дар луғати синонимҳо гурӯҳи калимаҳо-муродифҳо (синонимҳои) аз ҷиҳати маъно наздик ва ё баробар оварда шуда, ба таври муқоиса умумият ва фарқи байни онҳо, андозаи истеъмолашон дар забон ва ба қадом услуби ифода мансуб будани онҳо нишон дода мешавад.

Дар ҳар гурӯҳи синонимӣ калимае, ки бо хусусиятҳои семантиկӣ ва дараҷаи истеъмол аз калимаҳои дигар бартарӣ доранд, сарсилсила дониста шуда, умумияти муродифӣ, фарқи маънӣ (ҷилои маънӣ) ва услубии он ба калимаҳои дигар дар муқоиса аз назар гузаронида мешавад. Ҳар як силсилаи синонимӣ бо мисолҳо аз адабиёти бадей таъйид мегардад.

Ҷи навъе ки М. Муҳаммадиев таъкид мекунад: “Чунонки дар табиат ягон барге бо барги дигар монанд будае нест (ҳар як барги дараҳт аз ягон ҷиҳат аз баргҳои дигар фарқ мекунанд), ҳамчунин дар забон ҳам калимае бо калимаи дигар айнан монанд, баробар, якхела нест. Ҳар калима бо ягон хусусияти худ (аз калимаи дигар) фарқ мекунад.

Инчунин дар забони тоҷикӣ синонимҳо гуногунанд, баъзеи онҳо аз ҷиҳати маъно баробар буда, танҳо бо дараҷаи истеъмол ва хусусиятҳои услубии худ аз яқдигар фарқ мекунанд: дил, қалб, абру, қош.

Гурӯҳи дигари синонимҳо аз ҷиҳати маъно ба ҳамдигар наздик буда, мавқеъ ва андозаи истеъмолашон

як хел нест: хона, кулба, ошёна, лона; калимаҳои синонимии гурӯҳи сеом, бъзеашон аз ҷиҳати маъно баробар буда, бъзеашон танҳо дар матн синоним шуда меоянд: ошиқ, дилдода, дилбохта, дилбаста, вола, шайдо, шефта...

Калима дар матн метавонад маъни нав гирад. Бинобар ин дар луғатҳои синонимӣ маъноҳои асосӣ ва табишҳои маъниии синонимҳо ҳам ба ҳисоб гирифта мешаванд, зоро бисёр калимаҳои забони адабии тоҷик ҳусусияти сермаъной доранд.

Дар забони тоҷики луғати синонимҳо аз тарафи Мардон Муҳаммадиев тартиб дода шудааст, нашри нисбатан пурратари он соли 1993 дастраси ҳонандагон гардид.

Луғат мувофиқи калимаҳои асосии (силсилаи) синонимҳо аз рӯи алфавит тартиб дода шудааст. Луғат дар асоси маводи (ба ғайр аз бъзе истиноҳо) адабиёти мӯосири тоҷик тартиб ёфтааст. Як мисол аз ин луғат меорем:

Азоб

уқубат	мусибат	кулфат	чабр
шиканча	тааддӣ	машаққат	
ситам	андӯҳ	зулм	дард
алам	чафо,	бедод	

Ин калимаҳо маъни умумикунандай таассуроти бади рӯзгор ба шахсрӯдорад. Калимаи **азоб** нисбат ба синонимҳои худ серистемолтар аст. Калимаи уқубат бештар бо калимаи азоб дар як таркиб ба шакли ибораи синонимӣ меояд. Дар он сурат уқубат маъни калимаи азобро пурра менамояд. Уқубат дидан, уқубат кашидан (азобу уқубат) додан...

Калимаи мусибат бо калимаҳои боло ҳамеша синоним шуда наметавонанд, масалан дар мисоли ба сараш мусибате омад, калимаи мусибат бо калимаҳои ғам, андӯҳ, фалокат силсилаи алоҳидай синонимиро ташкил медиҳад.

Калимаҳои ғам, андӯҳ, алам ва дард низ ҳамеша бо калимаҳои ин силсила синоним нестанд. Ин калимаҳо бо маъни аслӣ-луғавии худ силсилаи алоҳидаро ташкил медиҳад. Аммо чун калимаҳои сермаъно бо яке аз маъноҳои худ ба маъни таасуроти бад ба ин гурӯҳ наздик мешаванд. Алам ва дард бештар дар натиҷаи

азоб ва ё рафтори нодурuste сар мезанад, ки ба ин маъно бо калимаҳои боло синоним намешаванд.

Калимаи тааддӣ низ аз ҷиҳати мавқеи истеъмой нисбат ба синонимҳои худ тобиши услубие дорад ва дар забони адабии китобатӣ мавқеи асосӣ дорад. Калимаи бедод ҳам ба маъни таассуроти бад бо калимаҳои боло синоним аст.

Мисолҳо:

Ин сухани охирини падар маро чунон азоб дод, ки агар сад химча мезад, ин қадар азоб намекашидам. (С.Айнӣ)

Чӣ навъе ки ин талош азоб ва уқубатҳо дорад, ишқ ва муҳаббат ҳам музafferият дорад. (Ш.Рашидов)

Ман худро ба шиканча мондагӣ барин хис мекардам (С.Улуғзода)

Дар ҳақиқат ҳам барои коргарон мусибати саҳте рӯй дод. (С.Айнӣ)

Одам аз барои ҳатхон шудан бояд ҷордаҳ сол риёзат кашида ҳонад. (С.Улуғзода)

Офтоб он офтобе, ки ҳар рӯз бо баромадани худ аз сари Одина ғаму андӯҳи шабонаро қадаре дур мекард... имрӯз ба Одина таъсири чаппа мебахшид. (С.Айнӣ)

Бигзор, ки маро бошад,
Кулфати нав, азоби нав дар пеш.

(М.Турсунзода)

Бас чафо, бас ситам, эй адолат,
Бар сари бенавоён битоб.

(С.Айнӣ)

Онҳо ҳамчуноне ки аз тарафи амирони Бухоро ва амалдорони худ ҷабру бедод медиданд, инчунин аз дасти расму одат ва ҳурофот низ азобҳо мекашиданд. (С.Айнӣ)

Онҳо... ба ёрии меҳнаткашони Бухоро расида омаданд ва инҳоро аз зери зулму таадии амир ҳалос карданд. (С.Айнӣ)

Муздурон... имрӯз бо яқин донистанд, ки аҳли зулм ва бедод, арбоби истибдод аз қадом дин ва миллате, ки бошад, ҷуз тороҷ кардани зердастони худ кори дигаре надоштанд. (С.Айнӣ)

- Бибичон! Беҳуда худро ба андӯҳ ва алам наандоз. (С.Айнӣ)

Шиносой бо ин луғат ба хонанада имконият мөдүхад, ки таркиби луғавии забонро беҳтар омӯзад, калимаҳои зиёди фаромӯшкардааш ва номаълуму номафҳумро ба хотир оварда аз худ кунад.

Луғати муҳтасари русӣ-тоҷикӣ ва тоҷикӣ-русии синонимҳо

Дар ин луғати синонимӣ, ки характеристи луғати дузабонаро дорад, бар муқобили силсила синонимҳои забони русӣ синонимҳои забони тоҷикӣ оварда мешавад. Дар ин луғат ҳам мисли луғати синонимҳои забони тоҷикӣ яке аз гурӯҳи синонимҳо сарсилсила интиҳоб шудааст. Мисолҳо ба таври интиҳоб буда, ба ҳамаи синонимҳо санад оварда нашудааст. Ҷӣ навъе ки аз номи луғат маълум аст, дар қисми аввали луғат синоними русӣ ба тоҷикӣ ва дар қисми дуюм синонимҳои тоҷикӣ ба русӣ дода шуда, интиҳобан мисолҳо сабт шудаанд.

Аксарияти мисолҳо фақат мавқеи истифодаи синонимҳои ҳар ду забонро дар бар мегиранд ва ин мисолҳо аз тарафи худи муаллифони луғат интиҳоб шудааст. Мураттибони ин фарҳангнома (Душанбе, 1985) луғатшиноси шинохтаи тоҷик В. А. Капранов ва олимони забоншинос И. Л. Николаев, А. Х. Халилов мебошанд. Барои дарк кардани принсипи кори муаллифон ва интиҳоби гурӯҳи синонимҳои ду забон – русӣ-тоҷикӣ ва тоҷикӣ-русӣ ҷаёнд мисол меорем:

Разумный

сознательный
трезвый
здравый
здравомыслящий
благородумный
рассудительный

Боакл

дурандеш, бошуур
хушёр, бофаҳм
хушфаҳм, оқил
оқилона, солим
ақл, боаклу ҳуш
мулоҳизакор, эҳтиёткор

Разумный малъчик – бачаи оқил, сознательная деятельность – фаъолияти бошуурона, этот человек трезвого ума – ин одами солимақл. (саҳ. 119)

истеъмсл кардан
истифода кардан
ба кор бурдан
кор фармудан
татбик намудан
мутобиқ гардондан
ҷорӣ кардан

Употребить
использовать
применять
приложить (на деле)
приспособить
ввести

Назарияро ба таҷриба (ҳаёт) татбиқ кардан – приложить теорию к практике, приложить теорию на практике (в жинь). Дору истеъмол кардан – применять лекарство. Дониши худро ба ҳаёт татбиқ кардан – применить (приложить) свои знания в жинь (на практике). Ашёҳои маҳаллиро ба соҳтмон истифода кардан – использовать местные ресурсы для строительства. (саҳ.195)

Аз мисолҳои овардашуда ва мутолаи худи луғат ба хулосае омадан мумкин аст, ки муаллифон бештар ба синонимҳои феълӣ эътибор додаанд, ки ин ду забон ба ин гурӯҳи синонимҳо хеле ғаний аст.

Ин луғатнома барои омӯхтани забони тоҷикӣ ва русӣ дастури хубест ва муаллифони он барои таҳияи ин фарҳанг хеле заҳмат қашидаанд ва як дастури ҳақиқатан заруриро оফаридаанд.

6. Луғати омонимҳо

Луғати омонимҳо калимаҳои шаклан якхеларо фароҳам оварда, маъноҳои онҳоро бо овардани мисолҳо аз осори бадей тафсир медиҳад. Калимаҳо зоҳиран ҳамшакли якхела бошанд ҳам, дар асл калимаҳои ҷудогона, мустақиланд ва дорои маъноҳои алоҳидаанд. Дар луғатҳои тафсирии имрӯза омонимҳо бо рақамҳои римӣ ишора карда мешаванд.

Аввалин луғати муҳтасари омонимҳо дар забоншиносии тоҷик соли 1992 таълиф гардид. Мураттиби «Луғати омонимҳои забони тоҷикӣ» Ш. Кабиров дар асоси маводи «Фарҳанг забони тоҷикӣ» миқдори зиёди калимаҳои омонимии осори давраи классикиро фароҳам овардааст. Калимаҳои омонимӣ дар луғат бо рақами римӣ ва сермаъно бо ададҳои арабӣ ишора гардидаанд.

Данг I. 1. бехабар, бехуш; ҳайрон, моту мабҳут.

То бараҳна рафтаам бар хору санг,

Зон ки ман ҳайронаму бехешу данг.

Румӣ

2. аҳмақ, абллаҳ.

Сад ҳазорон номи хушро карда нанг,

Сад ҳазорон зирақонро карда данг.

Румӣ

Данг II нишон нуқтаи паргор; 2 хол.

Он кӣ кард ў бар руҳи хубонт данг,

Нури хуршед аст аз шиша (и) серанг.

Румӣ

Данг III данг-данг. Садое, ки аз задани чизҳои металлӣ
ҳосил мешавад. ФЗТ. ч.1, саҳ.321

7. Луғати антонимҳо

Калимаҳои зидмаъно дар ин гуна луғатҳо мувофиқи меъёри забони адабӣ ва принсипи ягонаи луғатнависӣ оварда мешаванд. Дар навбати аввал калимаҳо аз рӯи тартиби алифбо меоянд, барои ин хусусиятҳои мухими антонимҳоро бояд муайян кард. Доир ба тарзи чой додани антонимҳо бояд гуфт, ки маъмулан калимаҳои дорон маъни мусбӣ дар аввал меоянд: дароз-кӯтоҳ, доно-нодон, гарм-хунук, нағз-бад, дӯст-душман ва ғайра.

Пас аз ҷо ба ҷо гузаштани калимаҳои антоними дар моддаҳои луғат моҳияти зидмаъно будани воҳидҳои луғавӣ маънидод гардида, хусусиятҳои сермаъни ҷаҳонӣ ва услубии онҳо муайян карда мешаванд: дур-наздик: роҳи дур-роҳи наздик, хеши дур-хеши наздик; саҳт-нарм: замини саҳт - замини нарм (мулоим), гапи саҳт - гапи нарм. Дар луғати антонимҳо нишон додани синонимҳо ҷузъҳои антоними (дароз-кӯтоҳ: қади дароз (қади баланд) - қади кӯтоҳ (паст) ва имкониятҳои ба амал омадани антонимҳои ҷуфтистеъмол зарур аст. Дар забоншиносии тоҷик луғати нахустини антонимҳоро забоншинос X. Талбакова таҳия намудааст. Дар «Луғати антонимҳои забони тоҷики калимаҳои муқобилмаъно (vasl-ҳичрон; ҳурд-бузург; гиристан-ҳандидан; беш-кам; азоб, заҳмат-роҳат, фароғат ва ғайра) ва ҷуфтҳои антоними миъмул миъруф ҷой гирифтаанд. Барои ҳар як вожаҳои дорон маъни миқобил мисолҳои мувофиқ асосан аз осори адабони мусоир оварда шудаанд. Дар луғатҳои тафсирӣ аз антонимҳо ҳамчун як навъи шарҳи калимаҳо ба таври фаровон истифода мешаванд.

8. Луғати чаппа

Хусусияти асосии луғати чаппа калимаҳоро аз рӯи ҳарфҳои охир бо риояи тартиби алифбо ҷойгир намудан аст, ин қабил луғатҳоро луғати қофия низ меноманд.

Нишонаҳои ин гуна луғатро дар фарҳанги тафсирии тоҷик «Луғати фурс» (нимай дуюми асри X1) мушоҳида кардан мумкин аст.

Чунин луғатҳо барои шоирон дар интихоби калимаҳои ҳамвазну ҳамқофия ёрии калон мерасонанд. Масалан, калимаҳое, ки охирин онҳо бо «б» тамом мешаванд, дар боби «б» оварда шуда, ҳарфҳои аввалини онҳо ба эътибор

гирифта намешавад. Калимаҳои Дороб, комёб, шароб, ҳароб ва ғайра дар боби «б»-и луғат зикр мешаванд. Луғатхое, ки то асри ХУ таҳия шудаанд, асосан ҳамин принципро пеш гирифтаанд. Минбаъд мураттибони луғатҳои тафсири усули чойгир намудани мақолаҳои луғатро тағиیر дода, тартиби алифбоиро қабул кардаанд, ки имрӯз ҳам асосан ин тартиб принсиби ягонаи фарҳангнигорӣ гардидааст.

9. Луғати басомад

Барои дуруст нишон додани захираи луғавӣ ва миқдори истифода шудани калимаҳо дар осори як адид луғатномаи тартиб дода мешавад, ки онро луғати басомад меноманд.

Луғати аввалини басомадро эроншинос М. Н. Османов дар асоси маводи девони Үнсурӣ мураттаб соҳтааст. «Луғати басомади Үнсурӣ» аз ду қисм иборат мебошад: дар қисми якум ҳамаи калимаҳои девони шоир аз ҷиҳати миқдори истифода лаи ҳам оварда шудааст ва ҳар калимае, ки ба миқдори зиёд истифода гардида бошад, дар аввал меояд ва пас аз он миқдори истифода шудани он бо рақам нишон дода шудааст: ва (у) – 2206, ў-1212, ки 1142, дил-234, шоҳ (шах)-216, доштан-147, дидан-170, омадан – 152 ва ғайра.

Қисми дуюми луғат нишондиҳандай калимаҳо, яъне дар қадом байти девони шоир истифода шудани калимаҳоро дар бар мегирад. Дар ин ҷо калимаҳо аз рӯи алифбо ҷой дода шуда, пас аз онҳо рақамҳои байт омадаанд.

Чунончӣ: эътибор – 194, 1222; эътидол – 44/1, 1688/2, яъне ҳамаи эътибор дар байтиҳои 194, 1222 ва эътидол дар байти 44 (як бор), дар байти 1688 ду бор истифода шудааст. Дар луғатҳои басомад ҳамаи калимаҳои осори адид – ҳам мустақилмайно ва ҳам калимаҳои ёридиҳанда ба ҳисоб гирифта мешаванд.

10. Фарҳанги ибораҳои рехта (фразеологӣ)

Фразеология хусусияти ҳар як забон буда, омӯхтани он барои доностани рӯҳ ва табииати забон имконият медиҳад. Калимаҳои серистеъмоли ибораҳои фразеологии забони тоҷикий, пеш аз ҳама калимаҳое мебошанд, ки бо ҳаёт ва меҳнати ҳаррӯзai мардумон алоқа доранд.

Дар “Фарҳанги ибораҳои рехта” воҳидҳои фразеологии гирд оварда шудаанд, ки маъноҳои маҷозӣ, ғайриасосӣ доранд.

Манбаи ибораҳои фразеологӣ адабиёти бадей, забони гуфтугӯй, хусусан забони ҳалқ мебошад. Ин гуна воҳидҳо

саđҳо сол дар забонамон истеъмол ёфта, мувофики қонун ва қоидаҳои забони тоҷикӣ инкишоф ва тақмил ёфтаанд.

Дар “Фарҳанг” хелҳои асосии чунин воҳидҳои фразеологӣ ҷой гирифтаанд:

а) ибораҳои фразеологии феълӣ: “гӯшти яқдигарро ҳӯрдан”, “дасти касе боло шудан”, “сари касеро ҳӯрдан”, “гулӯи касеро равған кардан”, “сари касе ба осмон расидан” ва F.

б) ибораҳои фразеологии сифати феълӣ: “дидаву дониста”, “сӯхтаю пухта”, “нарезондаю начаконда”.

в) ибораҳои фразеологии номӣ: “Алихӯчаю Ҳӯчаалий”, “аз ҳок берун”, “дар таги коса нимкоса”.

г) ибораҳои фразеологии гуногуни изофи: “чашми танг”, “хаёли ҳом”, “бо ҷашми чор”

ғ) ибораҳои фразеологии гуногуни такрор: “шарт-шарт гуфтан”, “пӯлабой-шӯлабой”, “чала-чулпа”

д) зарбулмасал ва мақолҳо: “аз анбори ҳолӣ сад ман шолӣ”, “давидани гӯсола то қаҳдон”

е) панду ҳикматҳо: “девор муш дорад, муш гӯш дорад”, “ҷои гул гул бошу ҷои ҳор ҳор”

ё) ҳар гуна формула ҳоҳиш, нияти нек, қасам, дашном: “рӯҳи сафед”, “саратро аз санг кунад”, “афташ ҳушк шавад”, “ҳока гирӯ зар бардор”.

Дар “Фарҳанг” ҷои ибораҳои фразеологӣ дар асосӣ ҳарфи якуми қалимаи аввалини маънидор (мустақил) муқаррар шудааст. Ин чунин маъний дорад, ки пешоянҷо ва қалимаҳои касе, ҷизе, ки дар таркиби воҳидҳои фразеологӣ меоянд (албаттa дар аввал) ба эътибор гирифта намешавад.

Дар “Фарҳанг” танҳо дар зимни қалимаи “дил”, ки ба воситаи он воҳидҳои фразеологӣ сохта шудаанд, 195-то аст. Аз ин миқдор воҳидҳои фразеология низ мавҷуданд, ки дар аввали ҳуд пешоянҷо ва қалимаҳои “касе”, “ҷизе”-ро доранд. Лекин ҳамаи ин 195 воҳиди фразеологӣ дар зери қалимаи асосии он - дил ҷойгир шудаанд.

Муаллиф баъд аз шарҳу эзоҳи воҳиди фразеологӣ ӣ адабиёти мусоир ва рӯзномаю маҷаллаҳо мисол меорид. Дар баъзе ҳолатҳо мисолҳо аз даҳони ҳалқ гирифта шудаанд.

Ҳар як воҳиди фразеологӣ рақамгузорӣ шудааст ва дар охир ҷилди дуюм феҳрасти фразеологизмҳо онарда мешавад, ки ҳамагӣ 8000 мебошад. Барои намуна мисол меорем:

360. Аз касе, чизе дил кандан.

1. Аз бахри касе, чизе гузаштан, 2. Чизеро тарк кандан.

3. фаромӯш намудан.

1. Аммо аз он ҷо қи ман шумоёнро беҳтарин ҷалонӣ ҳозираи Бухоро донистам, ба вуҷуди сӯҳбататон барон мондилгиркунанда будам поямро аз ин ҷо намеканам, ҷунузи худҳотон дил кандан наметавонам.

С.Айнӣ, “Ҷаддоштҳо”

2. Ҳасан аз аспу ароба магар,
Метавонад, ки дасту дил шӯяд,
Метавонад, ки аз аробакашӣ
Дил канад, қасби дигаре ҷӯяд?

М.Турсунзода

3. Ман чӣ хел аз ту дил кандан, туро партофта меравим
С.Улуғзода

4. Аз ватан дил кандан мушкил.
F.Абдулло

234. Мусичай бегуноҳ (ваболак)

1. беайб, бегуноҳ, 2. ҳалим; факир; бечора.

1. – Ту ҳамеша мусичай бегуноҳ-а? Сап-сафед, шир барин.

“Шӯъла”

2. Подшоҳ дар назди мардум ҳудро “музичай бегуноҳ” нишон дод.

“Афсонаҳои ҳалқи тоҷик”

3. Сардори оила – соҳиби ҳавлӣ... дар ин рӯзҳо ҳамчун “музичай ваболак” мулоими ҳалим аст.

Аз рӯznoma

11. Фарҳанги зарбулмасал, мақол ва афоризмҳои тоҷикию форсӣ

Дар ин фарҳанг танҳо шакли қитобатии зарбулмасалу мақолҳои тоҷикию форсӣ гирд оварда шудааст, ки миқдори онҳо аз 5 ҳазор зиёд аст. Тартиби ҷой додани зарбулмасалу мақолҳо мисли лӯғатҳои маъмулӣ аз рӯи ҳарфи аввали онҳо мебошад, ки барои бо тезӣ ёфтани зарбулмасали дилҳоҳ имконият медиҳад.

Ба мо маълум аст, ки зарбулмасалу мақолҳо ба шакли даҳонӣ пайдо шуда, байдӯз аз тарафи бузургони сухан сайқал дода шуда ба адабиёти ҳаттӣ дохил шудаанд ва оҳиста-оҳиста баъзеи онҳо ба қолабҳои арӯз дароварда шудаанд.

Дар лӯғат агар баъзе қалимаҳои таркиби зарбулмасалҳо синонимҳо дошта бошанд, онҳо дар дохили қавс гирифта шудаанд.

Аблаҳ (аҳмак) гуфту девона (коҳил, аблаже) бовар кард.

Баъди зикри ин ё он зарбулмасалу мақол маъни мачозӣ ва аслии он сабт ёфта, мавриди истифодаи он дар матн таъйид карда мешавад. Агар зарбулмасалу мақолҳо аз ҷиҳати шакл гуногун буда, мазмуни ягона дошта бошанд, ба машҳуртари онҳо ҳавола карда мешавад:

Бача то нағиряд, модар шир нағидҳад.

Ниг. То бача гирия нақунад, модараш шир нағидҳад.

Муаллиф барои таҳияи ин фарҳанг адабиёти ҳаттӣ ҳазорсолаи моро асосан аз назар гузаронида, аз ашъори шоирон зарбулмасалу мақолҳоро ҷамъоварӣ намудааст ва бо ҳамин дорон забони бои ғани будани форсизабононро ба таври бояду шояд исбот карда тавонистааст:

Аблаҳ он қас, к-ӯ ба ҳорӣ ҷанг ба хоро қунад

1. Дидаву дониста ба кори ҳатарнок даст задан аз беақлӣ аст.

2. Бо зӯртар аз ҳуд зӯраворӣ намудан аз рӯи ақл нест.

Муқ. Панча бо шеру мушт бо шамшер задан кори хирадмандон нест.

Душманашро, гӯ, шароби ҷаҳл чун ҳӯрди ту дӯш,

Собирӣ қун, к-ин ҳумори ҷаҳли ту Фардо қунад.

Бо бузургони бузургони ҷаҳон пахлӯ задӣ,

“Аблаҳ он қас, к-ӯ ба ҳорӣ ҷанг бо хоро қунад”.

Аблаҳ он ғурғе, ки ӯ наҳҷир бо шерон қунад,

Аҳмак он саъва, ки ӯ парвоз бо анқо қунад.

Манучехри Дамғонӣ

ФЗМ. ҷ.1, саҳ.23.

Дар муқаддимаи фарқи зарбулмасалу мақолҳо аз воҳидҳои фразеологӣ то ҳадди имкон муайян карда мешавад. Зарбулмасалу мақолҳо аз воҳидҳои фразеологӣ пеш аз ҳама аз бобати маънӣ ва соҳти як андоза муракқаби ҳуд фарқ мекунанд. Онҳо баръакси воҳидҳои фразеологӣ и фикрҳои пурраи ба оҳиррасидаро ифода мекунанд. Одатан зарбулмасалу мақолҳо ҷунин фикр, аксиомаҳои зинда иро дар бар гирифтаанд, ки бо воеа ва ҳодисаҳои конкретии ҳаётӣ ҳаррӯзаамон алоқаманданд. Ба ин маънӣ онҳо факул дар мавридиҳои муайяни нутқ ба кор бурда мешаванд.

Як ҷиҳати муҳими фарқкунандаи зарбулмасалу мақолҳо аз воҳиди фразеологӣ дар он аст, ки бештарини

зарбулмасалу мақолҳо аз ду ҳисса – муҳокима ва хулоса иборатанд:

То решадар об аст (муҳокима) умеди самар то (хулоса).

Дар фарҳанг зарбулмасалу мақолҳое оварда шудаанд, ки онҳо дар давраи муайянни таъриҳӣ ба вучуд омадаанд на имрӯз аз ҷиҳати мазмун қобили қабул нестанд, ё ба гурӯи зарбулмасалҳои арҳаистӣ гузаштаанд:

Аз нони мулло ситора наздиктар аст.

Ниг. Шири мурғу пои мор нони мулло кас надид.

ФЗМ. ҷ.1, саҳ.82

Дар фарҳанг беҳтарин ва хубтарини зарбулмасали, мақол ва афоризмҳои тоҷикий-форсӣ гирд оварда шуда, намунаҳои зудбатарини назму насрин адабиёти ҳаттии ҳазорсолаи мо бо як меҳру муҳаббати зиёд ҷамъовари гардидаанд. Дар баязе ҳолатҳо этиологияи ҳалқии Ӯн вучуд омадани ин ё он зарбулмасалу мақолҳо низ кушоди дода мешавад.

Муллоҷон Фозилов бо ин кори ҳайри худ ҳазинаи забони адабиёти моро бо як фарҳанги ҳуҷвалиқа боз ҳам бой намудааст.

12. Луғати шева

Дар ин гуна луғатҳо калима ва ибораҳои шевагии як қитъаи муайян ё ғурӯҳи шеваҳо ба як система даровардӣ шуда, муносибати онҳо бо забони адабӣ нишон доди мешавад. Дар ин гуна луғатҳо шаклҳои фонетикии калимаҳо дар шева ва забони адабӣ, калимаю ибораҳо, ки маҳсуси ин ё он шева ҳастанд шарҳу эзоҳ дода шуда, аз гуфтори он шева мисолҳо оварда шуда, мавриди истеъмоли калимаю ибораҳо нишон дода мешавад.

Даставвал луғатҳои шевагӣ ҳамчун илҳоқи корҳои илмие, ки оиди шевашиноӣ навишта шудаанд, оварда мешуд. Ва имрӯз мо як қатор луғатҳои шевагии алоҳидаро дар даст дорем, ки дар бораи онҳо муҳтасаран истода мегузарем.

а) Таджикско-русский диалектный словарь (Луғати тоҷикий-руссии диалектологӣ, выпуск 5.)

Аввалин луғати шевагӣ мебошад, ки матни мисолҳои "Очерков по таджикской диалектологии"-ро ба тарики луғати алоҳида ҷамъbast намудааст.

Дар ин луғат шеваҳои Варзоб, Фарғонаи Шимолӣ (Хиштхона, Шайдон, Ашт, Косонсой), Фарғонаи Ғарбӣ (Ленинобод, Конибодом, Исфара), Фарғонаи Ҷанубӣ

(Риштон, Сұх, Үротеппа ва Шахристон) ба таври муқоисави сабт шудааст.

Муаллиф истеъмоли ҳар як калимаи шевагиро дар доиран васеъ ва танг нишон дода, бо ишораҳои аввали ҳарфҳо (А-Ашт, КН-Конибодом) тааллуқоти он калимаро ба ин ё он шева қайд мекунад. Яъне пеш аз калимаи эзоҳшаванд географияи истеъмоли он калима нишон дода мешавад. Агар калима вариантиҳои фонетикии зиёде дошта бошад, дар ҷои аввал он вариант дода шудааст, ки ба забони адабӣ наздик аст. Муаллиф кӯшиш кардааст, ки мақолаи луғавӣ бо мисолҳои зиёде таъйид шаванд. ҳамаи воҳидҳои фразеологӣ ва ибораҳо санадҳои боварбахш доранд.

Ҳангоми таҳияи луғат баязе аломатҳо, (транскрипсия), ки ҳангоми омӯхтани шеваҳо истифода бурда мешаванд, низ қайд карда шудаанд.

Ба ғайр аз ин дар қавс сарчашмаи мисолҳо, ки муаллиф дар “Очеркҳо...” истифода кардааст, бо нишон додани рақами нашр ва саҳифаи он қайд шудааст.

Аз ин луғат як-ду мисол меорем:

В.Соф. соф шудан (кончаться (о записях, продуктах), выходить (о продуктах):

Орди Олим овардагӣ соф шуд? (В.1.178)

Мука, привезённая Олимом, кончилась?

В.Соз¹, сос 1. Годный, удачный, подходящий:

Ду тарбуз бурдай, күштай ҳар душ соз баромадай (В.1.166). он отнёс два арбуза, разрезал их. Оба оказались хорошими (букв. “годными, подходящими”).

2. Надлежащим образом, как следует: соз шин! (В.1.191). Сядь как следует!;

В. соз (сос) кардан (В.1.143) “чинить, исправлять”.

Л. соз² милодия, матив: вай сози ту усул мекардагӣ не (Л.с.143). Это не тот мотив под которым ты можешь танцевать.

Соз³ основа настоящего времени глагола сохтан.

Аз мисоли овардашуда маълум шуд, ки дар болои омонимҳо барои фарқ кардан рақамҳо гузошта шудааст.

Қайдҳои услубӣ аломатҳои лексикографӣ ва ҷиҳати илмии луғат ниҳоят ба дарачаи аъло ичро шудааст, ки барои таҳияи дигар луғатҳои шевагӣ ҳамчун дастур хизмат карда метавонад.

б) Лугати мухтасари лаҳҷаҳои Бухоро

Чӣ навъе ки дар сарсухани ин лугат қайд шудааст “дар солҳои шаст шевашиносони тоҷик ҷамъбасти муфассали лаҳҷаҳои ҷанубии забони тоҷикиро ба нақшай тадқиқ гирифта, баробари ин барои соҳтани лугати ин лаҳҷаҳо маводи зиёд ҷамъ намуданд. Дар натиҷа иборат аз 5 ҷилд асари тадқиқотӣ ва дар ҳаҷми бештар аз 50 ҷузъи чопӣ “Лугати шевай ҷанубӣ” ба майдон омад, ки дар илми лаҳҷашиносии тоҷик як ҳодисаи фавқулодда муҳим ҳисоб меёбад”.

“Лугати мухтасари лаҳҷаҳои Бухоро” аз тарафи лаҳҷашиносони номӣ М. Маҳмудов, шодравон Б. Бердиев, ки онҳо дар давоми солҳои 1963 ва 1976-1988 аз гузару маҳаллаҳои Бухоро ва ноҳияҳои Вобканӣ, Фиждувон, Когон, Қизилтеппа, Ромитан, Ҷондор, Шоғиркон ва Пешкӯ маводи фаровоне ҷамъ намудаанд, таълиф ёфтааст. Мураттибон бо ин кори ҳайри худ кӯшиш намудаанд, ки муносибати устод Айниро нисбати кор фармудани қалимаю таркибҳои лаҳҷавии Бухоро дар асарҳояш ва ҷамъ намудани ин ҳазинаи бебаҳо дар “Лугати нимтафсилӣ” нишон диданд. Дар ин ҳусус профессорFaффоров Р., ки дар ин лугат “Муқаддима”-и муфассал навиштааст, принципҳои тартиб додани лугатҳои лаҳҷавиро нишон дода, нозукиҳои тартибдииҳии ин гуна лугатҳоро як-як номбар намуда чунин менигорад: “Лугати лаҳҷаи Бухоро ба замми аҳамиятҳое, ки лугатҳои шевагӣ амсоли он доранд, боз як арзиши иловагии дигар ҳам дорад. Вай барои омӯҳтани лексикаи асарҳои С.Айни, муносибати системаи луғавии асарҳои ў, ба қисмати лексикаи зодгоҳаш, инчунин барои таъин кардани муносибати лугати тафсилӣ устод ба забони осори классикий ва забони адабии имрӯза кӯмаки ҳамаҷиҳата ҳоҳад расонд”. Муқаддима, с.12.

“Лугати мухтасари лаҳҷаҳои Бухоро” ба гурӯҳи лугатҳои хосса тааалуқ дошта дар он фарқи лаҳҷаро аз забони адабӣ ба осонӣ таъйин намудан мумкин аст ва ин гуна лугат барои танзими лугатҳои ҷомеи шевагӣ ҳамчун заминай боэътиҳод ҳизмат ҳоҳад кард.

Дар ин лугат ҳам диалектизмҳои фонетикий ва ҳам диалектизмҳои лексикий, инчунин диалектизмҳои маънӣ – қалимаҳо, ки аз ҳамшакли адабиашон аз лиҳози маъно фарқ мекунанд, гирд оварда шудаанд.

Принсили соҳти лугат мисли лугатҳои имрӯза аз рӯи тартиби алифбо танзим ёфта, баъзе аломуатҳои маҳсуси

лексикографи низ дөрөд. ки мо онро аз мисолҳои зер мушоҳида карда метавонем:

Мӯҳр 1. Мӯҳр; **мӯҳр задан мӯҳр пашш кардан**, мӯҳр гузоштан (мондан): пошшо фармонаш-ба мӯҳр зад-у вазир-ба йозонд; 2. Нақшу нигори мисгарӣ, ки навъҳои гуногун дорад: мӯҳри арабӣ, мӯҳри афғонӣ, мӯҳри бодомӣ, мӯҳри бодомча, мӯҳри бухорӣ, мӯҳри гули садбаргӣ, мӯҳри давра, мӯҳри дос-у болға, мӯҳри зарфҳо, мӯҳри исканҷарӣ, мӯҳри косагарӣ, мӯҳри моҳ, мӯҳри Муҳаммадӣ, мӯҳри одамиӣ, мӯҳри офтобӣ, мӯҳри панҷара, мӯҳри парранда, мӯҳри себ, мӯҳри секунҷа, мӯҳри ситора, мӯҳри тушберагӣ, мӯҳри фароғат, мӯҳри ҳарғӯш, мӯҳри ҳаттӣ, мӯҳри ҳӯши гандум, мӯҳри чоркунҷа, мӯҳри шабнам, мӯҳри шабпарак, мӯҳри шоҳи дарахт, мӯҳри қолабӣ, мӯҳри ҳайвонот; **мӯҳр кандан** нақш кандан (дар мисгарӣ); мӯҳр соҳтан аз металҳои гуногун нақш соҳтан (дар мисгарӣ) (саҳ. 159).

Мӯлчар – мӯлчал маросимест, ки пас аз 12 сола шудани кӯдак нахустин бор қайд мекунанд. Минбаъд дар ҳар 12 ва 13 сол якборагӣ ҷашн мегиранд; мӯлчар-ба либосоии сафед мепӯшонан, баче-мо а хатар гузашт гуфта умоч, ҳалиса мекунанд, йак марака мекунан (саҳ. 159).

Мафф-мафъ. ҳудбин, ҳудпараст, ҳуддӯст, гарқи ҳусну давлати ҳуд; шон мафф ҳуд-ашон, йагон кас-а назар-ашон намегирад. (саҳ. 148.)

Ин луғат, ки бештар аз 5000 калимаву ибораҳои лаҳчагиро дар бар мегирад, минбаъд барои тартиб додани "Луғати осори Айнӣ" ва луғати лаҳҷаҳои Самарқанд ва умуман саргаҳи Зарафшон ҳачун сарчашмай боэътиномод хизмат карда метавонад.

в) Таджикско-русский диалектный словарь (юго-восточный Таджикистан)

Дар ин луғат зиёда аз 6000 калимаҳои шевагии ҷанубӣ-шарқии Тоҷикистон: Бадаҳшон Ванҷ, Дарвоз, Қаротегин, Қўлоб, ки муаллиф онро дар муддати 50 сол гирд овардааст, ҷамъоварӣ шудааст.

Қисми калимаи шевагӣ дар асоси алифбои лотинӣ тартиб дода шуда, тарҷумаи он ба забони русӣ бо ҳатти кириллӣ дода мешавад. Баъд аз калимаи шевагӣ аз қадом маҳал навишта шудани ин ё он калима бо ҳарфҳои В-Ванҷ, ВҲ-Ваҳиони Боло, Д-Дарвоз, ДУ-Дашти Ҷум, КЛ-вилояти Қўлоб ишора карда мешавад. Агар ишораи маҳалли калимаи шевагӣ қайд нашуда бошад, ин чунин маъно

дорад, ки ин калима ба ҳамаи шеваҳои Чанубӣ – Шарқӣ тааллуқ дорад ё дар забони адабӣ кор фармуда мешавад.

Баъзан ба таври муқоиса истеъмоли ин ё он калима дар забони адабӣ, ё шеваи тоҷикони Помир ва забони дарӣ низ зикр карда мешавад. ки ин ба таври муқоиса омӯхтани шеваҳои Чанубӣ-Шарқӣ ва дигар шеваҳои забони тоҷикий имконият медиҳанд. Дар луғат мавриди истеъмоли калимаҳои шевагӣ, яъне матн мисол оварда намешавад.

Дар охири луғат адабиёти мавриди истифода ва аломатҳои маҳсуси кӯтоҳшуда, ки дар луғат истифода шудаанд, оварда мешавад.

Якчанд мисол аз ин луғат меорем:

Бачазан К.В. Молодуха, молодая женщина (с.30)

Бича Б.В.Д.К.Кл. Козленок, см.Нарбича, КЛ.Р. брт.Л. бича то же; брт. Руш.З. бич, буч детениш, малыш; Шгн. З. Буч козел старше 3 лет; Язг. Э. Боч детниш (живетного); Язг.э. Беч холощенный козел старше 3 лет; (с.35)

Чачак К. Козленок (осеннего принлода) (с.44)

Бурдак. В.Д. беспрерывно, постоянно (40)

Чигина ВД. Сани – волокуши, слушающие в горной местности для перевозки снопов; см. чавара (с.49).

чодирқанон К.Церемония снятия свадебной зановески, за которой во время свадьбы сидит невеста (с.51).

Ин луғат барои танзим намудани фарҳанги лаҳҷаҳои чанубӣ истифода шудааст ва имрӯз ҳам барои ганӣ намудани таркиби луғавии забон аҳамияти худро гум накардааст.

г) Луғати шеваҳои забони тоҷикий

Дар ин луғати шевагӣ гурӯҳи лаҳҷаҳои Қаротегинӣ, лаҳҷаи Кӯлобӣ, лаҳҷаи Роғӣ ва деҳаҳои ба он тааллуқдошта, ки 20 ҳазор калима ва воҳидҳои фразеологиро дар бар мегирад, гирд оварда шудааст. Ба майдон омадани луғати лаҳҷаҳои чанубии Тоҷикистон яке аз муваффакиятҳои назарраси илми филология дар солҳои охир аст. Ин луғат дар асоси 100 ҳазор карточка тартиб дода шудааст, ки аз сарчашмаи боэтимод доштани он далолат мекунад.

Дар луғати шеваҳои чанубӣ чунин шоҳаҳои зâбони тоҷикий инъикос шудаанд:

1. Лаҳҷаи қаротегинӣ: ин лаҳҷа ду гурӯҳи лаҳҷаҳои дигар – вахиёни – қаротегинӣ ва қаротегиниро муттаҳид менамояд. Гурӯҳи вахиёни – қаротегинӣ дар ҳавзаи миёна

ва поёни дарёи Хингоб – Вахиёи Поён, ҳавзаи дарёи Сурхоб – қаротегини Боло пахн шудааст.

2. Лахчай Кўлобӣ ба чор гурӯҳ чудо мешавад:

- а) лахчай шимолии Кўлоб
- б) лахчай ғарбии Кўлоб
- в) лахчай ҷанубии Кўлоб
- г) лахчай кўлобии Ҳисор

3. Лахчай Рофӣ дар қисмати ҷанубии вилояти Кўлоб дар баязе ҷамоатҳои ноҳияи Шўробод ҷойгир шудааст.

4. Лахҷаҳои Бадаҳшонӣ. Ин лахҷаҳо дар Форон ва деҳаҳои тоҷикзабони Ишкошиму Вахони Вилояти Бадаҳшони Кӯҳӣ воқеъ гардидаанд. Лахҷаҳои Бадаҳшонӣ якҷоя шеваи қалонеро ташкил дихад ҳам, ҳангоми тартиб додани луғат гурӯҳҳои Кўлобии Ҳисор ва Бадаҳшонӣ сарфи назар шудаанд.

Пеш аз нашри ин луғат ҳарфи “Д” таҳия шуда, он аз тарафи олиммони шинохта ба хубӣ истиқбол шуда буд.

Нависанда С.Улуғзода таассуроти ҳудро дар бораи ин луғат ин тавр баён намудааст: “Мавриди диққати ман имкони истифодаи қалимоти шеваҳо дар забони умумӣ ва адабии мо буд: оё қадом қалима ва ибораҳо ба фикри ман, метавонистанд дар “кишварӣ”-и забони умумихалқӣ ва адабӣ ҳуқуқи гражданий бигиранд. Аз ин қабил қалимаҳо ман дар як ҳуди ҳарфи “д” ба донистани ҳудам беш аз ҷиҳил адад пайдо кардам, ки агар ба қавли устод Айнӣ, бо сӯҳони қоида суфта ва бо чилбури маънӣ сайқал дода ба кор бурда шаванд, захираи луғавии забони умумихалқӣ ва адабиамонро бойтар карда меавонанд. Шахсан ҳудам, иншооллоҳ дар асарҳои ояндаам аз як қисм қалимаву ибораҳои луғати шевагии шумо истифода ҳоҳам бурд”. (Сарсухан, саҳ.8)

Дар “Луғати шеваи ҷанубӣ” вобаста ба ҳудуди ҷуғрофи тақрибан 4 навъи қалимаҳои шевагӣ гирд оварда шудаанд:

Ба гурӯҳи аввал воҳидҳои луғавие доҳил мешаванд, ки ба як қисм ва тамоми лахҷаҳои шеваи ҷанубӣ ҳосанд ва дар забони адабӣ ё шеваҳои гурӯҳи дигар дучор намеоянд: **угам** (ба маънии баъд, сонӣ, ҷифаридан афтондан, вайрон шудан), **варавӣ** (хурдӣ), фориш додан (иштиҳо доштан), почай съфед кардан (ибораи фразеологӣ ба маънии куштан) ва д.

Ба гурӯҳи дуюм диалектизмҳои доҳил мешаванд, ки дар байни ҳуди шеваҳо, аз як тараф ва дар байни шеваҳои забони адабӣ, аз тарафи дигар, шакли муштарак буда.

аммо аз чиҳати маъно фарқ доранд, ки онҳоро диалектизми маънӣ меноманд: дар баязе лаҳҷаҳои шеваи ҷанубӣ қалимаи навохтан маъни “ҳақорат кардан мустаъмал аст ва ҳол он ки ин қалима дар забони адабӣ ва шеваҳои дигар ба мусиқӣ марбут мебошад.

Гурӯҳи сеюм диалектизмҳои луғавӣ ва истеъмоли онҳо дар таркиби воҳидҳои фразеологӣ даҳл дорад. Як гурӯҳ қалимаҳои умумиҳалқӣ айнан ё бо андак тағирии шакл ба сифати ҳиссаҳои асосӣ, ҷавҳари воҳидҳои фразеологӣ истифода мешаванд: қалимаи умумиҳалқии **лав** (дар шеваи ҷанубӣ шакли **лав** низ дорад) дар шеваи ҷанубӣ дар соҳтани ҷандин воҳидҳои фразеологӣ иштирок мекунанд, ки қисми зиёдашон дар забони адабӣ маъмул намебошанд. Ҷунонҷӣ: лави латтӣ, лаву лаҳҷа, лав задан, лав тайи дандун истодан, пати лав қадан, ай лаву даҳҷон гаштан ва ф.

Гурӯҳи ҷоруми диалектизмҳои луғавӣ дар шева бо роҳи таҳаввули муайяни фонетикий воқеъ гаштаанд. Масалан, агар қалимаҳои умумиҳалқии нон, хона, домод, об, духтар, курта ва ф. дар шева ба шакли нун, хуна, думод, ов, дъҳтар, курта истеъмол гарданд, дар ин ҳол албатта, диалектизмҳои луғавӣ ҳисоб меёбанд.

Маводи луғат аз қисматҳои зерин иборат аст:

1. Қалимаҳои умумиҳалқӣ;
2. Қалимаҳои хоси шева ё диалектизмҳо;

3. Қалимаҳои адабию китобӣ, ки дар адабиёти классикӣ дучор омада, ки ҳоло дар лаҳҷаи ҷанубӣ мустаъмаланд, лекин барои забони нормативии имрӯза ҷандон ҳарактернок намебошанд.

Дар луғат асосан транскрипсияи фонологӣ истифода шудааст. Номҳои деҳаҳо ба шакли кӯтоҳ оварда шуда, дар охири сарсухан рӯихати деҳаҳои ихтисоршуда зикр шудаанд:

Оқ, – Оқсой,

До, – Деҳи Охун,

Кав, – Кавран.

Аз ин луғат ҷанд мисол меорем:

Чӯакча (хов) яъне Ховалинг мӯҳраи маҳсуси аз нуқра соҳташуда, ки барои зиннат аз байни шадда гузаронда ба гардан андозанд.

Гумчӯ (Кан., яъне Кандак) гумроҳ; ноӯҳдабаро; фаромӯшҳотир ай аъли бача-м-а амак-шон бърдийан, гумчӯ шидам, мондам; яа бачай гумчӯйе ки ай ҷо равон-ъш къний, яа кор-а буд када нъметона (саҳ. 97).

Лиф¹ (Вк., ШК., қ., яъне Вахиёи-қаротегинӣ, шимоли Қулоб, қаротегин) дегшӯ, дастмол, ки аз навъ буттаи бешагӣ тайёр карда мешавад; лиф-а бийор, дег-у табақ-а бъшуйум (ҳал.); ҷогашӯйӣ (ВК) дастмоли косаву табақшӯй; лиф-и дегшувӣ (Вк) дастмоли дегшӯй; ----- кардан (Лн., ёл., Пор., Ҳч.) шустан: тавақ-а лиф кӯ! (ёл) ----- шудан (ШК) тамом (соғ) шудан; чутка кати дъ бор къраска қъни, лиф мешава (Ҳх.).

Лиф² (Ҳх.Хон, яъне Ҳӯҷаҳалил, Ҳонақо) мулоим, нарм; хока: аъмин-аш лиф-ай, арзан кор (Хон). (саҳ.221).

Ин лугати шевагӣ барои омӯхттан тарзи зиндагӣ, урфу одат, ҳаёти иҷтимоӣ ва умуман таърихи ниҳоят қадимаи мардуми ҷануби Тоҷикистон аҳамияти хосса дорад ва таҳиякунандагон ва муҳаррирони масъули он М. Маҳадов, F. Ҷӯраев меҳнати ниҳоят машаққатоварро ба анҷом расонидаанд.

Лугати шеваҳои забони тоҷикӣ (лаҳҷаҳои ҷанубӣ, ҷилди 1) таҳти назар ва таҳрири умумии проф. Р.Фаффоров нашр шудааст ва проф. Р. Faффоров барои ин лугат як сарсухани муфассал навишта, тамоми ҷузъиёти соҳти онро баён намудааст. Дар сарсухан танҳо оиди соҳти лугати ҷанубӣ сӯхан нарафта, балки умуман таҳияву тадвини ин гуна лугатҳои шевагӣ маълумоти пурраи лексикографӣ ва лексикологӣ дода мешавад.

13. Лугатҳои истилоҳотӣ (терминологӣ)

Дар натиҷаи инкишифӣ фанҳои аниқ масъалаи тартиб додани лугатҳои истилоҳотӣ ба майдон омад. Даставвал лугатҳои истилоҳотие тадвин шудаанд, ки онҳо истилоҳоти ин ё он фанро аз забони русӣ ба тоҷикӣ гардонида буданд. Ин гуна лугатҳо бештар характеристи тарҷумавӣ доштанд, чунки дар ин гуна лугатҳо баъзан ҳусусияти лугати филологӣ ё энциклопедиро мушоҳида кардан мумкин аст. Ҳусусияти ба ҳуд ҳоси лугатҳои истилоҳотии русӣ-тоҷикӣ ва баръакс (тоҷикӣ-руսӣ) дар он аст, ки бояд муаллиф истилоҳоти мувоғикро ёфта тавснад, ки он ба қоидаву қонуни забони тоҷикӣ мувоғик ояд.

Лугатҳои истилоҳотиро ба ду гурӯҳ тақсим намудан мумкин аст.

1. Лугатҳои истилоҳотии якзабона, ки ба ин лугати муҳтасари истилоҳоти адабиётшиносӣ, забоншиносӣ, лугати муҳтасари иқтисодӣ-сиёсӣ, лугати эзоҳотӣ доир ба географияи Тоҷикистон ва ғайраро дохил кардан мумкин аст.

2.Луғатҳои истилоҳотии дузабона ва бисёрзабона. Дар ин гуна луғатҳо истилоҳоти ягон соҳаи фан бо муродифхояш (муодилҳояшон) аз як забон ба забони дигар дода мешавад. Дар забони тоҷикӣ бештарини луғатҳои истилоҳотӣ аз русӣ ба тоҷикӣ соҳта шудаанд, ки онҳо ба соҳаҳои гуногуни фан тааллук доранд. То имрӯз миқдори онҳо ба 50 адад мерасанд.

14. Луғатҳои орфографӣ (имлой) ва орфоэпикӣ

Дар луғати имло калимаҳи таркиби луғавии забон гирд оварда шуда, тарзи навишти дурустӣ онҳо пешкаш мешавад. Ҳангоми тартиб додани луғати имло меъёри забони адабӣ, ки дар қоидаҳои асосии имлои забони тоҷикӣ муайян гардидааст, ба асос гирифта мешавад. Луғатҳои тафсирӣ пешин унсурҳои тарзи навишти дурустӣ вожаҳоро доштанд.

Аввалин луғати орфографӣ аз тарафи Я.И.Калонтаров ва Ш.Н.Ниёзӣ тартиб дода шуда буд, ки он соли 1944 аз нашр баромад ва 8000 калимаро дар бар гирифта, барои мактаббачагон пешбинӣ карда шуда буд.

Луғати дуюми орфографӣ, ки 17000 калимаро дар бар мегирад, аз тарафи Я.И.Калонтаров тартиб дода шуда, он соли 1959 нашр гардид.

Дар асоси қоидаҳои нави имлои забони адабии тоҷик, ки соли 1972 тасдиқ гардида буд, луғати имло, ки 40 000 калимаро дар бар мегирад (дар зери таҳрири Н.Маъсумӣ ва мухаррирон С.Мирзоев ва Ҳ.Рауфов мураттиб Я.И.Калонтаров) нашр гардид. Соли 1991 мураттибон А.Маниёзов, А.Мирзаев бо номи “Луғати имло” китоберо чоп намуданд, ки 30 ҳазор калима, таркиб, рӯихати номи вилоят, шаҳр, ноҳия ва нуқтаҳои аҳолинишини Тоҷикистонро мӯҳтаво аст. Дар ин луғатнома баъзе қоидаҳои нави имло, ки соли 1998 тасдиқ шудааст, низ ба назар гирифта мешавад. Баъзе калимаҳо дар ду муодили фонетикий сабт шудаанд: алов (алав), мӯ (мӯй), роҳ (раҳ), маъно (маъний), афтодай (афтидан).

Дар луғати **орфоэпикӣ** бошад тарзи талафғузӣ дурустӣ калимаҳо бо нишон додани ҷои зада сабт мейбад. Дар забони тоҷикӣ ҳоло ин гуна луғат вучуд надорад.

Илми фарҳангнигории тоҷик дар асоси омӯхтану таъдқиқ намудани луғатҳои қадимаи тоҷик-форс, ки таърихи ҳазорсола доранд, ба муваффақиятҳои назаррас оҳиб шуд. Он фарҳангҳое, ки имрӯз таҳия шудаанд, ин ё он

қисми лексикаи бою бепоёни забони точикаро дар бар гирифта, боз ҳам амиқтар омұхтани таърихи забони точикӣ, забони адабии имрӯзаи точик ва боз соддаю равон шудани услуги он маводи қимматбаҳои илмӣ ва амалӣ дода метавонанд.

Рўйхати адабиёт

1. Каримов И.А. Баркамол авлод Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори. -Тошкент, 1997, 5-6 боблар.
2. Каримов И. А. Ўзбекистон миллий энсиклопедияси. 1 том -Тошкент, 2000 йил, 3 бет, Сарсухан.
3. Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати, 4 жилд. -Тошкент, 1983-1985.
4. Ализода С.Р., Мұхаммадчон Юсуфӣ, Луғати мукаммали русӣ-тоҷикӣ. Тартибдиҳандагон: муҳаррири сиёсӣ: А.Исмоилзода, ч.1., А-О, Нашри давл. Тоҷ. -1933.
5. Абдурашид ибни Абдулғафур ал-Хусайнӣ ал-Мадани ат-Татавӣ, «Фарҳанги Рашидӣ». Ба замимаи муарработи Рашидӣ, ба тасъехи Мӯҳаммад Аббосӣ, ч. I-II. - Техрон, 1958.
6. Акбар Турсынов. Муште аз Хирвори ҳазорсола. «Садои Шарқ», №4, 1971.
7. Аҳадов А. «Фарҳанги Рашидӣ» как лексикографический труд. АҚД-Душанбе, 1971.
8. Адашуллоева Г. Шарҳи истилоҳоти адабиётшиносӣ дар «Фиёс-ул-луғот», диссертатсия барои гирифтани дараҷаи магистри лингвистика. _Самарқанд, 2002.
9. Аҳмадов Пайрав. Фарҳанги «Тӯхфат-ул-аҳбоб»-и Хоғизи Ўбаҳӣ ва муносибати он ба забони ҳозираи форсии тоҷикӣ, диссертатсия барои гирифтани дараҷаи магистри лингвистика. -Самарқанд, 2004.
10. Баевский С.И. Описание персидских и таджикских рукописей института народов Азии. Вып. 4. Персидское толковые словари (фарҳанги) М. 1962.
11. Баевский С.И. Ранняя персидская лексикография XI-XУ в.в. -Москва, 1989.
12. Баҳриддин Дарвеш. «Чароги ҳидоят»-и Орзӯ ва забони тоҷикии форсӣ. -Душанбе, 1992.
13. Бадриддин Иброҳим. Фарҳанги Зафангӯя ва джаҳонгӯя (словарь говорящий и мир изучающий); факсимile рукописи, издание текста, введение, список толкуемых слов, приложения С.И. Баевского, Москва, 1979. Мисолҳо аз ҳамин нусха гирифта шудааст.
14. Воҳидов А. Аз таърихи луғатнависии тоҷику форс. - Самарқанд, 1980.
15. Воҳидов А. Структурно-семантическая характеристика лексики в «Фиёс-ул-луғот». АҚД. -Душанбе, 1975.

16. Дале П.К. О кратких и подробных определениях знатных слов в словарях филологической и энциклопедического типов; дар китоби «Проблемы толкования слов в филологических словарях», Рига, 1963.
17. Т. Зехнӣ. Худомӯзӣ ё «Фиёс-ул-лугот», газ. «Маориф ва маданият», 1 августи соли 1979.
18. Капранов В.А. Таджикско-персидская в Индии XУI-XIX В.В.
19. Кабиров Ш. Лӯғати омонимҳои забони тоҷикий. Душанбе, 1992.
20. Капранов В.А. «Лӯғати фурс» Асади Тӯси и его место в истории таджикской (форси) лексикографии. Душанбе, 1969.
21. Лӯғати русӣ-тоҷикий, дар зери таҳрири А.П.Деҳотӣ ва Н.Н.Ершов, 45 ҳазор калима, сармуҳаррир: Е.Э.Бертельс, Москва-Душанбе –1949.
22. Лӯғати русӣ-тоҷикий, зиёдтар аз 72 ҳазор калима, дар зери таҳрири аъзо –корреспонденти АУ Тоҷикистон М.С.Осимӣ, Москва –1985.
23. Маҳмуд Қошғарийнинг «Девону лӯғатит турк» ва унинг туркий халқлар маданияти ҳамда жаҳон цивилизациясида тутган ўрни (халқаро конференция материаллари, 2002 йил, 25-26 ноябр) –Самарқанд, 2002.
24. «Мадор-ул-афозил»-и Файзии Сирҳиндӣ, дастхати №1998.
25. Муҳаммадхусайнӣ Бурҳон. «Бурҳони қотеъ», ҷилди 1, таҳияи матн бо пешгуфтор, мулҳақот, тавзеҳот ва феҳристи Амон Нуров –Душанбе, 1993.
26. Муҳаммад Фиёсиддин. «Фиёс-ул-лугат». Иборат аз се ҷилд. Таҳияи матн бо пешгуфтор, мулҳақот, тавзеҳот ва феҳрасти Амон Нуров. –Душанбе, 1987-1988.
27. Муҳаммад Фиёсиддин. «Баҳори борон»; чони Навилкишур, 1897.
28. Муҳаммад Муин. «Бурҳони қотеъ» Муҳаммад Ҳусайнӣ бинни халифи Табрезӣ, ба эҳтимоми Дабири Сиёҳӣ, ҷилди аввал, -Текрон, 1330 шамсӣ, муқаддима.
29. Муллоҷон Фозилов. Фарҳанги ибораҳои роҳта (фразеологӣ) дар зери таҳрири Раҳим Ҳошим, (дар ду ҷилд) –Душанбе, 1963-1964.

- ✓ 30. Муллочон Фозилов. Фарҳанги зарбулмасал, мақол ва афоризмҳои тоҷикию форсӣ (иборат аз 3 ҷилд) - Душанбе-1975-1978 (Минбарь: ФЗМ. саҳ.)
31. Муҳаммадиев М. Лӯғати синонимҳои забони тоҷикӣ, Душанбе-1993.
32. Ф. М. Маҳмудов, F. Чӯраев. Лӯғати шеваҳои забони тоҷикӣ (лаҳҷаҳои ҷанубӣ) 1 (А.О), Таҳти назар ва таҳрири умумии проф. Р. Раффоров. -Душанбе, 1997.
33. Маҳмудов М., Бердиев Б. Лӯғати лаҳҷаҳои Буҳоро. Муҳаррирони масъул: доктори илми филология -Р. Раффоров, номзоди илми филология С. Солеҳов. -Душанбе, 1989.
34. «Мусталаҳот-уш-шуаро»-и Вораста, чопи Лакҳнав, 1888.
35. Османов М.А. частотный словарь Ӯнсури. М.: -«Наука», 1970.
36. Отаконова А.М. Сравнительное и тематическое изучение лексики фарҳангов (на материале «Фарҳангнома» Ҳусейна Вафои АҚД). -Душанбе, 1976.
37. Отаконова А. Масъалаи муайян кардани фонди воҳидҳои лӯғавии фарҳангҳои пешина. Маҷ. Забоншиносии тоҷик. -Душанбе, 1977, саҳ. 95-96.
38. Рауфов Ҳ. «Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ» ҳамчун сарчашмаи лексикографияи тоҷику форс. -Душанбе, 1973.
39. Раҳим Ҳошим, Ш. Ҳусейнзода. «Донишномаи Қадархон» ва аҳамияти он дар омӯҳтани осори Рӯдакӣ ва мероси адабии мо. «Шарқӣ сурҳ», 1958, №8
40. Рауфов Ҳ. «Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ» ҳамчун сарчашмаи лексикографияи тоҷику форс. -Душанбе, 1973.
41. Раҳим Ҳошим. Сухан аз устодон ва дӯстон. -Душанбе, 1971.
42. Растворгueva В.С. Русско-таджикский словарь, -Москва: 1963.
43. «Сиҳоҳ-ул-фурс»-таълифи Муҳаммад бинни Ҳиндушоҳи Нахҷавонӣ, ба эҳтимоми доктор Абдуали Тоатӣ. -Техрон, 1962. саҳ. 17.
44. Сангинов А. Лексикографическая характеристика словаря «Бахори Аджам». АҚД. -Душанбе, 1974.
45. Сангинов Аҳмадҷон. Ибораҳи фразеологӣ дар фарҳанги «Бахори Аҷам», Аҳбороти АФ. Тоҷикистон, шӯбайи фанҳои ҷамъиятий. 1(71). - Душанбе, 1973, саҳ. 92.
46. Сироҷиддин Алихони Орзу. Ҷароғи ҳидоят. Тахияи матн бо пешгуфтӣ, тавзехот, фехраст ва лӯғатномаи Амон Нуров. -Душанбе, 1992.

47. Фарҳанги осори Ҷомӣ. Тартибиҳанда Амон Нуров. – (иборат аз ҷилд) -Душанбе, 1983-1984.
48. Фарҳанги ашъори Рӯдакӣ. Тартибиҳанда Амон Нуров. -Душанбе, 1990.
49. Ҳодизода: Р., М. Шукуров, Т. Абдуҷабборов. Фарҳанги истилоҳоти адабиётшиносӣ. -Душанбе, 1964. Ҳ. Мирзозода. Луғати мухтасари истилоҳоти адабиётшиносӣ. -Душанбе, 1992.
50. Ҳофизи Ӯбахӣ. «Тӯхфат-ул-аҳбоб» (дар муқоиса бо «Луғати фурӯс» ва фарҳангҳои дигар. Ҳозиркунандай нашр ва муаллифи муқаддима, тавзеҳот, илова ва феҳрастҳои Ҳофиз Рауфов. - Душанбе, 1992.
51. Ҳошимов Собирҷон. Луғатнигорӣ. -Душанбе, 2004.
52. Шаҳриёри Нақавӣ. Фарҳангнависии форсӣ дар Ҳинду Покистон. -Техрон, 1341.
53. Энсиклопедияи тоҷик, ч.1-У111. -Душанбе, 1978-1988.
54. Энсиклопедияи ўзбек. ч.1. -Тошкент, 1971.
55. Юлдошев Б. «Санглоҳ» луғатининг моҳир тадқиқотчиси. Ҳикмат ва ибратдан инганд маврифат, маҷмӯаи мақолаҳо. -Самарқанд, 2002.

МУНДАРИЧА

Муқаддима.....	3
Боби I	
Луғатнависии тоҷику форс дар асрҳои X-XV	6
1. «Луғати фурс»-и Асадии Тӯсӣ.....	8
2. «Сиҳоҳ-ул-фурс»-и Муҳаммад ибни Хиндушоҳи Нахҷавонӣ.....	10
3. Фарҳанги «Меъёри Чамолӣ».....	12
4. Фарҳанги Қаввос.....	13
5. Фарҳанги «Донишномаи Қадрхон».....	15
6. «Адот-ул-фузало».....	17
7. «Зуғонгӯё ва Ҷаҳонгӯё».....	18
8. «Уммон-ул-маонӣ».....	20
9. Фарҳанги «Шарафномаи Аҳмади Мунярий».....	21
Боби II	
Луғатнависии тоҷику форс дар асрҳои XVI-XIX	22
1. «Тӯҳфат-ус-саодат».....	23
2. «Муайид-ул-фузало».....	24
3. Фарҳанги Ҳусайнӣ Вафоӣ.....	25
4. «Тӯҳфат-ул-аҳбоб»-и Ҳофизи Ӯбаҳӣ.....	27
5. «Мадор-ул-афозил».....	28
6. «Мачмаъ-ул-фурс»-и Суурӣ.....	30
7. «Кашф-ул-лугот в-ал-истилоҳот».....	30
8. «Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ».....	31
9. Фарҳанги «Дурри дарӣ».....	34
10. «Латоиф-ул-лугот».....	36
11. «Бурҳони қотеъ».....	36
12. «Фарҳанги Рашидӣ».....	38
13. «Баҳори Аҷам».....	41
14. «Сироҷ-ул-лугот».....	45
15. «Чароғи ҳидоят».....	46
16. «Мусталаҳот-уш-шуаро».....	48
17. «Шамс-ул-лугот».....	49
18. «Ҳафт қулзум».....	49
19. «Фиёс-ул-лугат».....	50
20. Фарҳанги «Ӯнандроҷ».....	54
Боби III	
Анвои фарҳангҳо	58
I. Луғатҳои энциклопедӣ.....	59
а) энциклопедияи тоҷик.....	65
б) энциклопедияи адабиёт ва санъат.....	66
II. Луғатҳои филологӣ.....	68

1. Лугати тафсирий.....	71
а) лугатҳои умумӣ.....	71
б) лугати забони адабӣ.....	71
в) лугати осори нависандагони алоҳида.....	74
г) лугати асарҳои алоҳида.....	76
2. Лугати таърихӣ.....	81
3. Лугати этимологӣ.....	83
4. Лугати тарҷумавӣ.....	86
5. Лугати синонимҳо.....	90
6. Лугати омонимҳо.....	94
7. Лугати антонимҳо.....	95
8. Лугати чаппа.....	95
9. Лугати басомад.....	96
10. Фарҳанги ибораҳи рӯҳта.....	96
11. Фарҳанги зарбулмасал, мақол ва афоризмҳои тоҷикию форсӣ.....	98
12. Лугати шева.....	100
13. Лугати истилоҳотӣ.....	107
14. Лугатҳои орфографӣ (имлой) ва орфоэпикӣ.....	108
Рӯйхати адабиёт.....	110

Воҳидов А.

ФАРҲАНГНИГОРИИ ТОЧИКУ ФОРС

(монография)

Муҳаррир: З.Юнусзода
Муҳаррири
техникӣ: Г.Асророва

1. 04 2006 йилда босишига рухсат этилди.
№ 157 буюртма 7,25 босма табоқ,
ҷажми 60x84 1,16. Адади 100 нусха

СамДУ босмахонасида чоп этилди.
703004, Самарқанд ш., Университет хиёбони, 15.